

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНГАРА**

Ба ҳуқуки дастнавис

ТДУ 809.155.0

ТҚБ 81.2 Точ

А-14

ФАЙЗУЛЛОЕВ АБДУРОЗИҚ АБДУЛҲАКИМОВИЧ

**ТАҲҚИҚИ ХУСУСИЯТҲОИ ЛЕКСИКӢ-СЕМАНТИКӢ ВА
СОХТОРИИ ТОПОНИМИЯИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И
ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ**

Диссертатсия

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ**

Роҳбари илмӣ

н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои ДДТҲ
Қурбонмамадов Сомон Ҳушқадамович

Душанбе – 2024

Сарсахида

| | |
|--|-----|
| Феҳристи ихтисораҳо ё аломатҳои шартӣ, луғату истилоҳот | 4 |
| Муқаддима | 5 |
| ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ | 12 |
| БОБИ I. ТАҲҚИҚИ ХУСУСИЯТҲОИ ВОЖАГОНИИ ТОПОНИМҲОИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ | 19 |
| 1.1. Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ | 19 |
| 1.2. Таснифи топонимҳои асар ва таҳлили лексикӣ-семантикийи онҳо | 24 |
| 1.3. Ойконимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо дар асар | 28 |
| 1.3.1. Хоронимҳо дар асар | 28 |
| 1.3.2. Полионимҳо дар асар | 44 |
| 1.3.3. Комонимҳо дар асар | 54 |
| 1.3.4. Урбанонимҳо дар асар | 58 |
| 1.4. Гидронимҳо ва корбурди онҳо дар асар | 61 |
| 1.5. Мавқеи истифодабарии оронимҳо дар асар | 69 |
| 1.5.1. Номи кӯҳу дашт ва саҳро | 69 |
| 1.5.2. Номи қалъа, қаср, работ ва нигорхона | 75 |
| 1.6. Дромонимҳо дар асар | 81 |
| 1.7. Антропотопонимҳо ва истифодаи онҳо дар асар | 84 |
| 1.8. Этнотопонимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо дар асар | 86 |
| Хулосаи боби якум | 87 |
| БОБИ II. БАРОМАДИ ЗАБОНӢ ВА СОХТОРИ МОРФОЛОГИИ ТОПОНИМҲОИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ | 89 |
| 2.1. Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ | 89 |
| 2.1.1. Топонимҳои эрониасл дар асар | 91 |
| 2.1.2. Топонимҳои иқтибосии арабӣ дар асар | 102 |

| | |
|---|------------|
| 2.1.3. Топонимҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар асар | 109 |
| 2.1.4. Топонимҳои мутааллик ба дигар забонҳо | 112 |
| 2.2. Таҳлили соҳтори морфологии топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ | 115 |
| 2.2.1. Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ..... | 115 |
| 2.2.2. Топонимҳои содаи асар..... | 117 |
| 2.2.3. Топонимҳои сохтаи асар | 122 |
| 2.2.4. Топонимҳои мураккаб | 132 |
| 2.2.5. Топоним-ибораҳо | 137 |
| Хуносай боби дуюм | 140 |
| ХУЛОСАҲО | |
| 1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия..... | 143 |
| 2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо..... | 146 |
| 1. Феҳристи адабиёт | 148 |
| 2. Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия..... | 168 |
| ЗАМИМА | 170 |

Фехристи ихтисораҳо ё аломатҳои шартӣ, луғату истилоҳот

ав.–забони авастой
ар.–забони арабӣ
вил.–вилоят
ғ.–ғайра
дар. кл.–дарии классикӣ
д.–деха
ибр.–забони ибронӣ
лот.–лотинӣ
м.–мавзеъ
маҳ.–маҳалла
н.–нохия
наср.–насронӣ
осет.–осетинӣ
паҳл.–паҳлавӣ
п. қ.–порсии қадим
п. м.–порсии миёна
п. н.–порсии нав
рус.–руси
тоҷ.–тоҷикӣ
турк.–туркӣ
ӯзб.–ӯзбекӣ
ҳ.–ҳиндӣ
ҳ. а.–ҳиндуаврупой
юн.–забони юнонӣ
ш.–шаҳр, шаҳрак
ҷ.–ҷилд
ҷ. д.–ҷамоати деҳот
ФЗТ–Фарҳанги забони тоҷикӣ
ЭСТ–Энциклопедияи советии тоҷик
КОА–Комиссияи олии аттестатсионӣ
ДДД–Донишгоҳи давлатии Дангара

МУҚАДДИМА

Кори диссертационӣ ба таҳлили хусусиятҳои лексикӣ-семантикий ва сохтории топонимияи “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки яке аз ёдгориҳои беназири адабиёти классикии форсу тоҷик ба ҳисоб меравад, бахшида шудааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ба риштаи таҳлил кашида шудани номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ, ки яке аз қисматҳои муҳимми ономастика ба ҳисоб меравад, солҳои охир таваҷҷуҳи забоншиносонро ба ҳуд зиёдтар ҷалб намудааст. Мусаллам аст, ки илми ономастика нисбат ба дигар илмҳои забоншиносӣ ҷавонтар буда, тамоми самт ва паҳлуҳои нозуки он аз ҷониби муҳаққиқони соҳа пайваста мавриди омӯзиш ва пажуҳиши илмӣ қарор гирифта истодааст.

Омӯзиши номҳои хос, баҳусус номвожҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик, на танҳо ба соҳаи номшиносӣ тааллуқ дорад, балки ба паҳлуҳои гуногуну норавшани таъриҳ, этнография, ҷуғрофия, фарҳангӣ маданият, адабиёту санъат, ҳунармандиву меъморӣ, шаҳрсозиву муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамзамон қисматҳои гуногуни забоншиносӣ алоқаманд буда, таъсири мусбат мерасонад, инчунин рушду такомул ва тағиیرёбии забонро дар давраҳои муҳталиф низ муайяну маълум менамояд.

Дар баробари он ки дар ин самт имрӯз рисолаву корҳои бисёри таҳқиқотӣ рӯйи кор омада ва андешаву фикрҳои ҷолиб баён гардида бошанд ҳам, вале баъзе паҳлуҳои таҳқиқнашудаи асарҳои бадеӣ ва осори удавову уламои бузургони мо то ҳанӯз норавшан боқӣ мондааст ва пажуҳишу таҳқиқоти ҷудогонаро талаб менамояд. Бинобар ин, мавриди пажуҳиш қарор дода шудани топонимияи ҷуғрофии «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ хеле муҳим ва бамавриду саривақтӣ мебошад.

Маҳз бо ин мақсад, мо хусусияти лексикӣ-семантикийи топонимияи «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро, ки метавон онро аз асарҳои гаронарзиши асрҳои XIV ва XV шуморид,

мавриди тахқиқ қарор додем. Дар ин асари бузург муаллиф номҳои мавзеъҳои зиёди ҷуғрофиро мавриди корбурд қарор додааст, ки барои ҷуғрофияшиносон, таърихнигорону забоншиносон маводи ниҳоят гаронбаҳо ба ҳисоб мераванд.

Тазаккур бояд дод, ки тазкиранигорӣ дар адабиёти форсу тоҷик таърихи дуру дарозе дорад. «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ҷумлаи муҳимтарин сарчашмаҳои маърифатии адабиёти тоҷик дар асрҳои XIV ва XV ба ҳисоб рафта, маҳз тавассути ҳамин сарчашма маълумоти арзишманди илмӣ-адабӣ ва сиёсиву иҷтимоии Ҳурросону Мовароуннаҳр маҳфуз мондаанд. Тазкира вожаи арабӣ буда, маънои луғавиаш “зикр кардан” мебошад. Дар илми адабиётшиносӣ маҷмуаест, ки дар он шарҳи ҳол ва намунаи осори удавову уламои ин ё он давраи муайян оварда мешавад. Бад-ин ҷиҳат, “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ маҷмуаи зикри шоирон аст, ки дар он аз ашъори 141 нафар шоиру форсигӯ ва 10 нафар шуарои арабии асрҳои X-XV ёдоварӣ шудааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар тазкираи худ дар бораи он шоирону нависандагоне маълумот додааст, ки онҳо дар байни мардум маълуму машҳур будаанд. Бештари онҳо соҳибdevon буда, дар таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ мақоми баландеро қасб кардаанд. Давлатшоҳ дар асарааш фикру андешаи хешро доир ба ҳаёту фаъолият ва вижагиҳои ҳаётигу эҷодии устод Рӯдакӣ, Маъсӯди Саъди Салмон, Носири Ҳусрав, Низомии Ганҷавӣ, Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Ибни Ямин, Убайди Зоконӣ, Камол, Ҳофиз ва даҳҳо адибон баён дошта, ба эҷодиёти онҳо баҳои баланд додааст.

Яке аз ҳусусиёти хоси асари Давлатшоҳи Самарқандӣ дар он зоҳир мегардад, ки тамоми ҳодисаву воқеаҳо ва маълумоти заруриро дар бораи ин ё он шоир ба таври муфассал овардааст. «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ як давраи муайяни таърихиро дар баргирифта, дар он адабиёти қариб 600-солаи форсу тоҷик ва намояндагони аҳли илму адаби он зикр ёфтааст. Ҳамаи он маълумотномаҳое, ки

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар китоби хеш зикр кардааст, сайъ дошта, то онҳоро бо далелҳои мұтамад событ кунад.

Маҳз бо ин хусусияти хоси худ «Тазкират-уш-шуаро» яке аз сарчашмаҳои муҳим ва мұтабари таърихии номвожаҳо буда, корбаси номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар асар мавқеи хос доранд. Ин аст, ки дар доираи кори ҷудогона ва мустақили диссертатсионӣ омӯзиш ва таҳлилу барраси топонимҳои ин асар аҳаммияти хос дошта, маводи таҳқиқшавандай асар тамоми қисматҳои номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиро фарогир мебошад ва мавриди пажуҳиш қарор дода шудани онҳо ба ташаккул ва рушд баҳшидани таркиб, инчунин такмили фонди луғавии забони тоҷикӣ муфид мебошад.

Мусаллам аст, ки номгузорӣ ба мавзеъҳои ҷуғрофӣ маҳсули тафаккури давраҳои гуногуни чомеа мебошад ва инсонҳо дар баробари ба насли худ номи мувоғиқ гузоштан, ҳамзамон, ашёи гирду атроф, мавзеъҳо ва дигар ҳодисаву воқеаҳоро номгузорӣ мекарданд. Дар баъзе ҳолатҳо агар номгузорӣ гардидани топонимҳо аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ сурат гирад, дар ҳолати дигар метавонад он ба ягон ҳодисаву воқеа рабт дошта бошад. Ё худ маҳсули таҳайюл ва эҷоди ин ё он шахс бошад ва ё ном аз рӯйи рангу намуд ва шакл интихоб гардида бошад. Умуман, номгузорӣ гардидани мавзеъҳои гуногуни ҷуғрофӣ сабабҳо ва омилҳои гуногуни худро дорад. Бинобар ба назар гирифтани чунин хусусият шарҳ ва тавзехи номвожаҳо ва таҳқиқу пажуҳиш дар решашинохтии калима, соҳтори таркибӣ ва қабатҳои забонии он ба паҳлухои гуногуни калимасозӣ, овошиносиву шевашиносӣ, таърихи забон ва дигар қисматҳои забоншиносӣ равшанӣ меандозад.

Бо дарназардошти ин, таҳлили хусусияти лексикӣ-семантикийи номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ, кӯҳу пушта ва биёбон, қалъаву работ, номи шаҳру деҳа, вилояту мамлакат, чашмаву рӯд, дарёву кӯл ва амсоли инҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз масъалаҳои асосии пажуҳиши ҳозир ба ҳисоб меравад ва мубрамии мавзуи диссертатсия, мақсад ва вазифаҳои онро муайян менамояд.

Дараачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Солҳои охир дар забоншиносии тоҷик ба масъалаи номшиносӣ, омӯзиши ономастика, таҳқиқи пахлуҳои гуногуни он, баҳусус пажуҳиши номшиносӣ дар асарҳои бадеӣ-таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ корҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотӣ рӯйи кор омадаанд, ки ба ин васила роҳу равиши омӯзиши номҳо то андозае муайян гардидаанд. Дар ин самт саҳми олимони ватанӣ, ки дар роҳи омӯзиши ономастикай тоҷик қадамҳои устуворе гузоштаанд, шоистаи арҷгузорӣ аст. Аз корҳои анҷомдодашудаи олимони соҳа метавон аз қабили О. Ғафуров «Мақолаҳои номшиносӣ», «Лақабнома», «Номвожаҳо», «Антропонимика. Топонимика. Этносотсиолингвистика»-и Ш. Ҳайдарӣ, «Лингвистические основы топонимики в трудах арабского средневекового автора Якута ал-Хамави [XIII в]»-и С. Сулаймонов, «Ойконимияи ВМКБ»-и Н. Офаридаев, «Топонимика» (дастури таълими), «Ономастика» (номшиносӣ)-и Ҷ. Алимӣ, Р. Ҳ. Додихудоев, Р. Ҳ. Ҳалимов, Ж. А. Ҳалимов, Т. Нафасов, С. А. Умурзоков, Э. М. Мурзаев, А. И. Исаева, С. К. Караев, Ф. Абдулло, А. Девонақулов, Ш. Исмоилов, О. Маҳмадҷонов, А. Абдунаబиев, Э. Давлатов, С. Шералиева, Шаҳбози Р, М. Саидов (Саидзода М.), С. Гуламадшоев, Ф. Давлатова, М. Қувватова ва дигаронро ном бурд.

Зикр кардан бамаврид аст, ки таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷониба ва пажуҳиши илмии ономастика ва қисматҳои он аз ҷониби олимони ватанӣ, асосан, аз солҳои 60-уми асри гузашта шуруъ гардида буд. Ин масъала аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ-шарқшиносони рус, аз қабили О. И. Смирнова, С. И. Климчитеев, А. З. Розенфельд, А. А. Фрейман, В. А. Маллитский, Н. Г. Лившитс, А. Л. Хромов, М. И. Боголюбов, Д. И. Эделман, Т. Н. Пахалина, М. И. Стеблин-Каменский ва дигарон дар доираи асару мақолаҳои алоҳида мавриди пажуҳиш қарор дода шуда буд. Асосан дар таҳқиқоти ин олимон номвожаҳои минтақаҳои муҳталифи Осиёи Миёна ва хусусан маҳалҳои Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шуда буданд. Дар баробари таҳлилу баррасии маводи ономастикӣ, тадқиқоти он солҳо бештар ҷанбаи этнографӣ ва

таърихию ҷуғрофиро дошт, vale бо вучуди ин, барои омӯзиши ономастикаи тоҷик заминай мусоид фароҳам оварда тавонистанд.

Гуфтан ҷоиз аст, ки маҳз дар зери таъсири ономастикаи рус ва бо ёрии олимони бузурги он риштаи ономастика дар Осиёи Миёна низ чун як соҳаи мустақили забоншиносӣ мавқеъ пайдо кард ва тадриҷан рӯ ба инкишоф ниҳод. Маҳз аз ҳамин солҳо сар қарда натанҳо олимони рус, балки олимони тоҷик низ ба таҳқиқу омӯзиши қисматҳои асосии ономастикаи сарзамини худ машғул шуданд ва дар натиҷа илми номбурда тамоми ҳудуди Осиёи Миёнаро фаро гирифт. Минбаъд, ки Осиёи Миёна мутахассисони соҳаи ономастикаро пайдо намуд, пажуҳиш ва таҳлилу таҳқиқи илмии он низ дар ин сарзамин шаклу мазмуни хоси ҳудро пайдо карда, ҳамзамон, дар баробари корҳои илмии олимони рус асару мақола, рисолаву монографияҳои олимони Осиёи Миёна пайдарпай рӯйи чоп омаданд ва дар ин замина ономастика чун илми науву муҳим корбурди хоса пайдо кард. Таҳқиқоти олимони Осиёи Миёна, аз қабили Р. Ҳ. Ҳалимов, Ж. А. Ҳалимов, Т. Нафасов, С. А. Умурзоқов, Э. М. Мурзаев, Б. О. Орзубаева, О. Ф. Ғафуров, Р. Ҳ. Додихудоев, А. И. Исаева, С. К. Караев, У. Бекбаулов ва амсоли инҳоро метавон ёдовар шуд.

Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ қисми таркибии Шарқ ба ҳисоб меравад ва тамоми рӯйдоду падидаҳои ҳаёти маънавии он пораи тамаддуни умушишарқӣ мебошад. Дар робита ба ин зикр бояд кард, ки омӯзиши номшиносӣ ё худ ономастикаи Шарқ аз давраҳои хеле пештар дикқати шарқшиносони Аврупо ва дигар кишварҳои ҷаҳонро ба худ ҷалб карда буд ва онҳо паҳлухои гуногуни ономастикии мамолики Шарқро мавриди баррасии илмӣ қарор дода буданд, ки муҳимтарини онҳоро корҳои таҳқиқотии шарқшиносони Аврупо А. Потт, В. Ҷексон, Ф. Юстӣ, Г. Хузинг, Л. Кастанӣ, А. Мангана, Х. Шедер, Ж. Диомезил, Р. Шмит, Е. Бенвенист, О. Клима, Д. Вебер ва дигарон ташкил медиҳанд.

Таҳқиқоти ин олимон дар омӯзиши номҳои мамолики Шарқ аз ҷумлаи дастовардҳои ономастикашиносии Шарқ ба шумор меоянд.

Дар даврони мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ бошад, масъалаҳои асосии этнографияю ономастикай кишвари Тоҷикистон аз ҷониби шарқшиносони рус ба риштаи таҳқиқ қашида шуда, асарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ навиштаю нашр гардиданд. Ин муҳаққиқон бо равшани андохтан ба расму оинҳо ва анъанаҳои тоҷикон, ҳамчунин, масъалаи ном ва номшиносӣ ё худ ономастикай кишварро мавриди омӯзиш қарор доданд ва то ба имрӯз асару мақолаҳои зиёди онҳо дар самти пажуҳиши номшиносӣ дар таърихи ономастикашиносии тоҷик дорои мақому манзилати хоса мебошанд.

Аз байни муҳаққиқони шарқшиноси рус олимони забоншинос А. З. Розенфелд, А. Л. Хромов, О. И. Смирнова, Г. Г. Дитриҳ дар ономастикашиносӣ саҳми зиёдтар доранд. Бахусус, таҳқиқоти А. З. Розенфелд ва А. Л. Хромовро дар пажуҳиши ономастикай тоҷик метавон чун асос ва пояи устувор шуморид, чун муҳаққиқони пасин ин олимонро асосгузори мактаби ономастикашиносӣ дар Тоҷикистон доистаанд.

Шарқшинос ва забоншиноси рус А. З. Розенфелд дар ин ҷода аз аввалинҳо ба шумор меравад ва дар таҳлили номвожаҳои Тоҷикистон ва муайян намудани маъною таърихи баромади номҳо саҳми бузург гузаштааст. Мақолаи ӯ таҳти унвони «Название лангар в топонимике Таджикистана», ки дар соли 1940 рӯйи чоп омад, ҳамчун нахустин пажуҳиш маҳсуб мешавад. Минбаъд дар таҳқиқоти ин олим масъалаи таҳлили номвожаҳои ҷуғрофии қисмати ҷанубии Тоҷикистон ва ҳусусияти забонию этнолингвистии топонимияи тоҷикӣ мавриди омӯзиши ҷиддӣ қарор гирифта, дар ин замина корҳои зиёди илмӣ ба сомон расонида шуд, ки асос ё бунёди номшиносии тоҷикро гузаштааст (Розенфелд, 1956; 1962; 1964; 1977 ва дигарон). Дар солҳои 50-60-уми асри гузашта, олимони ономастикашинос И. Я. Слоним, А. Л. Хромов, О. И. Смирнова ва худи А. З. Розенфелд ба омӯзиши номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии Тоҷикистон даст заданд ва ҳар кадоми ин олимон дар

ташаккул ва рушди ин илм дар Тоҷикистон саҳми арзанд гузоштанд. Дар солҳои 70-80-уми асри гузашта асарҳои таҳқиқотии А. Л. Хромов (Хромов, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1980) дар ономастикашиносии тоҷик такони тоза бахшида, паҳлӯҳои гуногуни ономастика, баҳусус номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ба таври васеътар аз ҷониби ин олимӣ забоншинос мавриди пажуҳиш қарор дода шуданд. Ҳамзамон, Д. И. Эделман (1980), Т. Н. Паҳалина (Паҳалина, 1976) ва И. М. Стеблин-Каменский (Стеблин-Каменский, 1976, 1978) номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии ҷудогонаи минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро ба риштаи таҳқиқ қашиданд.

Таҳқиқоти шарқшиносони рус, ки дар боло зикр карда шуданд, барои чун илми мустақили забоншиносӣ рушд намудани ономастикай тоҷик замина фароҳам овард. Аз солҳои 70-80-уми асри гузашта шурӯъ карда, зери таъсири асарҳои муҳаққиқони номшиноси рус олимони тоҷик низ ба ин баҳши илми забоншиносӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва ба омӯзиши ҷиддии номшиносии тоҷик камар бастанд. Р. Ҳ. Додихудоев, О. Ғафуров, Ф. Абдуллоҳ, М. Қосимова аз аввалинҳо буданд, ки паҳлӯҳои гуногун ва қисматҳои ономастикаро дар доираи кори таҳқиқотӣ ва мақолаҳои илмӣ мавриди пажуҳиш қарор доданд. Минбаъд насли дигари ономастикашиносони тоҷик, аз қабили: А. Ҷевонакулов, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, Ш. Ҳайдаров, Ш. Исмоилов, О. Маҳмадҷонов, Д. Ҳомидов, Р. Шоев, А. Абдунабиев, А. Мирбобоев ба пажуҳиши номшиносии тоҷик пардохтанд ва дар баробари таҳлилу баррасии номвожаҳо, ҳамзамон, шогирдони зиёдро ба омӯзиши ономастикаталқин намуданд. Ин аст, ки дар даврони соҳибистиколии Тоҷикистон олимони ҷавон, ба монанди: М. Аюбова, С. Абодуллоева, Б. Тураев, Д. Майнусов, С. Қурбонмамадов, Э. Давлатов, С. Ҳоликназарова, Ҷ. Темуров, Ҳ. Элназарова, Ф. Давлатов, С. Шералиева, Шаҳбози Р, М. Саидов (Саидзода М. Б), Ш. Гуламадшоев, Ф. Давлатова, М. Қувватова ва дигарон рӯ ба ин илм оварданд ва корҳои назаррасеро таҳти роҳбарии олимони тоҷик ба анҷом расониданд.

Мұхаққиқони зикргардида дар баробари омұзиши номхой мавзеъхой қуғрофы, ҳамзамон ономастикаи асархой бадеиро низ мавриди таҳлилу баррасың қарор доданд, зеро асархой адабиёти классику муосири точик барои номшиносы маводди бузургу пурарзише ба ҳисоб мераванд, ки дар худ номхой зиёди одамон, мавзеъхой қуғрофы, күлү дарёву чашмаву обанборхо, баҳру уқёнусу ҳавзхо, дашту сахрову дараву водихо ва дигар намуди номвожаҳоро гирд овардаанд. Ин аст, ки фарҳанги номгузории миллати точикро метавон дар дарозои таърих аз рӯйи ин асархо муайян намуд.

Дар баробари рӯйи кор омадани чунин таҳқиқот ва мавриди омұзиш қарор гирифтани номвожаҳои ин ё он асари бадей, то ба ҳанӯз номхой мавзеъхой қуғрофии «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшохи Самарқандӣ дар доираи як кори ҷудогона ва мустақили илмӣ ба роҳ монда нашудааст. Бо дарназардошти ин, интихоби ин мавзуъ ва мавриди пажуҳиши илмӣ қарор додани он аҳаммияти илмиву амалиро доро мебошад.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ.

Мавзуи интихобаридаи таҳқиқотӣ бо барномаҳои таълимӣ ва илмии самтҳои филологӣ робита ва алоқамандии зич дорад.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚ.

Мақсади таҳқиқ: Мақсади асосии таҳқиқ ба таври муфассал мавриди баррасии илмӣ қарор додани топонимияи “Тазкират-уш-шуро”-и Давлатшохи Самарқандӣ ва ҳусусияти лексикӣ-семантиқӣ ва сохтории он мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Рисола ба таҳқиқу баррасии топонимияи «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшохи Самарқандӣ тахсис ёфта, ки номхой мавзеъхой қуғрофы аз нигоҳи сохту таркиб, баромади забонӣ ва таҳлили маъноиву луғавӣ мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд. Барои расидан ба ҳадафу мақсадҳои дар назди худ гузошташуда ҳаллу фасли вазифаҳои зерин ба назар гирифта шудааст:

- чамъоварии маводи топонимӣ дар асоси пажуҳиши «Тазкират-уш-шуаро»-и Далватшоҳи Самарқандӣ;
- тасниф ва гурӯҳбандии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Далватшоҳи Самарқандӣ;
- омӯзиш ва шарҳу тавзехи маъноиу луғавии топонимҳои асар;
- муайян намудани қабатҳои забонии топонимҳои дар асар истифодагардида;
- муайян кардани сохту таркиби номвожаҳои асар;
- муайян намудани нақши формантҳо дар сохташавии топонимҳои асар;
- Чойгоҳи тазкираи адабии Давлатшоҳи Самарқандӣ барои омӯзиши илми ономастика ва фарҳанги номгузорӣ.

Объекти таҳқиқ. Объект ва сарчашмаҳои асосии таҳқиқот аз инҳо иборат мебошанд:

- асари «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшоҳи Самарқандӣ;
- асару мақола ва корҳои илмии муҳаққиқони забоншиносӣ дохиливу хориҷии ба ономастика ва қисматҳои он баҳшидашуда;
- фарҳанг ва луғатномаҳо, асарҳои таърихию ҷуғрофии дар асрҳои гузашта ва замони муосир таълифгардида;

Мавзуи (предмет) таҳқиқотро шарҳу тавзех ва таҳлилу баррасии тамоми намудҳои топонимияи дар асари «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшоҳи Самарқандӣ истифодагардида ташкил медиҳад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Кори таҳқиқотӣ дар заминаи осори назарии ономастикай умумӣ, аз ҷумла ономастикай бадеӣ, асарҳо ва мақолаҳои илмии номшиносон А. В. Виноградов, В. В. Бартолд, А. С. Андреев, Э. М. Мурзаев, В. В. Виноградов, О. С. Ахманова, Г. О. Винокур, С. Айнӣ, А. Л. Хромов, А. З. Розенфелд, Р. Х. Додиҳудоев, Д. Саймуддинов, С. Назарзода, Ш. Исмоилов, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, О. Маҳмадҷонов, Д. Ҳомидов, Р. Шоев, С. Қурбонмамадов, С. Абодуллоева, Д. Майнусов, С. Холиқназарова ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтанд.

Навоварии илмии таҳқиқот. Дар диссертатсия бори нахуст таҳлили бонизоми топонимияи асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз нигоҳи маънои лугавӣ, қабатҳои забонӣ ва соҳтору таркиб ба роҳ монда шудааст.

Навовариҳои мазкур, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки:

1. Нахустин маротиба омӯзиши ҷанбаҳои соҳторию таркибӣ ва лугавию семантикийи номвожаҳои асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ чун як ҷузъи муҳимми таркиби лугавӣ дар забоншиносӣ ба тариқи низомнок аз нигоҳи маъно, баромад, шаклгирӣ ва соҳтор ба роҳ монда шудааст.
2. Дар натиҷаи таҳқиқи забоншиносӣ гурӯҳҳои асосии лугавӣ-маънои лексикаи топонимӣ ва ҷойгоҳу мақоми он дар миёни дигар вижагиҳои лугавии топонимияи асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ муайян карда шудааст.
3. Бисёрчанба будани асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ бо фарогирии масъалаҳои таърихӣ-чуғрофӣ, этнографӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ғайра муайян карда шудааст.
4. Зимни таҳқиқи забоншиносӣ бори аввал аст, ки маъниҳои асосии лугавӣ, қабатҳои забонӣ ва шаклҳои соҳторию таркибии топонимияи асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ муқаррар карда шудаанд.
5. Муайян карда шуд, ки асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандиро минбаъд низ бо дарназардошти фарогирии мавзӯъ ва масъалаҳои гуногун метавон ҳамчун «Донишнома» ва ё энсиклопедия арзёбӣ намуд.
6. Инчунин, дар натиҷаи таҳлили таърихӣ-лингвистӣ гурӯҳҳои муҳимтарини маънӣ (семантикий), қишрҳои забонӣ ва қолибҳои соҳтории топонимҳо муқаррар ва муайян гаштаанд.

Нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванд

–нахустин маротиба дар ономастикашиносии тоҷик ба таври

муназзам топонимҳои асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор дода шудааст, ки маводи таҳқиқшуда барои омӯзиши номвожаҳо дар оянда мусоидат хоҳанд намуд. Ҳамзамон дар фароҳам овардани луғатномаҳои топонимӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт;

–дар кори илмӣ номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ таҳқиқу таҳлил ёфта, аз рӯйи ҳусусияти назарраси худ ба қисматҳо гурӯҳбандӣ гардиданд;

–ҳангоми баррасии топонимияи асар муайян карда шуд, ки номвожаҳои форсии тоҷикӣ дар асар мавқеи асосиро ишғол намуда, ҳамзамон, топонимҳои арабӣ, туркӣ, ҳиндӣ ва дигар забонҳо низ корбаст гардидаанд;

–таҳлилҳо нишон доданд, ки топонимияи “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз лиҳози соҳт гуногун буда, номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар бори аввал ба сода, сохта, мураккаб ва топоним-ибораҳо ҷудо ва таҳлил карда шуданд;

–дар рисола ба фарҳангномаҳову луғатномаҳо муроҷиат карда шуда, таърихи баромад ё худ этимологияи топонимҳо муайян карда шуд;

–муайян карда шуд, ки дар асар зиёда аз 1650 навъи гуногуни топоним мавриди истифода қарор гирифтаанд ва шумораи такроршавии баъзе аз онҳо то ба 50-80 маротиба ва аз он ҳам зиёдтар ба назар мерасад.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ: Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки ин асари таърихӣ-адабӣ бори нахуст аз нигоҳи номшиносӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шуд. Муаллифи “Тазкират-уш-шуаро” нақлу ривоят ва воқеаҳои реалии дидаву шунидаи худро дар иртибот бо ҳаёт ва фаъолияти адабии удавову уламои давраҳои гуногун тасвир намуда, маълумоти хуберо аз таъриху адаби форсу тоҷик ба баъдинагон ба мерос гузаштааст. Ин аст, ки номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар низ чун сарчашмаи асосии таркиби луғавии забони тоҷикӣ ба шумор мераванд ва дар омӯзиши ономастикай таърихӣ саҳми

арзанда доранд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки маводи таҳқиқшударо дар фарҳанги номгузории миллати тоҷик ва барои таҳияи фарҳангномаҳо мавриди истифода қарор дод. Инчунин, дар курсҳои лексионӣ метавон аз он истифода кард. Дар таҳлил ва шарху маънидод намудани масъалаҳои гуногуни решашиносӣ, калимасозӣ, овошиносӣ, грамматика ва дигар қисматҳои забоншиносӣ низ маводи таҳқиқшуда бетаъсир наҳоҳад буд.

Дараҷаи эътиимонкӣ натиҷаҳои таҳқиқотро сатҳи баррасии масъалаҳо, натиҷаҳои таҳқиқот, ки дар шакли мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда КОА-и назди Президенти ҶТ нашр шудаанд, хулосаҳои диссертант дар асоси манбаъҳои таҳқиқшуда собит менамоянд.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мутобиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муаллиф дар раванди таълифи диссертатсия масоили назарӣ ва амалии дарпешгузоштаро ҳал намудааст. Диссертант дар таҳқиқи масъалаҳои матраҳшаванда аз равишҳои муосири пажуҳиш, аз ҷумла тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, соҳторшиносӣ ва таҳлили луғавӣ-семантиқӣ истифода карда, бори аввал дар забоншиносии тоҷик масъалаҳои ба таҳқиқи топонимиияи сарчашмаи адабӣ-таъриҳӣ “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ марбутаро дар қолаби таҳқиқоти диссертационӣ баррасӣ ва ҷамъbast кардааст. Ҳамзамон, доир ба мавзуи таҳқиқотӣ омода ва ба нашр расонидани мақолаҳои илмӣ, иштирок ва гузоришҳои илмӣ дар семинару ҳамоиш ва конференсҳо ҳамчун фаъолияти амалии муаллиф ба ҳисоб меравад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосии таҳқиқ дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ, аз қабили конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии (III-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», баҳшида ба 30-солагии Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Данғара, 2022), конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ – фахру мубоҳоти миллат” (Данғара, 2023) ва конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - назарияйӣ дар мавзуи «усулҳои такмили таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар доираи амалии «барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» (ш. Қӯлоб, 22 декабря соли 2023) ироа гардидааст.

Кори илмии муҳаққиқ дар маҷаллаҳое нашр шудаанд, ки ба номгӯи маҷаллаҳо ва нашрияҳои аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавогӯянд.

Натиҷаҳои бадастовардаи довталаб ба ягонагии мавзуи дохилии рисола мусоидат карда, дар доираи таҳқиқи назарӣ ва амсиласозиҳои таҳлилу таҳқиқоти топонимияи “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки ба қабатҳои забонӣ ҷудо намудани онҳо анҷом гирифтаанд, метавонанд дар рушди назария ва амалияи масъалаҳои забоншиносӣ ва лугатнигорӣ саҳм гузоранд.

Нуктаҳои асосии илмӣ ва хулосаҳои диссертационӣ тавассути усули диахронию синхронӣ таҳия, асоснок ва тасдиқи худро ёфтаанд.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаи асосии диссертатсия дар автореферат ва 8 мақолаи илмии ба чоп расида инъикос ёфтаанд, ки 5-тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд. Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара таҳти №2 аз 28-уми сентябрисоли 2023 ва

чаласай васеи Шурои олимони факултети филология ва рӯзноманигории
Донишгоҳи давлатии Дангара таҳти №4 аз 30-юми ноябрин соли 2023
муҳокима ва барои ҳимоя пешниҳод гардидааст.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб
ва 10 фасл, 15 зерфасл, хулоса, феҳристи адабиёт ва замима иборат
мебошад, ки дар маҷмуъ 192 саҳифаи чопи компьютериро ташкил
медиҳад.

БОБИ I

ТАҲҚИҚИ ХУСУСИЯТХОИ ВОЖАГОНИИ ТОПОНИМХОИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ

1.1. Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ

Дар таърихи адаби форсу тоҷик асарҳое эҷод гардианд, ки бо гузашти асрҳо шаҳомат, бузургӣ ва аҳаммияти амалию назарии онҳо даҳчанд зиёдтар гардида, барои наслҳои баъдӣ чун ганцинаи бебаҳои таъриху адаб ва нишонаи олии соҳибтамаддуниву соҳибмаърифатии миллат хидмат менамоянд. Маҳз таълифоти мутафаккирону олимон, шоирону нависандагон, сухандонону сухандарозон ва ҳакимону орифони давраҳои гуногун буд, ки илму адаби тоҷик оламгир гардидааст. Ва ҳам тавассути эҷодиёти бою рангинашон ин абармардон забони форсии тоҷикиро рушду такомул дода, ба беш аз пеш равнақу ривоҷ ёфтани ва чун забони ба талаботи замон ҷавобгӯ шудани он мусоидат карданд.

Мусаннифи “Тазкират-уш-шуаро” аз он сухангустаронест, ки бо ин шоҳкории бузургаш дар китоби таърихи миллати тоҷик сабти ҷовидонӣ ёфтааст ва чун муҳакқик, донандаи шеъру адаб, нигорандай таърих ва инъикоскунандай даврону замони зиндагонии удавову шуарои ҳамзамон ва гузаштагон, аз ҷониби донишмандони баъдӣ эътироф гардидау маъруфияту маҳбубият пайдо намудааст.

“Тазкират-уш-шуаро” яке аз нодиртарин асарҳо ба шумор рафта, имрӯз ҳам дар таърихи адабиёт аҳаммияти бузурги илмӣ дорад. Муаллиф маълумоти муғид ва мушаххасу дақиқ перомуни удавову шуарои пешгузаштагонашро бо сабку услуби хос ба риштаи тасвир қашидааст. Забон ва услуби нигориши тазкира хеле содаву равон мебошад. То ба имрӯз ин асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо забонҳои туркӣ, русӣ ва дигар забонҳо борҳо тарҷума шудааст.

“Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ – маъхази мультамад ҷиҳати омӯзиш ва таҳқиқи номшиносии тоҷик. Лозим ба

ёдоварист, ки “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ сарчашмаи илҳоми садҳо тазкиранигорон қарор гирифтааст ва дар байни бештар аз шашсад тазкираи шинохташуда эътибори бас баланд дорад. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар ҷамъоварии маълумоти асар аз осори муттафаккирони бузург ва аз устодони даврони хеш истифода бурдааст. “Чаҳор мақола”-и Низомии Арузии Самарқандӣ (асри XII) ва “Лубоб-ул-албоб”-и Муҳаммад Авғӣ (асри XIII) қуҳнатарин кутуби тазкира ба ҳисоб рафта, сарчашмаҳои асосии “Тазкират-уш-шуаро” ба ҳисоб мераванд. Қисме аз манбаъҳо, аз қабили “Маноқиб-уш-шуаро”, “Таърихи Оли Салҷуқ”-и Абутоҳирӣ Хотунӣ, “Одобу-л-арабӣ ва-л-фурс”-и Ибни Мискавайҳ, “Низом-ут-таворих”-и Қозӣ Абусаид Абдуллоҳи Байзовӣ, “Точу-л-футух”, “Таърихи истизҳорӣ” ва амсоли инҳо, ки муаллиф мавриди истифода қарор додааст, мутаассифона, то ба замони мо нарасидаанд.

Зикр бояд кард, ки аз қадимтарин асарҳо, ки дар таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ онҳоро ба жанри тазкира то андозае шабоҳат додаанд, метавон номи «Тазкираи мусаввар»-и Муҳаммади Ровандӣ (бо тасвири шуаро ба қалами Ҷамоли Наққоши Исфаҳонӣ, таълифаш 1172), «Маноқиб-уш-шуаро»-и Камолуддини Хотунӣ (асри 12), «Чаҳор мақола»-и Низомии Арузии Самарқандӣ (таълифаш 1177), «Китоб-уш-шеър ва -ш-шуаро»-и Ибни Қутайбаи Динаварӣ (охири асри 11 ибтидои асри 12) ва амсоли инҳоро ёдоварӣ намуд. Нахустин асаре, ки бо маънои том метавон онро тазкира номид, «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авғии Бухорӣ мебошад. Дар асрҳои баъд тазкираҳои зер таълиф шудаанд: равзai 7-уми «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Тухфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисории Бухорӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ, «Музаккир-ул-асҳоб»-и Малеҳои Самарқандӣ, «Тухфат-лу-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб»-и Возех, «Тазкор-ул-ашъор»-и Маҳдуми Садри Зиё ва ғайра, ки маълумоти муфидеро перомуни аҳли адаб дар ҳуд ҷой додаанд.

«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ соли 1487 таълиф гардида, дар баробари ҳамду наът, ҳамзамон, аз се фасл иборат мебошад, ки дар онҳо оид ба пайдоиши нутқ, мақоми шеъру шоирӣ дар зиндагӣ ва аз рӯзгору осори муаллиф сухан рафтааст. Қисми асосии «Тазкират-уш-шуаро» аз муқаддима, ҳафт табақа ва хотима иборат мебошад. Муқаддима зикри 10 нафар шуарои арабиасли тоисломӣ ва хотима зикри 6 нафар ҳамасрони Давлатшоҳи Самарқандиро дар бар мегирад. Ҳамагӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» оид ба 151 шоири асрҳои X ва XV форсу тоҷик, араб ва турк маълумот дода шуда, аз осори онҳо намунаҳо оварда шудаанд. Давлатшоҳи Самарқандӣ ҳангоми таълифи «Тазкират-уш-шуаро» аз сарчашмаҳои таърихии музътабар, девонҳои устодони гузаштаву муосиронаш, рисолаву китобҳои гуногун истифода бурдааст. Аз ин ҷиҳат, «Тазкират-уш-шуаро» дар омӯзиши адабиёт ва таърихи мардуми форсу тоҷик, араб ва турк, сарфи назар аз баъзе нуқсонҳо, дар овардани санадҳои таърихӣ ва адабӣ сарчашмаи муғиду мұтамад буда, аҳаммияти бузурги адабӣ ва таърихӣ дорад.

Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни ҳол ва эҷодиёти як силсила шоирон оид ба шеъру шоирии онҳо баъзе қайду ишораҳо намудааст ва мо маҳз ба туфайли онҳо аз осори адабӣ ва завқи бадеии даврони онҳо равшантар воқиф мегардем.

Чун муаллиф ҳангоми баёни аҳволи шоир, шарҳи ҳол, макони зодгоҳ аз номҳои зиёди ҷуғрофӣ истифода намудааст, метавон ин асарро аз сарчашмаҳои муҳим барои омӯзиши ономастикаи тоҷик шуморид. На танҳо аҳволи худи шоирон, балки замону даврони онҳо ҳамаҷониба мавриди тасвир қарор дода шудааст ва як давраи муайяни таърихии миллати тоҷик бо инъикоси ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, маданиӣ ва дигар паҳлӯҳои давлатдорӣ аз ҷониби Давлатшоҳи Самарқандӣ чун як таърихнигору ҷуғрофидон ва адабиётшиноси варзида дар «Тазкират-уш-шуаро» таҷассум ёфтааст.

Бо дарназардошти ин нукта метавон дигарбора хулоса кард, ки барои муайян намудани нозукиҳои номшиносӣ ё худ, ба истилоҳ

ономастика ва таҳлилу таҳқиқи таърихии он асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чун манбаъ ва сарчашма аҳаммияти бузурги илмиро доро мебошад.

Ономастика чун як қисмати таркибии илми забоншиносӣ асосу қонунияти таърихи инкишоф ва мавҷудияти исмҳои хосро таҳқиқу баррасӣ менамояд. Аммо, аз ҷиҳати доираи дарбаргирии маводу масоили омӯҳташаванд ва усули тадқиқотӣ, метавонад чун як риштai тому мустақили илм арзи эътироф шавад. Ономастика бо дарбаргирии масоили таҳқиқшаванд қисматҳои таркибии ҳудро, ба монанди антропонимика - (юн. *antropos* – одам) – номгузории одамҳо, топонимика - (юн. *topos* - чой)- номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ, гидронимия (юн. *hidro* – об) номҳои вобаста ба об ва дигар қисматҳо иборат мебошад, ки бевосита номи ин ё он падидаҳои заминиву осмониро ифода менамоянд. Ном ифодагари мағҳум, моҳият, табиат, ҳусусияти табиию ҷуғрофӣ, таърихӣ, этнография, сукунат ва муҳочирати қавму қабила, миллату нажодҳои гуногун мебошад ва натиҷаҳои ба дастомадаи илми ономастика имрӯз бисёр паҳлухои норавшани таъриху ҷуғрофия, ҳалқияту қавму қабилаҳоро муайян намудааст ва маводи пурқиммате барои ҷомеа дода истодааст. Олими ономастикашинос профессор Ҷ. Алимӣ қайд менамояд, ки: “Ономастика маводди арзишманде барои таърих дода, маконҳои сукунат ва роҳҳои муҳочират, аксаран мардумони азбайнрафтаро низ муайян карда метавонад, асотири маҳаллиро тасвиру тавсиф намуда, оид ба навъи сукунатҳо, муносибатҳои ҷамъиятий ва оилавӣ тасаввурот медиҳад. Масалан, таҳлили номҳои ҷуғрофии қисматҳои ҷанубии ҳамвориҳои Аврупои Шарқӣ ба ҳаллу фасли мусбати масъалаи саҳми скифиҳо ба забони русӣ маълумот медиҳад. Топонимика (маҳсусан, гидронимика) аксаран ягона сарчашмаи маълумот оид ба забонҳои матрук ва мардумон буда метавонанд” [9, с.21].

Ин аст, ки таҳлили номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии ин ё он асари бадеӣ барои ҳам забоншиносон ва ҳам олимони дигар соҳа муғиду муҳим арзёбӣ мегардад. Мавриди зикр аст, ки номҳои ҷуғрофии Осиёи

Миёна ва ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон дар осори асарҳои гаронбаҳои таърихию ҷуғрофии пешиниёну муосирон дарҷ гардидааст ва бархе аз онҳо бевосита ҷиҳати равшаний аддохтан дар марзу бүм, мавқеи ҷуғрофӣ, муайян намудани ҳудуди ин ё он минтақа ва дигар паҳлӯҳои номшиносӣ таълиф гардидаанд. Аз ин нуқтаи назар, агар ба таърихи дури номшиносии тоҷик назар андозем, асарҳои бисёри қадимаю асримиёнагии сайёҳон ва муҳаққиқони юнонӣ, форсу тоҷик, чиной (хитоӣ), араб ва амсоли инҳо ба монанди Ҳой Чао, Страбон, Аррион, Сюан Тсан,, Прокопиос, Куртсий, Ҳеродот, Ибни Фаҳех, Ибни Батута, Ал-Муқаддасӣ, Ибни Ҳақвал, Истаҳрӣ, Ёқути Ҳумавӣ, Абурайҳони Берунӣ, Наршахӣ, Байҳақӣ, Балъамӣ, Ибни Надим, Ибни Яъқубӣ, Исфаҳонӣ, Гардезӣ, Ибни Ҳурдодбех, Низомулмулк, Сиистонӣ, Табарӣ, Шаҳристонӣ, Ҳофизи Абру, Носири Ҳусрав, «Ал-масолик в-ал-мамолик»-и Асад ибни Ҳурдодбех, «Китоб-ул-хироҷ»-и Қудома ибни Ҷаъфар», «Ал-булдон»-и Аҳмад ибни Яъқуб, «Илм-ул-мамолик ан-нафиса»-и Ибни Русто, «Мухтасари китоб-ул-булдон»-и Ибни Фаҳех, «Ат-танбия ва-ш-шароғ»-и Масъудӣ, «Ал-масолик в-ал-мамолик»-и Абуисҳоқ Иброҳими Истаҳрӣ, «Сурат-ул-арз»-и Ибни Ҳавқал, «Аҳсан-ут-тақосим»-и Муқаддасӣ, «Ҳудуд-ул-олам мин-ал-машриқ илал-мағриб»-и маҷхулулмуаллиф, «Муъзам-ул-булдон» ва «Китоб-ул-муштарак вазъан ва муфтариқ суқъан»-и Ёқути Ҳамавӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Зайн-ул-аҳбор»-и Гардезӣ, «Таърихи Табарӣ», «Мухтасар-ул-булдон», «Масолик ва мамолик», «Тақвим-ул-булдон», «Осор-ул-боқия», «Футуҳ-ул-булдон», «Сафарнома», «Таърихи Бухоро», «Таърихи Байҳақӣ», «Таърихи Балъамӣ», «Ал-Феҳрист», «Ал-Булдон», «Сияр-ул-мулук», «Ал-милал в-ал-ниҳал», «Саёҳатнома», “Ахлоқи Носирӣ”-и Ҳоҷа Насируддини Тӯсӣ, “Исмҳои бузургони Бухорои Шариф”, “Дар баёни таворихи анбиё”, “Ҷомеъ-ут-таворих”-и Рашидуддин, «Форснома»-и Ибни Балҳӣ ва ғайраро метавон ба даст овард, ки маълумоти муфидро оид ба номҳои таърихии мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар ҳудҷой додаанд.

Ҳамзамон, агар ба таърихи дуртари миллати форсу точик, ба мероси бузургони адабиётамон диққат дихем, таърихи қадима доштани ному номшиносиро пайдо хоҳем кард, зеро асарҳои бостонии “Авасто”, “Бундаҳишин”, “Фарҳанги Паҳлавик”, “Катибаи Бесутун”, катибаҳои “Қӯҳи Муғ”, “Қабои Зардушт”, “Тахти Ҷамшед” ва дигарон шаклу навъҳои қадимаи номҳои қавму ҳалқҳои гуногуни қадимро дар бар гирифтаанд ва аз ин лиҳоз дар номшиносии точик ин асарҳоро аз аввалинҳо метавон шуморид.

1.2. Таснифи топонимҳои асар ва таҳлили лексикӣ-семантикийи онҳо

Тавре ки дар боло ишора шуд, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ яке аз ёдгориҳои беназири адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ба ҳисоб меравад ва маълумоти доир ба шоирону нависандагон ва аҳли илму адаби дар тазкира овардашуда як ганчи шоёнест, ки садсолаҳо, балки ҳазорсолаҳои дигар арзиши илмиву таърихӣ ва бадеи худро гум намекунад.

Ҳангоми баёни шарҳи аҳвол, зиндагинома ва меросии адабии шоирон Давлатшоҳи Самарқандӣ аз мавзеъҳои гуногуни ҷуғрофӣ низ ёдоварӣ намудааст, ки макони зодгоҳ, сафарҳо, истиқомати муваққатии ин ё он шоирро ташкил додаанд. Ҳамзамон, дар замони салтанати қадом ҳоким ё султон зиндагонӣ кардани шуароро низ сабт кардааст, ки барои илми ономастика муҳим мебошад. Ин аст, ки дар асар миқдори зиёди номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ё худ ба истилоҳи забоншиносӣ–топонимҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Зикр бояд кард, ки ёдоварӣ намудани номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ зимни баёни зиндагиномаи шуарои даврони асрҳои X-XV шаҳодати он аст, ки маълумоти овардашудаи муаллиф ҳаматарафа амиқу дақиқ ва муътамад мебошанд. Ҳамзамон, ин маълумот барои мутахассисони соҳаи таъриҳ, этнография, ҷуғрофия, адабиёт ва инчунин барои забоншиносон хеле муҳим мебошад. Мутахассисони соҳаи забоншиносӣ

тавассути маводи дар асар овардашуда метавонанд забону услуби нигориши ин ё он шоир, вазъи забони адабии точикӣ дар давраи муайяни таърихӣ, таъсири забонҳои ҳамҷавор ба ҳамдигар, истифодаи лексикаи кӯҳнашуда ва таърихӣ ва дигар хусусиёти забонии меросии адабии шоиронро таҳлилу баррасӣ намоянд. Илова ба ин, корбурди номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ва шарҳу тафсири онҳоро ба риштаи таҳлил қашанд. Аҳаммияти омӯзиш ва таҳлилу баррасии топонимҳоро олими ономастикашиноси тоҷик О. Маҳмадҷонов хеле равшану баръало қайд намудааст, ки: «Омӯзиши ҳамаҷонибаи топонимҳо имкон медиҳад, ки мо дар забон шаклҳои нави воҳидҳои луғавиро пайдо намоем. Ин воҳидҳои луғавӣ дар ҳаллу фасли мушкилоти мавзӯъҳои бахши этнолингвистикии забон, дарки амиқу дақиқ ва комили расму ойин, суннатҳои хуби мардумӣ, қиссаву ривоёт ва ба истилоҳ «таърихи зинда»-и ҳалқ қӯмак менамояд» [35, 21].

Аз ин нигоҳ, мавриди омӯзиш қарор гирифтани номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ барои инъикоси ҳаёти маданиӣ, фарҳангӣ ва анъанаву расму оинҳои қавму қабила ва миллату ҳалқияти гуногун манфиатовар мебошад. Олиму муҳаққиқ ва номшиноси маъруф Э. М. Мурзаев дар ин маврид мулоҳизаҳои ҷолиб изҳор менамояд, ки ҳақ бо ӯст: «Таҳқиқи муқоисавии номҳои ҷуғрофӣ арзиш ва аҳаммияти зиёди илмӣ дошта, имкон фароҳам меорад, ки аксари масъалаҳои таърихи қадим, палеолингвистика, инсони то давраи оғози таърих ҳаллу фасл карда шаванд. Таҳлили ҷиддии номҳои ҷуғрофӣ аксаран ба ҷуғрофидон, геолог, ботаник, зоолог, иқтисоддон, этнограф маводи ҷолиб барои мулоҳиза рондан дар бораи сатҳи замин, макони маъданҳои муғиди табиӣ, гурӯҳҳои таҷаммуи фаровони растаниҳо, ҳайвоноти мавриди ғизо, тарзҳои хоҷадории авлавиятнок, муҳочират ва ҷойгиришавии инсонҳоро дода метавонад» [104, с. 48].

Ин аст, ки таҳқиқи топонимҳо дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ин нигоҳ хеле дурусту саривақтӣ ва муҳим ба шумор меравад. Пеш аз он ки ба таҳлили маънӣ-луғавии номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ пардозем,

аввалан дар такя ба андешаи муҳаққиқони забоншинос, бахусус топонимшиносони ватанию хориҷӣ, топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандиро ба гурӯҳҳо тасниф менамоем.

Зикр бояд кард, ки дар таҳқиқот ва андешаҳои илмии олимони соҳа вобаста ба дарбаргирии ҳадду ҳудуд номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ қабатҳои хоси ҳудро доро мебошанд, ки бо мағҳумҳои ойконимия-номи мавзei маскунӣ, гидронимия-номи мавзei ба об алоқаманд, оронимия, теотопонимия - номҳои аз номи ҳудоҳо гирифташуда, гелотопоним - аз номи ботлоқ, урбаноним - номи мавзei доҳилишаҳрӣ, криptonимия - номи таҳайюлӣ, стратонимия - номи қиширҳои замин, полионимия - номи шаҳр, комонимия - номи деха, дромонимия - номи роҳ, зоотопонимия-номи мавзее, ки аз номи ҳайвонот гирифта шудааст, ойкодомонимия-номи бино, иншоот ва соҳтмонҳо, агоронимия - номи қитъаи замин, глятсионимия - номи яҳ ва пиряҳҳо, дрионимия - номи ҷангал ва бешаҳо, годонимия- номи хиёбону гузарҳо, некронимия - номи маконҳои дафнӣ, оромгоҳҳо, экклезионимия - маконҳои иҷрои урғу одат ва маросимҳои динӣ, пелагонимия - номи баҳр ва дарёҳо, хрематонимия - номи мавзei вобаста ба ҳаёти маданиӣ, абионимия-мавзei табиати гайризинда, мифонимия - номи мавзei аз афсона ва устураҳо баромада, батионимия - номи мавзei зериобӣ, оронимия - номи мавзei сатҳизаминӣ, лимонимия - номи ҳавз ва қӯлҳо, океанонимия - номи уқёнус, инсулонимия -номи ҷазира, спелеонимия-номи мавзei зеризаминӣ, литонимия - номи мавзei наздисоҳилӣ, дромонимия - номи роҳҳо, фитотопонимия - номи мавзее, ки аз номи растаниӣ ташаккул ёфтааст, регионимия - номи минтақа, потамонимия - номи дарё, хоронимия - номи ҳудуд ва вилоят, антропотопонимия - номи мавзее, ки аз номи инсон баромадааст, этнотопонимия - номи мавзei ҷуғрофие, ки аз наъъу номи қавму ҳалқият баромадааст ва монанди инҳо дар илми топонимшиносӣ ёдрас шудаанд.

Дар адабиёти илмӣ аз ҷониби муҳаққиқони ватанию хориҷӣ вобаста ба шарҳу тафсири ин мағҳумои топонимикиӣ ва таснифоти онҳо андешаҳои ҷолибу дақиқ оварда шудаанд ва бо далелу мисолҳои

мушаххас намудҳои топонимҳоро шарҳу тафсир намудаанд. Метавон аз таснифоти олими топонимшинос Э. Мурзаев ёдоварӣ намуд, ки номи мавзеъҳои ҷуғрофиро дар таҳқиқоти худ ба панҷ гурӯҳ ҷудо намудааст: “1. Оронимҳо - номи унсурҳои сатҳизаминӣ буда, ба он номи кӯҳҳо, теппаҳо, қуллаҳо, водиҳо, дашту саҳроҳо, нишебиҳо, пастхамиҳо, адирҳо ва амсоли инҳо доҳил мешаванд. 2. Гидронимҳо - номи дарёҳо, ҷашмаҳо, шоҳобҳо, ҳавзҳо, ҷойҳо, баҳрҳо, уқёнусҳоро дарбар мегиранд. 3. Номҳои наботот, ки номи ҷангалҳо, боғҳо, марғзорҳо ва ғайраро дарбар мегирад. 4. Номҳои нуқоти маскунӣ, ки номи шаҳр, деҳа, истоҳҳои муҳталиф, шаҳракро таҳлилу баррасӣ менамояд. 5. Номҳое, ки масоҳат, дарозӣ ва андозаву қисматҳои алоҳидай кӯчаҳо, майдонҳо, тангкӯчаҳо, кӯпрукҳо ва ғайраро ифода менамоянд. Ба андешаи ин олим тамоми мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар доираи ҳамин панҷ қисмат гурӯҳбандӣ мешаванд” [105].

Минбаъд бо таҳқиқу баррасии топонимҳо аз ҷониби муҳаққиқон ин таснифот васеътару пурратар гардида, номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии минтақаҳои гуногун ва асарҳои назмиву насрӣ ба риштаи таҳлил кашида шуданд. Дар ин самт метавон аз корҳои илмӣ ва таълифоти А. Хромов (1966, 1967, 1968, 1969, 1975, 1980), Р. Ҳ. Додихудоев (1972, 1973, 1975, 1976), Ш. Исмоилов (1993, 1994), Н. Офаридаев (1984, 1985, 1991), А. Абдунаబиев (1992), Ҷ. Алимӣ (1993, 1995), Д. Ҳомидов (1999, 2002, 2008), О. Маҳмадҷонов (1992, 2001, 2004, 2010), Р. Шоев (1997), С. Абдуллоева (2009), Д. Майнусов (2013), С. Курбонмамадов (2014, 2022), Э. Давлатов (2016), Ҷ. Темуров (2016), Ф. Давлатова (2016), Ш. Рустамшо (2021) ва дигарон ёдовар шуд, ки хусусияти хоси номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асарҳои бадеӣ ва ҳудуди муайяни ҷуғрофиро таҳлилу баррасӣ намудаанд.

Дар такя ба ин таълифоти илмӣ мо низ топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро вобаста ба хусусияти назаррасашон ба гурӯҳҳо ҷудо кардем ва ҳамзамон, дар асоси луғатномаҳо маънои луғавии онҳоро шарҳу тафсир намудем.

1.3. Ойконимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо дар асар

Қисмати аз ҳама калони топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро ойконимҳо ташкил медиҳанд. Ойконимҳо, ки аз бахшҳои топонимтика ба шумор меравад, дар бораи номи маҳалҳои аҳолинишин баҳс меқунад. **Ойконим** аз вожай юнонӣ **оухіо** - "хона", "иншоот", "нуқтаи маскунӣ" ва **ономіу** - "ном" гирифта шудааст ва чун истилоҳи забоншиносӣ маҷмуи номи нуқтаҳои аҳолинишин (шаҳр, шаҳрак, деҳа, гузар, маҳалла)-ро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Вобаста ба дарбаргирии ҳадду ҳудуди нуқтаҳои маскунӣ топонимшиносон онҳоро низ ба гурӯҳҳо: **хоронимҳо** (номи ҳудуд ва вилоят; **полионимҳо** (маҷмуи номҳои шаҳр), **комонимҳо** (маҷмуи номҳои деҳот), **урбанонимҳо** (маҷмуи хиёбону кӯча, паскӯчаву гузаргоҳ), **агронимҳо** (маҷмуи номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр), **эрготопонимҳо** (маҷмуи номҳои муассисаву корхонаҳо, заводу фабрика), **хрематонимҳо** (маҷмуи номҳои марбут ба ҳаёти маданиву равшаннамоӣ) ҷудо намудаанд [105, 45].

Таснифоти мазкур барои муайян намудани ҳусусияти хоси номи ин ё он мавзеъ аҳаммияти бузург дорад ва маҳз дар такя ба ин таснифот ойконимҳои асарро, ки зимни баёни аҳволи шуаро муаллиф қайд намудани онҳоро муҳим шуморидааст, ба хоронимия, полионимия, комонимия ва урбанонимия ҷудо намудем ва дар зер ҳар кадоми онҳоро дар алоҳидагӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

1.3.1. Хоронимҳо дар асар

Хоронимҳо як ҷузъи ойконимия буда, аз вожай юнони "xara"-фазо, ҷо, вилоят, кишвар, мамлакат ва **ономіу** – "ном" таркиб ёфтааст ва маҷмуи номи вилоятҳои ҷуғрофӣ, навоҳии иқтисодӣ, воҳидҳои калони маъмурию ҳудудӣ, мамлакатро дар бар мегирад [9, 96].

Дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ ин намуди ойконимҳо корбурди васеъ дошта, ҳангоми тасвир намудани зиндагиномаи ин ё он шоир муаллиф аз номи навоҳӣ, вилоят, кишвар, мамлакат ё хитта низ ёдрас намудааст. Чун муаллиф замони салтанати шоҳони даврро низ ба риштai тасвир кашидааст, маҳз ин шакли тасвир муаллифро водор намудааст, ки барои дақиқияти маълумот аз навоҳиву вилоят низ ҳарф занад.

Хоронимҳо дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо вожаҳое амсоли “мамлакат”, “вилоят”, “навоҳӣ”, “қасаба”, “аъмол”, “диёр”, “мулк” ва “хитта” корбаст гардианд. Дар аксари мавридҳо хоронимҳо бо вожаҳои зикршуда якҷо омада, маҳз ба ин восита тасвири хоронимҳо мушаххастару дақиқтар мегардад. Ва ҳангоми тасвири ин ё он мавзеи ҷуғрофӣ муаллиф ин мағҳумҳоро ба таври фаровон истифода намудааст. Албатта, ин вожа дар алоҳидагӣ хороним шуда наметавонанд, вале бо ҳамроҳии номвожаҳо нишондиҳандай намуди топонимҳои асар мебошанд. Ин ҷо истилоҳҳои ифодакунандай хоронимҳоро дар асоси луғатномаҳо шарҳу тавзех медиҳем. Дар фарҳангномаҳо мағҳумҳои зикршуда чунин шарҳ дода шудаанд:

Мамлакат - а. مملکت кишвар, сарзамин; кишвари тобеи як давлат, сарзамини як давлат... [173, с. 212].

Вилоят - а. 1. 沃لايت минтақаи муайянे, ки аз якчанд шаҳру ноҳия иборат буда, яке аз воҳидҳои маъмурии марказӣ ҳисоб меёбад: вилояти Суғд, вилояти Хатлон; вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон; маркази вилоят, шаҳре, ки дар он идораҳои роҳбарикунанда ва муассисаҳои дигари вилоятӣ ҷойгир шудаанд. 2. қӯн. диёр, кишвар, мамлакат, сарзамин, хитта. 3. кит. волӣ будан, волигӣ, ҳокимӣ; мақоми ҷонишиниӣ [173, с. 276].

Хитта - а. 1. خطيہ замине, ки барои иморат гирдогирди он ҳат кашидаанд. 2. мамлакат, сарзамин [174, с. 439].

Навоҳӣ – а. نواحی ҷ. ноҳия; дар ин навоҳӣ дар ин наздикиҳо [173, с. 881].

Қасаба - а. قصبه ободие, ки аз чанд дех ташкил ёфта бошад; шаҳрча, шаҳри майдар [173, с. 671].

Аъмол – 5.мач. ноҳия, вилоят, музофот [204].

Тавре ки аз лугатномаҳо аён мегардад, дар маҷмуъ мағхумҳои зикршуда мавзеи муайяни ҷуғрофиро нишон дода, нисбат ба шаҳру деха ва шаҳрак аз лиҳози ҳудуди дарбаргирӣ васеътар мебошанд ва чанд шаҳру дехаҳоро дар маҷмуъ дар бар мегиранд.

Бояд қайд кард, ки хоронимҳое, ки бо вожаи “**мамлакат**” дар асар истифода гардидаанд, зиёда аз 10 маротиба зикр шуда, вобаста ба банду бости ҳодисаву воқеаҳо ва тасвири шарҳи аҳволи шуаро мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Чунончи: “...ва *мамлакати Fӯru Xиротро* аз *тасарруфи мулуки Fӯr* берун овард ва азамату шавкати ў ба *мартабае расид*, ки ҳафтод хирвор нуқра ва кӯзаи тиллову нуқра ба даргоҳи давлати ў навбат задандӣ ва ҳар дехқонеро дар даври давлати ў таври маои мисли подшоҳе буд [1, 138]. Ё: “*Ва Хоча Алӣ мамлакати Хуросонро* ба амири кабир Темури Гӯракон супурд ва ба мулозимати соҳибқиронӣ машгул гардид” [1, 272]. Ё худ: “*Ва баъд аз он ҳазрати соҳибқирон Хуросонро ба Шоҳруҳ султон дод ва мамлакати Табрез ва Озарбойҷону* музофоти онро ба Амирониҳо Мирзо бахшид ва чанд сол ба истиқлол дар *Озарбойҷон* салтанат ва ҳукумат намуд” [1, 309].

Мамлакати Миср: хоронимияи Миср дар асар 18 маротиба дар шакли ибора чун Азизи Миср [1, 18; 304], Мисри мамлакат [1, 80; 440], мулки Миср [1, 285], диёри Миср [1, 226], Юсуфи Миср [1, 286] ва дар дигар мавридҳо чун Миср [1, 145; 201; 211; 225; 254; 291; 292; 302; 304; 463] истифода шудааст ва чун мамлакат, диёр ва мулк тасвир ёфтааст.

Дар “Худуд-ул-олам” дар тасвири Миср муаллиф чунин нигоштааст: “Ноҳиятест, машриқи вай баъзе ҳудуди Шом аст ва баъзе биёбони Миср ва ҷануби вай ҳудуди Нӯба аст ва мағриби вай баъзе аз ҳудуди Мағриб аст ва баъзе биёбон аст, ки онро ал-Воҳот хонанд ва шимоли вай дарёи Рум аст. Ва ин тавонгартарин ноҳият аст андар мусалмонӣ. Ва андар вай шаҳрҳои бисёр аст, ҳама ободон ва хуррам ва

тавонгар ва бо неъматҳои бисёри гуногун. Ва аз вай ҷомаҳо ва дасторҳо ва ридойҳои гуногун ҳезад, ки андар ҳама ҷаҳон аз он боқиматтар набувад, чун суфи мисрӣ ва ҷомаҳо ва дасторҳои дабиқӣ (ва) ҳазз. Ва андар ин ноҳият ҳарони нек уфтад боқимат [70, 133].

Миср - *a. 1 مصہر.* кит. сарҳади байни ду замин. 2. *کخن.* шаҳр. 3. номи яке аз давлатҳои араб, ки дар Шарқи Наздик воқеъ аст [173, 1807]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст:

Он Мисри мамлакат, ки ту дидӣ, ҳароб шуд

В-он Нили макрамат, ки шунидӣ, сароб шуд [1, 440].

Ё худ: “...*Мисрро бигрифт ва барагми Фиръавни лайн савганд* ҳӯрдӣ, *ки ин мулкро надиҳам, илло ба ҳиндӯи зарҳарида* [1, 292].

Мамлакати Ироқ: ин ном дар асар 81 маротиба дар шаклҳои мамлакати Ироқ, мамолики Ироқ, мулки Ироқ, вилояти Ироқ, Ироқи Аҷам, Ироқи Араб мавриди корбурд қарор гирифтааст.

Дар маъҳазҳои дигари таърихӣ низ аз ин ҳороним бисёр истифода ва ёдоварӣ шудааст. Муҳаққики топонимшинос О. Ғафуров оид ба ин ном чунин навиштааст: “Номи Ироқ дар маъҳазҳои таърихӣ нисбатан дертар, тақрибан дар асрҳои VII милодӣ, дар замони истилои араб пайдо шудааст. ...Дар замони хилофати араб ва баъд ду Ироқ: Ироқи Араб ва Ироқи Аҷам вучуд дошт. Ироқи Араб гуфта, ҳуди Байнаннаҳрайнро меномиданд. Ироқи Аҷам заминҳои қад-қади соҳилҳои шарқии дарёи Даҷларо фаро мегирифтааст... [20, 49-50].

Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “...*Ва султон Абулгозӣ дар он ҳол садде шуд миёни Ҷаҳоншиоҳ ва мамлакати Ироқ*” [1, 424].

Мамлакати Форс: ин ҳороним дар асар 48 маротиба дар шаклҳои Форс, мамлакати Форс, мулки Форс, диёри Форс мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар асарҳои ҷуғрофӣ дар шакли “Порс” чунин тасвир ёфтааст: “Ноҳиятест, ки машриқи вай ноҳияти Кирмон аст ва ҷануби вай дарёи Аъзам аст ва мағриб рӯди Тоб аст, ки миёни Порс ва Ҳузистон бигзарад ва баъзе аз ҳудуди Сипоҳон аст ва шимоли вай биёбони Порс аст аз Каргаскӯҳ. Ва андар вай шаҳрҳои бисёр аст ва мардумоне

бисёранд. Ва ноҳиятест ободон ва тавонгар, бо неъматҳои гуногун ва ҷойи бозаргонон. Ва андар вай кӯҳҳо ва рӯдҳост ва мустақари хусравон будааст. Ва мардумони ин ноҳият мардумонеанд сухандон ва хирадманд. Ва андар кӯҳҳои вай маъданҳои зар аст. Ва аз вай ҷомаҳои гуногун хезад аз катон ва пашму пунба ва оби гул ва оби бунафша ва оби таль ва бисотҳо ва фаршҳо ва зилӯйҳо ва гилемҳои боқимат хезад. Ва аз вай ҳарчи ба дарё наздик аст, гармсер аст ва ҳарчи ба биёбон наздик аст, сардсер аст. Ва андар вай кӯҳҳо ва маъданҳои зар аст. Ва андар вай оташкадаҳои габрон аст. Ва осори қадимиёнро бузург доранд ва зиёрат кунанд. Ва бештарини шаҳрҳои Порсро кӯҳ аст ба наздикии вай” [70, 103].

Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: «*Аммо шоҳзода Абдуллоҳ ибни Иброҳим султони ибни Шоҳруҳ султони Гӯракон подшиоҳзодаи каримтабъ ва зебоманзар ва хушигулӯ буда ва баъд аз вафоти падар дар мамлакати Шероз ва Форс ба ҳукумат нишаст...*» [1, 394].

Мамлакати Хуросон: ҳоронимияи Хуросон дар асар корбурди васеъ дошта, зиёда аз 170 маротиба истифода гардидааст. Дар “Худуд-ул-олам” омадааст: “...Ноҳиятест, ки машриқи вай Ҳиндустон аст ва ҷануби вай биёбони Синд аст ва биёбони Кирмон ва мағриби вай ҳудуди Ҳарист ва шимоли вай ҳудуди Ғарҷистон ва Гӯзгонон ва Тухористон. Ва ин ноҳиятест баъзе аз ӯ гармсер аст ва баъзе сардсер. Ва аз кӯҳҳои вай бардаи ғурӯй уфтад ба Хуросон. Ва ҷое бисёркишту барз аст ва олоти Ҳиндустон бад-ин ноҳият афтад [1, 84].

Муаллифи “Тафсири муҳтасари номҳои ҷуғрофӣ” дар шарҳи маънои луғавии ин ном ҷунин ишора намудааст: “Сарзамине дар шимоли шарқии Эрон. Ба форсӣ маънои ин ном “шарқ, тарафи офтоббаро” мебошад [20, 121].

«Тазкират-уш-шуаро» овардааст: “...Ва амири кабир Темури Гӯраконро, анораллоҳу бурҳонаҳу, аз истиқболи ӯ мусодиқат воқеъ шуд ва Ҳоча Алӣ мамлакати Хуросонро ба амири кабир Темури Гӯракон супурд ва ба мулозимати соҳибқиронӣ машгул гардиð” [1, 272].

Мамлакати Fūr: дар асарҳои ҷуғрофӣ оид ба ин мамлакат маълумоти зиёд дода шудаанд. Аз ҷумла: “Fūr ноҳиятест андар миёни кӯҳҳо ва шикастагиҳо. Ва ӯро подшоест, ки «Fūrшоҳ» хонанд. Ӯро қуташ аз мири Гӯзгонон аст. Ва андар қадим ин ноҳияти Fūr ҳама коғирон будандӣ, акнун бештар мусалмононанд. Ва эшонро шаҳракҳо ва дехҳои бисёр аст. Ва аз ин ноҳият барда, зиреҳ ва ҷавшан ва силоҳҳои нек уфтад. Ва мардумонаш бадҳоҳанд ва носозанда ва ҷоҳил. Ва мардумонаш сапеданд ва аスマр” [70, 84].

Хороними “Fūr” дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ 12 маротиба истифода гардидааст. Ҷунончи: «...ва **мамлакати Fūru Ҳиротро аз тасарруфи мулуки Fūr берун овард**” [1, 138].

Қайд бояд кард, ки хоронимҳои Fūr, Ирок, Миср, Озарбойҷон, Табрез, Форс, Ҳурӯсон, Ҳирот, Ҷам, Шероз дар асар корбурди васеъ дошта, банду бости воқеаҳо талаб кардааст, ки муаллиф аз номи онҳо ҳамчун мамлакат ёдоварӣ намояд.

Хоронимҳое, ки бо вожаи “вилоят” мавриди корбурд қарор гирифтаанд, дар асар хеле зиёд ба назар расида, миқдорашон то ба 40 адад мерасад. Қайд бояд дошт, ки баъзе хоронимҳо ҳам бо мағҳуми “мамлакат” ва ҳам бо мағҳуми “вилоят” корбаст шудаанд.

Ин намуди ойконимҳо аз аввал то охири асарро фаро гирифта, барои дақиқтару аниқтар маълумот додан дар бораи замон ва макони зиндагии шуаро хизмат намудаанд. Ҷунончи: **вилояти Абевард** [1, 95], **вилояти Бадахшон** [1, 419], **вилояти Балх** [1, 56], **вилояти Қондакор** [1, 367], **вилояти Каиш** [1, 302], **вилояти Ҷом** [1, 179], **вилояти Машҳад** [1, 268], **вилояти Тӯс** [1, 268], **вилояти Ҳатлон** [1, 368], **вилояти Ҳуҷанд** [1, 305], **вилояти Ҳамадон** [1, 223] ва амсоли инҳо дар асар вобаста ба банду бости ҳаёти шуаро истифода шудаанд. Дар фарҳангномаҳо ва маъҳазҳои таърихӣ-ҷуғрофӣ вобаста ба ҳудуди дарбаргирӣ ва маъни луғавии ин намуди мавзеъҳои ҷуғрофӣ маълумоти гуногун дода шудааст.

Вилояти Балх: дар «Тазкират-уш-шуаро» ин хороним ҳамчун вилоят маънидод шудааст. Дар маҷмуъ, ин ном дар асар 57 маротиба

зикр шудааст. Чунончи: “...*Манучехрӣ дар замони давлати Султон Маҳмуди Газнавӣ буда ва аз вилояти Балҳ аст, аммо дар Газнин будӣ ва ўро аз шуарои Султон Маҳмуд шумурдаанд ...*” [1, 56]. Ё ин ки: “*Ва мавлиди устод Үнсурӣ вилояти Балҳ аст ва маскан дорулмулки Газнин...*” [1, 62]. Аммо дар “Бурҳони қотеъ” он ҳамчун шаҳр шарҳ дода шудааст: “Балҳ - номи шаҳрест машҳур аз Хуросон; ва он аз шаҳрҳои қадим аст, ҳамчу Истахри Форс. Ва онро қуббатулислом хонанд ва лақаби он Бомӣ аст. Гӯянд баромака аз он ҷо будаанд ва мафтункунанда аст; ва қадуеро низ гӯянд, ки шароб дар он кунанд” [175, 7; 183].

Вилояти Қандаҳор: ҳангоми нақли аҳвол ва зиндагиномаи Ҳоча Алии Шаҳоби Туршезӣ муаллиф аз вилояти Қандаҳор ёдовар мешавад. Ин хороним дар асар 3 маротиба истифода шудааст. Дар “Худуд-ул-олам” дар бораи Қандаҳор чун шаҳр ба қалам дода шудааст: “Қандаҳор шаҳре азим аст. Ва андар ў бутони заррин ва симин аст бисёр. Ва ҷойи зоҳидон аст ва бараҳманонанд ва шаҳри бонеъмат аст ва ўро ноҳиятест ҳоса” [70, 60].

Муаллифи “Тафсири мухтасари номҳои ҷуғрофӣ” низ дар шарҳи ин ном пардохта, аз ҷумла қайд менамояд, ки: “Номи ин шаҳри воқеъ дар ҷануби Афғонистонро, одатан, ба номи Искандари Мақдунӣ вобаста мекунанд. Барои исбот онро далел меоранд, ки шаҳрро дар соли 329 пеш аз мелод подшоҳи мақдунӣ таъсис карда будааст. Аммо Искандари Мақдунӣ шаҳрҳоро, одатан, дар наздикии масканҳо таъсис медод. Баъд, аз нуқтаи назари татаввури ном Александр ба Қандаҳор мубаддал шуданаш дар гумон аст. Бояд хотирнишон кард, ки ноҳияи Қандаҳор дар қадим ба ҳудуди мулки ҳиндии Гандҳра дохил буд. Шояд ҳамин номи Гандҳра дар давраи истилоҳи араб ба Қандаҳор мубаддал шуда бошад. Ҳарфҳои –г ва –қ-ро дар бисёр номҳои эронию ҳиндӣ арабҳо бо ҳарфи қ ифода мекарданд...” [20, 131].

Дар асар омадааст: *Ҳикоят кунанд, ки Мавлоно Алӣ ҳамроҳи мавқаби зафар пайқари султон Ҷӯкӣ ба вилояти Қандаҳор афтод ва*

шахзодаи мушорун илайҳи мавлоноро дар рикобхона ба ҷанби худ васоқе муайян фармуда буд” [1, 367].

Вилояти Бадаҳшон: доир ба шарҳи маънои луғавӣ ва макони Бадаҳшон дар фарҳангнома ва асарҳои ҷуғрофӣ маълумоти бисёр дода шудааст. Муаллифи “Худуд-ул-олам” онро чун шаҳр тасвир намудааст: Бадаҳшон шаҳрест бисёрнёъмат ва ҷойи бозаргонон. Ва андар вай маъдани сим аст ва зар ва бечода ва лочвард ва аз Тибет мушк бад-он ҷо баранд” [70, 86]. Дар «Бурҳони қотеъ» хоронимиюи Бадаҳшон чунин арзёбӣ шудааст: «...вилоятест дар мобайни Ҳиндустон ва Ҳурӯсон. Гӯянд маъдани лаъл ва тило дар он ҷо ҳаст” [167, 158].

Давлатшоҳи Самарқандӣ онро 25 маротиба дар шаклҳои «Бадаҳшон», «вилояти Бадаҳшон», «мулки Бадаҳшон» «лаъли Бадаҳшон» ба қалам додааст: “*Ба рӯзгори салотини Эрону Турон ҳамвора эшонро тавқири ҷӯширо буда ва подиоҳон ба вилояти Бадаҳшон таарруз намерасонидаанд ва аз мулуки Бадаҳшон ба мулозимат ва тарафдуде қонеъ будаанд*” [1, 419].

Вилояти Каш: чун номи вилоят ду маротиба дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст. Тибқи маълумоти луғатномаҳо, аз ҷумла «Фиёс-ул-лугот»-и Муҳаммади Фиёсуддин, “Бурҳони қотеъ”, «Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ» ва дигарҳо калимаи тоҷикӣ буда, маънои “бағал”, “оғӯш”, “бар”, “канор”-ро дорад. Дар “Худуд-ул-олам” омадааст: “...Истаҳрӣ дар мавриди Каш ва бандҳои баъдӣ матолибе овардааст [113, 324-325 ва 343]. (Ба таври куллӣ, Истаҳрӣ Кашро шаҳре бо қӯҳандизу рабаз медонад. Ду шористон дорад, ки яке ҳароб аст ва масциди одина дар он қарор дорад. Бозор дар рабаз аст ва масоҳати шаҳр се фарсаҳ дар се фарсаҳ аст. Шористони дарунӣ ҷаҳор дарвоза ба номҳои «Оҳанин», «Убайдуллоҳ», «Қассобон» ва «Шористон» дорад [70, 495].

Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “...Асл ва маниши он ҳазрат аз вилояти Каш аст ва ў писари амир Тарогой аст, ки аз умарои бузурги Барлос будааст...” [1, 302].

Вилояти Хатлон: Хатлон имрӯз ҳам чун вилоят дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон арзи ҳастӣ дорад. Вобаста ба таърихи баромади ин калима ономастикашиносон фикру мулоҳизаҳои зиёдро баррасӣ намудаанд ва аз асарҳои гуногуни ҷуғрофӣ-таърихӣ мисолҳои зиёдро овардаанд. Забоншинос Л. Ҳромов дар мақолаашон роҷеъ ба вожаи Кӯлоб андешаронӣ намуда, аз ҷумла қайд доштааст: “Дар ибтидои асрҳои миёна Кӯлоб ва атрофи он ба ҳайати вилояте дохил мешуд, ки дар асоси манбаъҳои хаттии арабӣ ва форсӣ ҳамчун Ҳуттал, Ҳутталон, Ҳатлон маълум аст. Шакли ахирӣ, ҳамчунин дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ низ вомехӯрад... Тахмин кардан мумкин аст, ки забони боҳтарӣ ва хатти боҳтарӣ дар Ҳутталон то асри XII мелодӣ мустаъмал буд. Аммо дар ин давра, ки маҳдудкунии шеваҳои боҳтарӣ аз ҷониби шеваҳои форсии тоҷикӣ ба мушоҳида мерасид, ҳамчунин барои ҳудуди ҳамҷавори Суғд дар Ҳатлони ин давра низ марҳилаи дузабонии оммавӣ, дар айни ҳол боҳтарӣ-форсӣ (Тоҷикистон) хос буд” [13, 12]. Дар «Ҳудудул-олам» омадааст: “Ҳутталон (Ҳаттулон) ноҳиятест андар миёни кӯҳҳо бузург ва ободон ва бисёркишт ва бисёрмардум ва неъматҳои фароҳ. Ва подшоҳи вай аз мулуки атроф аст [70, 95]. Аз ин андешаҳо маълум мегардад, ки ин ном дар шакли “Ҳутталон”, “Ҳуттал” ва “Ҳатлон” дар маъҳазҳои таърихӣ-ҷуғрофӣ зикр гардидааст. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ дар шакли Ҳатлон мавриди корбурд қарор гирифтааст. Чунончи: “Фарҳор” ном дар **вилояти Ҳатлон** мавзеи дигар низ ҳаст ва дар миёни Ҳито ва Кошгар вилоятест «Фарҳор» ном” [1, 83].

Вилояти Тӯс: horizoniaи Тӯс низ бо мағҳуми вилоят дар асар ёдовар шуда, дар бисёр мавридҳо муаллиф аз ин ном истифода намудааст. Дар дигар асарҳои таърихӣ низ ин мавзъе ба таври фаровон мавриди корбурд қарор гирифта, бо вожаҳои ифодакунандаи мавзеи ҷуғрофии «шაҳристон», «шаҳр», «ноҳият» ба қалам дода шудааст: «Шаҳристони Тӯс. Бунёдгузори он қаҳрамоне асотирӣ бо ном Тӯс ёд мешаванд. Номи ин қаҳрамон дар Авесто Туса” [56, с. 112]. Муаллифи

«Худуд-ул-олам» чунин нигоштааст: “Тӯс ноҳиятест ва андар вай шаҳракҳост чун Турун ва Навқон, Баждегур (Баруғун), Ройгон, Банвода. Ва андар миёни кӯҳҳост” [70, с. 60]. Гардезӣ дар асарааш «Зайн ул-ахбор» низ онро чун номи шаҳр истифода бурдааст: “Ва Гев шаҳри Бовард бино кард ва Тӯси Нӯзар шаҳри Тӯс ба айёми ў бино кард” [15, с. 65]. Дар асар бо вожаҳои шаҳри Тӯс, мулки Тӯс, Тӯс ва ҳамчунон вилояти Тӯс мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар маҷмуъ, 34 маротиба ин ном мавриди корбурд қарор гирифтааст. “...*Ва қанавоти вилояти Тӯс ва Маишадро ҷорӣ соҳт ва дарвешони Шайх Ҳасанро ҳурмат медоишт...*” [1, 268].

Вилояти Хучанд: ин ном дар маъхазҳои таъриҳӣ ҳамчун шаҳр ёдовар гардидааст ва имрӯз низ бо номи шаҳри Хучанд дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон арзи ҳастӣ дорад. Дар “Худуд-ул-олам” чун шаҳр ба қалам дода шудааст ва муаллифи он овардааст: “Хучанд шаҳрест ва он қасабаи он ноҳият аст ва бо кишту барзи бисёр аст. Ва мардумоне бомуруват ва аз вай анор хезад [70, 91]. А. Девонақулов дар такя ба лугатномаҳо ва асарҳои таъриҳӣ-ҷуғрофӣ маънои этимологии “Хучанд”-ро аз ду калимаи қадима мө: яъне “хвар” ва “канд” (Хварканд) - ба маъни “макони офтобрӯя” [23, 198] шарҳ додааст.

Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» ҳангоми баёни аҳволи шуаро аз ин хороним 5 маротиба истифода намудааст: *Ва Хучандро дар «Сувари ақолим» арӯси олам гуфтаанд ва вилояте назаҳ ва васеъ ва дилкуший аст ва фавокеҳе, ки дар он вилоят ҳосил мешаванд, ба тухфа ба ақолим мебаранд*” [1, 305].

Вилояти Рай: дар аксарияти маъхазҳои таъриҳӣ ин ном чун шаҳр ба қалам дода шудааст. Чунончи, муаллифи “Худуд-ул-олам” овардааст: “Райшаҳр шаҳрест азим ва ободон ва боҳоста ва мардум ва бозаргонони бисёр. Ва мустақарри подшоҳи Ҷибол, ...зин, обҳои эшон аз корез аст. Ва аз вай карбос ва бурд ва пунба ва ғазора ва равған ва набид хезад. Ва аз навоҳии (вай) тайласонҳои пашмини неку хезад. Ва Муҳаммад Закариёи пишишк аз он ҷо буд. Ва турбати Муҳаммад ибн ал-Ҳасан ал-

Фақеҳ ва Кисоии Муқрӣ ва Фазории мунаҷҷим аз он чост» [70, 111]. Дар «Бурҳони қотеъ» доир ба номгузорӣ ва пайдо шудани он чунин омадааст: «...Рай шаҳр шаҳрест дар Ироқ ва номи подшоҳзодаи араб ҳам буда, гӯянд ўро бародаре буд Роз ном. Ва ҳар ду бо иттифоқ шаҳре бино карданӣ, ки дар охир эшонро бо ҳам низоъ шуд, чи ҳар як меҳост онро бо номи худ гардонанд, он замон бузургон барои дафъи низоъ шаҳрро ба номи Рай ва аҳли онро бо номи Роз карданӣ ва ҳоло низ ин шаҳрро Рай мегӯянд ва аҳли шаҳрро розӣ...” [167, 615].

Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» дар асараш 35 маротиба аз ин ном дар шакли **мулки Рай, Рай, вилояти Рай** истифода намудааст: “...*Ва баъд аз он ки сulton Xалилро Шоҳруҳ сulton ба Ҳирот овард, салтанат ва иёлати вилояти Рай ва Қум ва Ҳамадон ва Динавар то ҳудуди Багдод бад-ӯ арzonӣ дошт ва ливову кӯсу нақорахона ҳамроҳи ў карда, умарои бузургро ба мушойиати ў то чанд манзил фиристод*” [1, 333].

Бояд зикр кард, ки хоронимҳо дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ корбурди васеъ дошта, зиёда аз 40 номи вилоятро истифода намудааст ва ҳамзамон баъзе аз ин номҳо дар ҷойҳои дигари асар ҳамчун шаҳр ва мамлакат низ тасвир гардидаанд.

Дар «Тазкират-уш-шуаро» дар баробари “мамлакат”-у “вилоят” барои инъикоси мавзеъҳои ҷуғрофии аз лиҳози дарбаргирии ҳудуди васеътар вожаҳои “хитта”, “навоҳӣ”, “қасаба” ва “аъмол” низ истифода гардидаанд. Чунончи: *хиттаи Шероз* [1, 283, 422], *хиттаи Бухоро* [1, 333], *хиттаи Исфаҳон* [1, 64], *хиттаи Ғазнин* [1, 67], *хиттаи Марв* [1, 423], *хиттаи Сорӯ* [1, 356], *хиттаи Табрез* [1, 181, 305, 307, 309], *хиттаи Хоразм* [1, 99], *хиттаи Астаробод* [1, 363], *хиттаи Багдод* [1, 425], *хиттаи Самарқанд* [1, 329, 337]; **навоҳии** *Кирмон* [1, 202], *навоҳии* *Нишопур* [1, 462], *навоҳии* *Фарғона* [1, 442], *навоҳии* *Байлақон* [1, 125], *навоҳии* *Дарбанди Шукӯрон* [1, 480], *навоҳии* *Лоҳур* [1, 149], *навоҳии* *Мурғоб* [1, 485], *навоҳии* *Тирмиз* [1, 489], *навоҳии* *Хониқин* [1, 46], *навоҳии* *Ҳазорасп* [1, 101], *навоҳии* *Ҳурмуз* [1, 210]; **қасабаи** *Озодвор* [1, 114], қасабаи *Утрор* [1, 304], қасабаи *Фарюмад* [1, 259, 260], қасабаи *Ҷоҷарм* [1, 482]; **аъмоли**

Байҳақ [1, 264], *аъмоли Бастом* [1, 64], *аъмоли Бовард* [1, 438], *аъмоли Бодғис* [1, 338], *аъмоли Исфароин* [1, 382], *аъмоли Кобул* [1, 148], *аъмоли Қарий* [1, 116], *аъмоли Қазвин* [1, 274], *аъмоли Қум* [1, 223], *аъмоли Қаҳистон* [1, 407], *аъмоли Фаргона* [1, 128]. Мо инчо намунаҳои хоронимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандиро дар ѡадвал нишон хоҳем дод:

| № | Номи мавзеи чуғрофӣ | Транскрипсия | Намуди мавзеи чуғрофӣ | Чандомад |
|-----|---------------------|--------------|-----------------------|----------|
| 1. | Абевард | Abevard | хоронимия | 10 |
| 2. | Андалус | Andalus | хоронимия | 2 |
| 3. | Андигон | Andigān | хоронимия | 1 |
| 4. | Андахуд | Andakhud | хоронимия | 3 |
| 5. | Антокия | Antākiya | хоронимия | 1 |
| 6. | Аргиён | Arğiiān | хоронимия | 1 |
| 7. | Астаробод | Astarābād | хоронимия | 45 |
| 8. | Ахсикат | Akhsikat | хоронимия | 1 |
| 9. | Аҷам | Ajām | хоронимия | 28 |
| 10. | Бағдод | Bağdād | хоронимия | 83 |
| 11. | Бадахшон | Badakhšān | хоронимия | 25 |
| 12. | Байлақон | Bailaqān | хоронимия | 2 |
| 13. | Байҳақ | Baihaq | хоронимия | 6 |
| 14. | Балх | Balkh | хоронимия | 57 |
| 15. | Банҷаҳир | Banҷahir | хоронимия | 1 |
| 16. | Бастом | Bastām | хоронимия | 3 |
| 17. | Бовард | Bāvard | хоронимия | 4 |
| 18. | Бодғис | Bādgīs | хоронимия | 7 |
| 19. | Бозир | Bāzir | хоронимия | 1 |
| 20. | Боҳтар | Bākhtar | хоронимия | 4 |
| 21. | Булғор | Bulgār | хоронимия | 1 |
| 22. | Бухоро | Bukhārā | хоронимия | 24 |

| | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----------|----|
| 23. | Восит | Vāsit | хоронимия | 2 |
| 24. | Ганча | Ganĝa | хоронимия | 3 |
| 25. | Гелон | Gelān | хоронимия | 4 |
| 26. | Фазнин | Ĝaznin | хоронимия | 32 |
| 27. | Фарҷистон | Ĝarĝistān | хоронимия | 3 |
| 28. | Fӯр | Ĝōr | хоронимия | 12 |
| 29. | Динавар | Dainavar | хоронимия | 5 |
| 30. | Дарбанд | Darband | хоронимия | 2 |
| 31. | Дарбанди Шуққон | Darbandi 1 | хоронимия | 4 |
| 32. | Динавар | Dainavar | хоронимия | 4 |
| 33. | Домғон | Dāmğān | хоронимия | 9 |
| 34. | Дорулмарз | Dārulmarz | хоронимия | 5 |
| 35. | Занҷон | Zanjān | хоронимия | 2 |
| 36. | Зобул | Zābul | хоронимия | 2 |
| 37. | Зова | Zāva | хоронимия | 3 |
| 38. | Ироқ | Irāq | хоронимия | 81 |
| 39. | Ироқайн | Irāqain | хоронимия | 5 |
| 40. | Исфаҳон | Isfahān | хоронимия | 40 |
| 41. | Исфариин | Isfarāīn | хоронимия | 14 |
| 42. | Караҷ | Karaŷ | хоронимия | 1 |
| 43. | Каш | Kaš | хоронимия | 2 |
| 44. | Кирмон | Kirmān | хоронимия | 23 |
| 45. | Кошғар | Kāšgar | хоронимия | 7 |
| 46. | Кошон | Kāšān | хоронимия | 2 |
| 47. | Кобул | Kābul | хоронимия | 7 |
| 48. | Құшки зар | Kōški zar | хоронимия | 1 |
| 49. | Қайравон | Qairavān | хоронимия | 1 |
| 50. | Қаршӣ | Qaršī | хоронимия | 3 |
| 51. | Қазвин | Qazvin | хоронимия | 5 |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------|----|
| 52. | Қоин | Qāin | хоронимия | 1 |
| 53. | Қубо | Qubā | хоронимия | 7 |
| 54. | Қум | Qum | хоронимия | 4 |
| 55. | Қандаҳор | Qandahār | хоронимия | 3 |
| 56. | Қаҳистон | Qahistān | хоронимия | 5 |
| 57. | Қануҷ | Qanuŷ | хоронимия | 1 |
| 58. | Лоҳур | Lāhur | хоронимия | 1 |
| 59. | Мағриб | Mağrib | хоронимия | 2 |
| 60. | Марв | Marv | хоронимия | 21 |
| 61. | Мароға | Marāğa | хоронимия | 3 |
| 62. | Машҳад | Mašhad | хоронимия | 16 |
| 63. | Миҳна | Mihna | хоронимия | 3 |
| 64. | Миср | Misr | хоронимия | 18 |
| 65. | Мовароуннахр | Māvarāunnahr | хоронимия | 23 |
| 66. | Мозандарон | Māzandarān | хоронимия | 8 |
| 67. | Мочин | Māchin | хоронимия | 1 |
| 68. | Мурғоб | Murğāb | хоронимия | 1 |
| 69. | Мұлтан | Mōltān | хоронимия | 2 |
| 70. | Наҳованд | Nahāvand | хоронимия | 3 |
| 71. | Насаф | Nasaf | хоронимия | 1 |
| 72. | Haco | Nasā | хоронимия | 4 |
| 73. | Нишопур | Nišāpur | хоронимия | 15 |
| 74. | Озарбайҷон | Āzarbāijān | хоронимия | 44 |
| 75. | Озодвор | Āzādvār | хоронимия | 3 |
| 76. | Омул | Āmul | хоронимия | 5 |
| 77. | Рай | Rai | хоронимия | 35 |
| 78. | Родикон | Rādikān | хоронимия | 8 |
| 79. | Рум | Rum | хоронимия | 28 |
| 80. | Самарқанд | Samarqand | хоронимия | 33 |
| 81. | Сарахс | Sarakhs | хоронимия | 8 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------|----|
| 82. | Систон | Sistān | хоронимия | 3 |
| 83. | Сова | Sāva | хоронимия | 6 |
| 84. | Сомира | Sāmira | хоронимия | 2 |
| 85. | Сорӣ | Sārī | хоронимия | 3 |
| 86. | Сӯфиобод | Sōfiābād | хоронимия | 1 |
| 87. | Табаристон | Tabaristān | хоронимия | 3 |
| 88. | Табас | Tabas | хоронимия | 2 |
| 89. | Таратус | Taratus | хоронимия | 1 |
| 90. | Тахористон | Takhāristān | хоронимия | 1 |
| 91. | Тирмиз | Tirmiz | хоронимия | 6 |
| 92. | Тун | Tun | хоронимия | 3 |
| 93. | Тур | Tur | хоронимия | 2 |
| 94. | Туркистон | Turkistān | хоронимия | 15 |
| 95. | Туршез | Turšez | хоронимия | 8 |
| 96. | Турун | Turān | хоронимия | 11 |
| 97. | Тӯс | Tus | хоронимия | 34 |
| 98. | Утрор | Utrār | хоронимия | 2 |
| 99. | Фаргона | Fargāna | хоронимия | 5 |
| 100. | Фароҳон | Farāhān | хоронимия | 1 |
| 101. | Фароҳи Систон | Farāhi sistān | хоронимия | 1 |
| 102. | Фарҳор | Farkhār | хоронимия | 1 |
| 103. | Фарюмад | Fariyomad | хоронимия | 5 |
| 104. | Фирӯзғанд | Firōzgānd | хоронимия | 3 |
| 105. | Форс | Fārs | хоронимия | 48 |
| 106. | Хабушон | Khabušān | хоронимия | 3 |
| 107. | Хатлон | Khatlān | хоронимия | 6 |
| 108. | Хито | Khītā | хоронимия | 6 |
| 109. | Ховар | Khāvar | хоронимия | 2 |
| 110. | Ховарон | Khāvarān | хоронимия | 4 |
| 111. | Хониқин | Khāniqīn | хоронимия | 1 |

| | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|-----|
| 112. | Хоразм | Khārazm | хоронимия | 16 |
| 113. | Хоф | Khāf | хоронимия | 3 |
| 114. | Хузистон | Khuzistān | хоронимия | 3 |
| 115. | Хуҷанд | Khujānd | хоронимия | 5 |
| 116. | Хурасон | Khurāsān | хоронимия | 170 |
| 117. | Хутан | Khutan | хоронимия | 3 |
| 118. | Ҳаётила | Haiātila | хоронимия | 1 |
| 119. | Ҳазорасп | Hazārasp | хоронимия | 2 |
| 120. | Ҳамадон | Hamadān | хоронимия | 11 |
| 121. | Ҳиҷоз | Hijāz | хоронимия | 6 |
| 122. | Ҳинд | Hind | хоронимия | 33 |
| 123. | Ҳирот | Hirāt | хоронимия | 92 |
| 124. | Ҳисор | Hisār | хоронимия | 3 |
| 125. | Ҳурмуз | Hurmuz | хоронимия | 3 |
| 126. | Ҳувайза | Huvaiza | хоронимия | 1 |
| 127. | Чигил | Chigil | хоронимия | 2 |
| 128. | Чин | Chin | хоронимия | 11 |
| 129. | Ҷам | Ājām | хоронимия | 4 |
| 130. | Ҷаҳон | Ājāhān | хоронимия | 1 |
| 131. | Ҷелон | Ājelān | хоронимия | 1 |
| 132. | Ҷоҷарм | Ājājarm | хоронимия | 3 |
| 133. | Ҷом | Ājam | хоронимия | 9 |
| 134. | Ҷувайн | Ājuvain | хоронимия | 9 |
| 135. | Шарвон | Ārvān | хоронимия | 7 |
| 136. | Шероз | Ārāz | хоронимия | 39 |
| 137. | Шом | Ām | хоронимия | 17 |
| 138. | Шоҳҷон | Āshājhān | хоронимия | 4 |
| 139. | Шубонкора | Āsubānkāra | хоронимия | 1 |
| 140. | Эрон | Ārān | хоронимия | 29 |
| 141. | Юнон | Ānān | хоронимия | 4 |

| | | | | |
|------|-------|--------|-----------|---|
| 142. | Яман | Yaman | хоронимия | 4 |
| 143. | Ямома | Yamāma | хоронимия | 2 |

Ҷадвали овардашуда нишон медиҳад, ки хоронимҳо дар асар зиёда аз 140 ададро ташкил дода, баязе аз онҳо то 170 маротиба низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Аз таҳлилу баррасиҳо маълум мегардад, ки хоронимҳо дар асар корбурди васеъ дошта, дар муайян намудани худуд, андоза, мавқеи дарбаргирии миңтақаи муайян нақши бузург доранд. Ҳамзамон, аз ҷониби муаллиф истифода гардидани онҳо маълумоти дар бораи шуаро овардашударо дақиқтар намуда, эътимоднокии маълумотро ба маротиб зиёд мегардонад.

1.3.2. Полионимҳо дар асар

Қисмати дигари ойконимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро полионимҳо ташкил медиҳад. Ҳуди полионимия чун вожаи юононии аз **polis**-шаҳр ва **onimiy**-ном таркибёфта номи шаҳрҳоро меомӯзад. Мусаллам аст, ки шаҳр чун мавзеи маскуниӣ бо бисёр ҳусусияти худ аз қишвару мамлакат, вилояту қасаба ва ҳам аз деҳаву русто фарқ мекунад. Албатта, дар муқоиса бо деҳаву русто дар шаҳр маданият хеле пешрафта аст ва аксарияти уламо ва шуаро низ барои пешрафту комил шудан шаҳрро сукунат ихтиёр мекунанд. Асари Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки аз ҳолу аҳволи шуарои маъруфи адабиёти бузурги гузаштагон мо сухан мекунад, дар қадом шаҳру навоҳӣ зиндагӣ кардан ё ба қадом шаҳр сафар кардану сайру саёҳатҳои онҳоро ба қалам овардааст. Аз ин рӯ, истифодаи номи шаҳр дар асар мавқеи муҳимро ишғол менамояд.

Дар «Тазкират-уш-шуаро» зиёда аз 100 номи шаҳр зикр гардидааст, ки бархе аз онҳо то имрӯз ҳам чун шаҳр боқӣ мондаанд. Чунончи: Астаробод, шаҳри Бағдод, шаҳри Байлақон, шаҳри Балҳ, шаҳри Бозаргон, шаҳри Фазнин ва амсоли инҳо. Зикр кардан бамаврид

аст, ки баъзе аз шаҳрҳо бо вожаи “**билод**”, “**чирд**” ва “**обод**”, ки маҳалли аҳолиниш ё худ шаҳрро ифода мекунанд, низ дар асар ёдрас гардидаанд.

Дар фарҳангномаҳо вожаи “**билод // балда**” ҳамчун калимаи арабии ифодакунандаи шаҳр–маҳалли аҳолинишин шарҳу тавсеа ёфтааст [176, 3, 127]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо ин вожа чанд номи шаҳр қайд гардидааст:

Билоди Маарра: “...«*Maappa*» аз ҷумлаи **билоди Шом** аст, дар ҷавори Ҳимс. Ва Абулъало аз он ҷост...” [1, 42].

Билоди Озарбойҷон: “...Аслаш аз Туркистон аст, аз ноҳияти Ахсикат мин аъмоли Фаргона, аммо дар Ироқи Аҷам ва **билоди Озарбойҷон** сокин шуда” [1, 128].

Билоди Эрон: “...Чун султон Муҳаммад бар аксари **билоди Эрон** истило ёфт, гуруру нахват кард ва бо Носир–халифаи аббосӣ қудрат зоҳир соҳт...” [1, 138].

Билоди Хурисон: “...Аз роҳи Исфароин ва Кубон мутаваҷҷеҳи доруссалтанаи Ҳирот ва **билоди Хурисон** шуданд...” [1, 481].

Полионимҳое, ки бо вожаи “**чирд**” зикр ёфтаанд, миқдоран кам мебошанд ва ин вожаҳо ба бунёд гардидани мавзее аз ҷониби касе далолат мекунанд ва чун ҷузъи ҷудонашавандаи полионимҳо маҳсуб мешаванд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаи чирд муарраби гирд буда, ба маънои “барпо кардан, ороста кардан” омадааст [175, 264]. Яъне, метавон гуфт, ки “чирд” як ҷузъи полионимҳои мураккаб буда, шаҳри аз ҷониби касе бунёдшударо ифода менамояд. Чунончи:

Хусравчирд: аз рӯйи соҳтори таркибии полионим маълум мегардад, ки бунёдгузор ва таъсисдиҳандаи шаҳр Хусрав буда, минбаъд шаҳрро бо номи Хусрав ёд мекарданд. “...Ва баъзе гӯянд, ки дар гунбази Имомзодаи Хусравчирд аст...” [1, 272].

Фарҳодчирд: шаҳре, ки аз ҷониби Фарҳод соҳта шудааст ва “чирд” бо антропоними Фарҳод алоқаи ногусастаний дорад. “...ва дар ҳудуди **Фарҳодчирд**, ки аз аъмоли вилояти Ҷом аст, миёни бародарон мулоқот ва масоф даст дод...” [1, 379].

Вожай “обод” низ дар таркиби номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии дар асар истифодагардида ҳамчун ҷузъи ҷудошаванд ҷомааст. Маъни он дар фарҳангномаҳо ҷунин шарҳ дода шудааст: Обод: آباد 1. маъмур, ободон, иморатшуда; муқоб. **вайрон**, **хароб**. 2. ба оҳири номҳо илова шуда, маконро ифода мекунад... [174, 11].

Дар ҳусуси ин анҷома дар сарҷашмаҳои таъриҳӣ ва манбаъҳои илмӣ андешаҳо бисёранд, ҷунончи: «Аммо» -abad: он аксаран дар таркиби номҳои шаҳрҳо, деҳаҳо ва рустоқҳо дар ин китоб дучор мешавад, масалан, мегӯянд: Асадобод, Рустамобод, Асад- номи одам аст, «обод» бошад, номи маҳалли аҳолинишин ба форсӣ. Биноан, маъни он-«маҳаллаи Асад». Ҳамин тариқ, ҳамаи он ҷизе, ки ба он илова мешавад, шарҳ меёбад. Он хеле сермаҳсул аст [132, 81].

Баҳробод: “...Va ўро ба аспи ём аз **Баҳробод** ба андак фурсате ба Озарбойҷон бурданд...” [1, 207].

Суфиобод: “...Va солҳо дар **Суфиобод** суфӣ буд ва ашъори ҳазрати шайҳро ҷамъ намуда...” [1, 238].

Султонобод: “... Va Бобур султон дар ҳудуди **Султонобод** буд ва бузургони Самарқанд дар миёни эшон ба ислоҳ машгул шуданд...” [1, 381].

Барои ифодаи полионимҳои асар истилоҳи “шаҳр” ба таври васеъ мавриди корбурд қарор гирифтаааст. Вобаста ба таърихи баромади вожай “шаҳр” андешаҳои олимони топонимшинос хеле муҳиму бамаврид мебошад. Мувоғики маълумоти олимони соҳа “шаҳр” дар забони форсии қадим шакли “xšaθra”-ро дошта, маъни кишвар, мамлакат, музофот ва шаҳрро ифода мекард. X. Додихудоев оид ба таърихи баромади ин қалима изҳори назар намуда, вожай “xšaθra”-ро аз решай қадимаи забонҳои эронии “xša” гирифташуда меҳисобад, ки маъни ҳокимият, ҳукмрониро дорад [94, с. 25].

Дар «Тазкират-уш-шуаро» бо ин вожа полионимҳои зиёд корбаст гардидаанд. Ҷунончи: *шахри Астаробод*, *шахри Багдод*, *шахри Балх*, *шахри Газнин*, *шахри Дехлӣ*, *шахри Кеш*, *шахри Куния*, *шахри Сарой*,

шахри Султония, шахри Табрез, шахри Тӯс, шахри Ҳирот, шахри Шероз, шахри Шодёҳ ва амсоли инҳо.

Шахри Астаробод: дар фарҳангномаҳо ва асарҳои ҷуғрофӣ перомуни ин шаҳр маълумот оварда шудаанд. Чунончи: “...**Астаробод шаҳрест** бар домани кӯҳ ниҳода ва бонеъмат ва хуррам ва обҳои равон ва ҳавои дуруст. Ва эшон ба ду забон сухан гӯянд... Ва аз вай ҷомаҳои бисёр хезад аз абрешим, чун мубрам ва заъфурии гуногун” [70, 113]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “*Ва бори дувум раҳт аз Ироқи Аҷам ба диёри Табаристон ва Дорулмарз кашид ва дар шахри Астаробод иқомат намуд*” [1, 362].

Шахри Бағдод: муаллифи “Худуд-ул-олам” дар тасвири ин шаҳр навиштааст, ки: “**Бағдод шаҳре** азим аст ва қасабаи Ироқ аст ва мустақарри хулафост ва ободонтарин шаҳрест андар миёни ҷаҳон. Ва ҷойи уламост ва хостаи бисёр аст ва Мансур кардааст андар рӯзгори ислом. Ва рӯди Даҷла андар миёни вай бигзарад. Ва бар Даҷла пулест аз қишиҳо карда. Ва аз вай ҷомаҳои пунба ва абрешим ва обгинаҳои маҳрут ва олотҳои мадҳун хезад ва равғанҳо ва шаробҳо ва маъҷунҳо хезад, ки ба ҳама ҷаҳон бибараанд” [70, 118]. Маълум мегардад, ки Бағдод аз шаҳрҳои маълуму маъруф ва пешрафтаи даврон будааст, ки қариб дар тамоми асарҳои ҷуғрофӣ ва таърихӣ аз ў ёдрас шудааст. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “...*Ва дар даруни шахри Багдод низ аз имтиододи муҳосира қаҳт хост ва маъкулоту заҳоири аҳли шаҳр ва қалъа тамом шуд...*” [1, 426].

Шахри Балҳ: муаллифони фарҳангномаҳо ва асарҳои ҷуғрофӣ овардаанд, ки: “**Балҳ** номи шаҳрест машҳур аз Хурросон; ва он аз шаҳрҳои қадим аст, ҳамчӯ Истахри Форс. Ва онро қуббатулислом хонанд ва лақаби он Бомӣ аст... ва қадуero низ гуянд, ки шароб дар он кунанд” [167, 183]. Ё ин ки: “**Балҳ** шаҳре бузург аст ва хуррам ва мустақарри хусравон будааст андар қадим. Ва андар вай биноҳои хусравон аст бо нақшҳо ва коркардҳои аҷаб ва вайрон гашта. Онро «Навбаҳор» хонанд. Ва ҷойи бозаргонон аст. Ва ҷое бисёрнебеъмат аст ва

ободон ва боркадаи Ҳиндустан аст. Ва ўро рӯдест бузург, аз худуди Бомиён биравад ва ба наздики Балх ба дувоздаҳ қисм гардад ва ба шаҳр фуруд ояд. Ва ҳама андар кишту барзи рустоҳои ў ба кор шавад. Ва аз он ҷо турунҷ ва норанҷ ва найшакар ва нилуфар ҳезад. Ва ўро шаҳристонест бо бораи муҳкам ва андар рабази ў бозорҳои бисёр аст” [70, 82]. Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» ин ин полионим истифода намудааст: «*Бибояд донист, ки Балх шаҳри қадим ва бинои аввал аст дар дунё ба заъми аксари арбоби таворих...*” [1, 487].

Шаҳри Табрез: “Номи **шаҳрест** дар Озарбойҷон, дар иқлими панҷум; ва номи шуъбае аз мусиқӣ (аз «Чаҳор шарбат» ва ғайра]. Ва мардумони он ҷо аксар оҳангаранд. Ва Ҷалолуддини Суютӣ дар «Лубоб-ул-албоб» навишта, ки Тибрез (билкаср) шаҳрест қариби Озарбойҷон ва ин *муарраби* он аст” [159, 179]. “**Табрез шаҳракест** хурд ва бонеъмат ва ободон ва аз гирди вай борае ва он Алӣ ибни Аҳмад кардааст” [70, 123]. Дар аксарияти фарҳангномаҳо аз ин полионим ёдрас карда шудааст ва чун шаҳр ёдоварӣ гардидааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ вобаста ба банду бости ҳодисаву воқеаҳои асара什 ин номро чунин мавриди истифода қарор додааст: “*Аммо соҳиби назми «Силсилату-з-заҳаб» оварда, ки шайх Шамсуддинро он ки мегӯянд, ки фарзанди Хованд Ҷалолуддин, ки мавсум аст ба «навмусалмон», ғалат аст ва ў тисари бazzозест аз шаҳри Табрез...*” [1, 191].

Шаҳри Шероз: Ибн ал-Балхӣ дар асара什 перомуни бунёдгузори шаҳри Шероз чунин овардааст, ки: “Муҳаммад ибни Юсуф исми яке аз волиёни Порс буд, ки мувофиқи маълумоти «Форснома» бунёдгузори **шаҳри Шероз** мебошад: “...Муҳаммад ибни Юсуфро бар Порс волӣ гардонид ва Шерозро бино кард ва бисёр иморатҳо дар Порс мекард” [163, 157]. Муаллифи “Худуд-ул-олам” нигоштааст: “...**Шероз** қасабаи Порс аст, **шаҳре** бузург аст ва хуррам, бо хоста ва мардумони бисёр ва дорулмулк аст. Ва ин шаҳрро ба рӯзгори ислом кардаанд. Ва андар вай яке қуҳандиз аст қадим, саҳт устувор, онро Қалъаи Шаҳи Мӯбад хонанд. Ва андар вай ду оташкада аст, ки онро бузург доранд. Ва андар вай як

гуна испарғам аст, «савсаннаргис» хонанд, баргаш чун барги савсан аст ва миёна чун наргис” [70, 104]. Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “Гӯянд, ки Мавлоно Камол марди зебосухан ва латифманзар буд ва дар шаҳри Шероз дар майдони саодат намози дигар бисоте афкандӣ ва ба сухангӯй ва маноқибхонӣ машгул шудӣ...” [1, 389].

Шаҳри Тӯс: дар асари “Таърихи Систон” омадааст: “...Сус (Шуш)–номи **шаҳре**, ки имрӯз бо номи **Тӯс** дар масофаи 10 километр аз Машҳад вуҷуд дорад ва зодгоҳи Ҳаким Фирдавсӣ мебошад [28, с. 362]. Тӯс ноҳиятест ва андар вай шаҳракҳост чун Турон ва Навқон, Баждеғур (Баруғун), Ройгон, Банвода. Ва андар миёни кӯҳҳост. Ва андар кӯҳҳои вай маъдани пирӯза аст ва маъдани мис аст ва сурб ва сурма ва шаба ва деги сангин ва санги фасон ва шалворбанд ва ҷӯраб ҳезад. Ва ба Навқон марқади мубораки Алий ибни Мӯсо ар-Ризо аст. Ва он ҷо мардумон ба зиёрат шаванд ва ҳам он ҷо гӯри Ҳорунаррашид аст. Ва аз вай деги сангин ҳезад [70, 76]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “...Ва вафоти Фирдавсӣ дар шуҳури санаи ихдо ашара ва арбаа миата буда ва қабри ў дар шаҳри Тӯс аст ба ҷанби мазори Аббосия ва алявм марқади шарифи ў муайян аст ва завворро бад-он марқад илтиҷосм” [1, 69].

Шаҳри Ҳарӣ: “Ҳарӣ шаҳре бузург аст ва шаҳристони вай саҳт устувор аст ва ўро қӯҳандиз аст ва рабаз аст ва андар вай обҳои равон аст. Ва мазгити ҷомеи ин шаҳр ободонтари мазгитҳост, бамардум аз ҳама Хуросон. Ва бар домани кӯҳ аст ва ҷойи бисёрнёъмат аст ва андар вай тозиёнанд бисёр. Ва ўро рӯдест бузург, ки аз ҳадди миёни Ғур ва Гӯзгонон равад ва андар навоҳии ў ба кор шавад. Ва аз ў карбос ва ширхишт ва дӯшоб ҳезад” [70, 77]. Ҳарӣ // Ҳарой - пахлавӣ–Harai, Harak, дар Авесто–harōīva-, катибаи Дориюш дар Бесутун–haraiva, дар катибаи порти Шопур дар Каъбаи Зардушт hryw, дар «Шоҳнома» - Ҳарӣ [56, 112].

Дар «Тазкират-уш-шуаро» дар осори шоир Қосимӣ омадааст:

Аз ҳиммати баланд набошад, ки Қосимӣ

Шаҳри Ҳарӣ гузораду қонеъ ба Тун шавад [1, 417].

Шаҳри Омул: “Омул шаҳрест азим ва аз қасабаи Табаристон аст. Ва ўро шаҳристонест бо хандақ, бебора ва аз гирди рабази вай аст ва мустақарри мулуки Табаристон аст. Ва ҷойи бозаргонон аст. Ва хостаи бисёр аст. Ва андар вай уламои бисёранд ба ҳар илме. Ва обҳои равон аст саҳт бисёр. Ва аз вай ҷомаи катон ва дастори хайш ва фарши табарӣ ва ҳасири табарӣ ва чӯби шамшод ҳезад, ки ба ҳама ҷаҳон ҷое дигар набувад. Ва аз вай турунҷ ва норанҷ ҳезад ва гилеми сапедгӯш ва гилеми дайламии зарбофт ва дасторчай зарбофти гуногун ва кемухта ҳезад. Ва аз вай олотҳои чӯбин ҳезад чун кафча ва шонаву шонаниён ва тарозухона ва косаву табақ ва тайфурӣ ва он-ч бад-ин монад [70, 114]. Дар асар омадааст: “*Аммо шаҳри Омул аз ҷумлаи билоди қадима аст ва бинои онро гӯянд Ҷамшид карда ва баъзе гӯянд, ки Афредун сохта ва ҳоло ҷаҳор фарсанг аломати шаҳр аст, ки маҳсус мешавад ва ҳар ҷо заминро бикованд, хишти пухта ва санги рехта зоҳир мешавад. Ва ҷаҳор гунбаз аст дар он шаҳр, ки мақбараи Афредун ва авлоди ў, гӯянд, онҷост*” [1, 280].

Шаҳри Самарқанд: муаллифи «Зайн-ул-ахбор» оид ба пайдоиши ин шаҳр чунин изҳори ақида кардааст: «Чун Ковус ба подшоҳӣ бинишастан, ҳафт қишвар бигирифт, ҳамаи подшоҳони рӯйи замин зери фармони ў буданд. Ва сирати некӯ гирифт ва бо мардумон мухомалат кард ва некӯ рафт ва расмҳои некӯ овард. Ва шаҳре бино кард аз сӯйи Машриқ ва онро Қайғирд ном кард ва ҳафт шаҳри дигар бино кард. Ва **Самарқандро** ў бино кард ва Сиёваш тамом кард” [3, 59]. Дар «Фиёс-ул-лугот» омадааст: «...**Самарқанд - муарраби Самарқанд;** соҳиби «Муайяд» ва «Кашф» навиштанд, ки дар «Таворихи Табарӣ» марқум аст, ки Самар номи подшоҳе ва қанд ба забони туркон шаҳрро гӯянд»; ва маънии таркибии он шаҳри Самар аст, таммакаломухумо. Ва Ибни Халликон дар «Таворих»-и худ навиштааст, ки ганд (ба кофи аҷамӣ) ба маънии ҳароб ва Самар номи подшоҳ, шаҳрero ҳароб карда буд, лиҳозо он шаҳрро Самарганд гуфтандӣ. Ҳоло муарраб карда Самарқанд гӯянд. Ва соҳиби «Рашидӣ» навишта, ки “дар асл Шамарқанд (ба шини муъҷама),

зеро ки Шамар ибни Яқш ибни Абраҳа бо аҳли мадинаи Суғд ҷанг намуда ва баъди фатҳ кардан мадинаи Суғдро вайрон карда, шаҳр аз сари нав таъмир намуда, Шамарқанд ном ниҳод; ва қанд дар лугати Мовароуннаҳр ба маънни шаҳр ва қария бошад” [18, 426]. Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» овардааст: “...**Самарқанд шаҳре** бузург аст ва ободон аст ва бо неъмати бисёр ва ҷойи бозаргонони ҳама ҷаҳон аст. Ва ўро шаҳристон аст ва қуҳандиз аст ва рабаз аст. Ва аз болои боми бозорашон яке ҷӯи об равон аст аз арзиз ва об аз қӯҳ биёварда. Ва андар вай хонагоҳи монавиён аст ва эшонро «нагушок» хонанд. Ва аз вай когаз ҳезад, ки ба ҳама ҷаҳон бибаранд ва риштаи қанаб ҳезад. Ва рӯди Бухоро бар дари Самарқанд бигзарад” [70, 88]. Дар асар ҷунин омадаст: «...аз урдуи Улугбек ҷудо шуданд ва ба **шаҳри Самарқанд** омаданд ва шаҳрро муҳосира карданд...” [1, 339].

Шаҳри Сипоҳон: Сипоҳон низ аз полионимҳои қадима ба ҳисоб меравад ва дар осори насриву назмии классикони форсу тоҷик бисёр дучор мегардад. Ҷунончи, шоири маъруф Манучеҳрии Домғонӣ мефармояд:

Муддате мулки **Сипоҳонро** бибозиду бибурд,

Румро мондаст акнун, ки бимонад надабе [175, 823].

Дар асари ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» ҷунин тасвир ёфтааст: «**Сипоҳон шаҳре** азим аст ва он ду шаҳр аст: якero Ҷуҳудон хонанд (ва якero Шаҳристон]. Ва дар ҳар ду минбар ниҳодаанд. Ва миёни эшон нуҳ (ним) фарсанг аст ва шаҳре хуррам аст ва бисёрнеъмат... андар Ҷибол. Ва ўро рӯдест, ки онро Заранрӯд хонанд, ки андар кишту барзи ў ба кор шавад. Ва аз вай... ҷомаи абрешими гуногун чун ҳулла ва аттобӣ ва сақлотун [70, 110]. Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни ҳолу аҳволи Бадри Ҷоҷармӣ, ҳамзамон, намунае аз ашъорашро низ дар асар ҷо додааст, ки полионими мазкур дар он истифода гардидааст:

Бадр, ин манзили вайрон, ки ба дилҳоҳи ту аст,

*Аз ақолими ҷаҳон **шаҳри Сипоҳон** кам гир [1, 212].*

Шаҳри Сабзавор: Сабзавор шаҳракест хурд ба роҳи Рай ва қасабаи Рустоия аст [70, 75]. “...ва баъзе гӯянд, ки дар қадамгоҳи Имом Ҳасани Моҳрӯй, ки дар суқи **шаҳри Сабзавор** воқеъ аст, мадфун аст...” [1,272].

Шаҳри Кеш: дар асарҳои ҷуғрофӣ перомуни ин шаҳри қадим ҷунин маълумот дода шудааст: “...**Кеш шаҳре** гармсер аст ва андар вай борон бисёр ояд ва ӯро шаҳристон ва қуҳандиз ва рабаз аст. Ва ӯро ду рӯд аст, ки бар дари шаҳр бигзарад ва андар киштҳои вай ба кор шавад. Ва андар кӯҳҳои вай маъдани доруҳост. Ва аз ӯ астарони нек ҳезад ва тарангубин ва намаки сурх, ки ба ҳама ҷаҳон баранд” [70, 88]. Дар асар омадааст: «...Аммо асли Амир Ҳусрав турк аст. Гӯянд, асли ӯ аз **шаҳри Кеш**, ки он шаҳрро «Куббату-л-ҳазро» меноманд, будааст...» [1, 229].

Зикр бояд кард, ки дар асар номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ бо истилоҳоти топонимӣ тасвир гардидаанд ва дар бисёр мавридиҳо як номи мавзеи ҷуғрофӣ ифодагари ҳам номи деха, ҳам номи шаҳр ва ҳам номи вилояту қишвар ё сарзамин гардидааст. Албатта, ин як ҳодисаи маъмул аст ва имрӯз ҳам як номро метавон ҳам номи шаҳру номи вилоят дучор омад. Чунончи Бағдод дар *шаклҳои шаҳри Бағдод* [1, с. 426], *дехаи Бағдод* [1, с. 75], *навоҳии Бағдод* [1, с. 378], *аъмоли Бағдод* [1, с. 151], *хиттаи Бағдод* [1, с. 425] дар асар мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҷадвали ойконимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ дар зер меорем:

| № | Номи мавзеи ҷуғрофӣ | транскрипсия | Намуди мавзеи ҷуғрофӣ | Чанд омад |
|----|---------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 1. | Астаробод | Astarābād | полионимия | 45 |
| 2. | Бағдод | Bağdād | полионимия | 83 |
| 3. | Байлақон | Bailaqān | полионимия | 2 |
| 4. | Балх | Balkh | полионимия | 57 |
| 5. | Баҳробод | Bahrābād | полионимия | 5 |
| 6. | Бардаъ | Bardaъ | полионимия | 1 |
| 7. | Басра | Basra | полионимия | 7 |
| 8. | Бидлис | Bidlis | полионимия | 2 |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------------|------------|----|
| 9. | Бозаргон | Bāzargān | полионимия | 1 |
| 10. | Бомиён | Bāmīān | полионимия | 1 |
| 11. | Гулбирга | Gulbirga | полионимия | 1 |
| 12. | Ғазнин | Ḩaznīn | полионимия | 32 |
| 13. | Дайлам | Dailam | полионимия | 2 |
| 14. | Дехлӣ | Dehlī | полионимия | 6 |
| 15. | Исфаҳон | Isfahān | полионимия | 40 |
| 16. | Кайлакӣ | Kailakī | полионимия | 1 |
| 17. | Кеш | Keš | полионимия | 1 |
| 18. | Қуббату-л-хазро | Qubbatu-l-khazrā | полионимия | 1 |
| 19. | Қубо | Qubā | полионимия | 7 |
| 20. | Қуния | Quniya | полионимия | 3 |
| 21. | Мадина | Madīna | полионимия | 1 |
| 22. | Макка | Makka | полионимия | 1 |
| 23. | Мосула | Māsula | полионимия | 1 |
| 24. | Назлобод | Nazlābād | полионимия | 1 |
| 25. | Нишопур | Nišāpur | полионимия | 15 |
| 26. | Омул | Āmul | полионимия | 5 |
| 27. | Самарқанд | Samarqand | полионимия | 33 |
| 28. | Сарой | Sarāi | полионимия | 4 |
| 29. | Сичистон | Sījistān | полионимия | 2 |
| 30. | Сипоҳон | Sipāhān | полионимия | 3 |
| 31. | Сова | Sāva | полионимия | 6 |
| 32. | Султония | Sultāniya | полионимия | 4 |
| 33. | Табрез | Tabrez | полионимия | 45 |
| 34. | Тирноб | Tirnāb | полионимия | 1 |
| 35. | Толиқон | Tāliqān | полионимия | 2 |
| 36. | Туруқи Реваш | Turuqi revaš | полионимия | 1 |
| 37. | Тус | Tōs | полионимия | 34 |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|----|
| 38. | Урдубозор | Urdubāzār | полионимия | 2 |
| 39. | Халхол | Khalkhāl | полионимия | 1 |
| 40. | Ҳамадон | Hamadān | полионимия | 11 |
| 41. | Ҳарӣ | Narī | полионимия | 6 |
| 42. | Ҳирот | Hirāt | полионимия | 92 |
| 43. | Шероз | Šerāz | полионимия | 39 |
| 44. | Шодёҳ | Šādiākh | полионимия | 3 |

Истифодабарии номи шаҳрҳо дар асар мавқеи хосаи худро дорад ва муаллиф ин гуна ойконимҳоро ҳам зиёд истифода бурдааст. Аз таҳлилу баррасиҳо маълум мегардад, ки аксарияти ин номҳо то ба имрӯз ҳам дар номгузории форсизабонон роиҷ аст ва бо чунин номҳо имрӯз ҳам ёд мешаванд ва бархе аз номи шаҳрҳои асар бошад, ба тағириoti овозӣ рӯбарӯ гардидаанд ва ё худ ҳамчун номи деха ё баръакс номи вилоят ё мамлакат истифода мегарданд.

1.3.3. Комонимҳо дар асар

Комонимия қисмати ойконимия буда, маҷмуи номҳои дехаву русторо мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ комонимҳо бо вожаҳои «дех // деха», «қаря // қария» ва «русто // рустоқ» зикр гардидаанд ва дар баробари маълумот додан дар бораи ҳаёту фаъолияти шуаро муаллиф аз номи ин мавзеъҳо низ ёдоварӣ намудааст.

Дар лугатномаҳо қария, қаря, деха, русто ва рустоқ ба як маънӣ омадаанд ва «мавзеи аҳолинишин», «макони истиқомати мардум дар берун аз шаҳр», «қишлоқ»-ро ифода менамояд.

Дар «Тазкират-уш-шуаро» комонимҳои зиёд ба монанди: қарияи Андода, Боштин, Гароб, Кадкан, Пӯстфурӯш, Фарюмад, Хуриён, рустоқи Тӯс, дехаи Асфарис, Будна, Моҳон, Сангон ва амсоли инҳо истифода гардиданд.

Сангон: мувофиқи ишораи Давлатшоҳи Самарқандӣ ин номвожа чун ифодакунандай номи деха оварда шудааст ва аз ҷузъи «санг» ва пасванди «он» таркиб ёфтааст. Муаллиф чунин мегӯяд: “...*Ва Бобо Савдоӣ дар Абевард дехе дошт «Сангон» ном ва ҳоло он мавзеъ мадфани ўст ва тааллуқ ба авлоди ў медорад* [1, 391]. Муаллифи «Худуд-ул-олам» бошад, онро чун номи шаҳр тасвир намуда, овардааст: «Сангон шаҳрест ва ўро ноҳияте бузург аст ва подшии Сунбот аст» [70, 119].

Сарсар: дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ ин номи мавзеи ҷуғрофӣ чун номи қаря ё худ деха ба қалам дода шуда, аз аъмоли Бағдод маҳсуб меёбад. Дар асари таърихӣ-ҷуғрофии «Худуд-ул-олам» бошад, он чун номи шаҳр овардашудааст ва дар ҳудуди ноҳияти Ироқ ҷойгир будани он ишора рафтааст: «Сарсар шаҳракест ободон ва неъмати бисёр ва рӯди Сарсар андар вай бигзарад» [70, 229]. Дар тазкира омадааст: “...*Дар ин рӯзҳо дар қаряи Сарсар, аз аъмоли Бағдод, ба ҳирфаи пинадӯзӣ машгул будаву ба ҷавори раҳмати Ҳақ пайваста буд* [1, 151].

Сабзавор: дар асари Даъватшоҳи Самарқандӣ ин номвожаи ҷуғрофӣ зиёда аз 40 маротиба ҳамчун ифодакунандай номи деха, аъмол, ноҳият, шаҳр ва қалъа мавриди истифода қарор гирифтааст. Яъне, бо сабаби бисёр маъмул будан бо ин ном ҳам номи қалъаву шаҳру деха ёд шудааст. Ҳамчун комоним ё худ номи деха танҳо як маротиба дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст: “*Таъвил он аст, ки дехе бошад дар якфарсангии Марв «Омул» ном, ҳамчунон ки дехест дар Самарқанд «Сабзавор» - ном ва дар Хоразм дехест «Бағдод» - ном*” [1, 75].

Разон: аз ҷузъи “раз”-ток, ангур ва ҷамъбандии “он” таркиб ёфтааст ва дар асар дар ду маврид зимни тасвири ҳаёт ва зиндагиномаи Абулқосим Фирдавсӣ чун комоним истифода гардидааст: *Аммо исми Фирдавсӣ Ҳасан ибни Исҳоқ ибни Шарафшиоҳ аст ва дар баъзе сухан «Ибни Шарафшиоҳ» таҳаллус мекунад ва аз даҳоқини Тӯс буда. Гӯянд аз қаряи Разон аст, мин аъмоли Тӯс* [1, 75].

Дилобод: ин номвожа дар «Тазкират-уш-шуаро» танҳо як маротиба истифода гардидааст ва аз ду ҷузъ: дил-қалб, замир ва обод

таркиб ёфтааст. Муаллиф овардааст: Ва дар қаряи Дилобод аз ҳудуди кӯҳсари Кабудҷома хочаро гирифтанд ва ба шаҳодат расониданд [1, с. 263].

Дар асар зиёда аз 50 номи деҳаву русто қаламдод гардидааст, ки дар зер бо миқдори истифода гардидан ё худ ҷандомади номҳо нишон дода шудааст.

| № | Номи мавзеи ҷуғрофӣ | Транскрипсия | Намуди мавзеи ҷуғрофӣ | Ҷандомад |
|----------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Андода | Andāda | комонимия | 1 |
| 2. | Асфарис | Asfaris | комонимия | 1 |
| 3. | Бағдод | Bağdād | комонимия | 83 |
| 4. | Будна | Budna | комонимия | 1 |
| 5. | Бақишон | Baqišān | комонимия | 1 |
| 6. | Барҷанд | Barjānd | комонимия | 1 |
| 7. | Гармсер | Garmser | комонимия | 3 |
| 8. | Гароб | Garāb | комонимия | 2 |
| 9. | Гизев | Gizev | комонимия | 1 |
| 10. | Ғаззол | Ğazzāl | комонимия | 1 |
| 11. | Дехистон | Dehistān | комонимия | 2 |
| 12. | Диёрбакр | Diiārbakr | комонимия | 2 |
| 13. | Дилобод | Dilābād | комонимия | 1 |
| 14. | Дуния | Duniya | комонимия | 1 |
| 15. | Исфаранг | Isfarang | комонимия | 1 |
| 16. | Кавалон | Kavalān | комонимия | 2 |
| 17. | Кадкан | Kadkan | комонимия | 2 |
| 18. | Куч | Kuch | комонимия | 1 |
| 19. | Кӯҳдистон | Kōhdistān | комонимия | 1 |
| 20. | Қаробоғ | Qarābāğ | комонимия | 4 |
| 21. | Қўксарой | Kōksarāi | комонимия | 1 |
| 22. | Қисор | Qisār | комонимия | 1 |
| 23. | Қушанқон | Qušanqān | комонимия | 1 |

| | | | | |
|-----|-------------|-------------|-----------|----|
| 24. | Ланбон | Lanbān | комонимия | 1 |
| 25. | Муғиса | Muğisa | комонимия | 1 |
| 26. | Моҳон | Māhān | комонимия | 1 |
| 27. | Омул | Āmul | комонимия | 5 |
| 28. | Пустфурӯш | Pustfurōš | комонимия | 1 |
| 29. | Разон | Razān | комонимия | 2 |
| 30. | Рӯдак | Rōdak | комонимия | 1 |
| 31. | Сабзавор | Sabzavār | комонимия | 20 |
| 32. | Салома | Salāma | комонимия | 1 |
| 33. | Сангон | Sangān | комонимия | 2 |
| 34. | Сарсар | Sarsar | комонимия | 1 |
| 35. | Симнон | Simnān | комонимия | 5 |
| 36. | Фарюмад | Fariyomad | комонимия | 5 |
| 37. | Фашорӯд | Fašārōd | комонимия | 1 |
| 38. | Харҷирд | Kharjird | комонимия | 3 |
| 39. | Хизравон | Khizravān | комонимия | 1 |
| 40. | Хуриён | Khuriiān | комонимия | 1 |
| 41. | Хуррамдара | Khurramdara | комонимия | 1 |
| 42. | Хӯсф | Khōsf | комонимия | 1 |
| 43. | Ҳамдуниён | Hamduniiān | комонимия | 1 |
| 44. | Ҳимс | Hims | комонимия | 2 |
| 45. | Чакмансарой | Chakmansarā | комонимия | 1 |
| 46. | Чинорон | Chinārān | комонимия | 1 |
| 47. | Ҷавна | Îavna | комонимия | 1 |
| 48. | Ҷипол | Îipāl | комонимия | 1 |
| 49. | Ҷифа | Îifa | комонимия | 1 |
| 50. | Ҷушам | Îušam | комонимия | 1 |
| 51. | Ҷӯбора | Îōbāra | комонимия | 1 |
| 52. | Эйлок | Eilāq | комонимия | 1 |

| | | | | |
|-----|---------|----------|-----------|---|
| 53. | Якалинг | Yakaling | комонимия | 1 |
|-----|---------|----------|-----------|---|

Мавриди тасвир ва истифода қарор додани номи деҳа ва рустоҳо шаҳодати он аст, ки муаллиф дар тасвири шарҳу аҳволи шуаро чи қадар нозукбин будааст ва то ба рустою қишлоқҳо низ даҳолат кардаву номҳои онҳоро зикр намудааст ва дар баробари маълумот додан оид ба зодгоҳу ҳаёти рӯзмарраи шуаро, ҳамзамон, барои илми топонимика манбаи бузургеро ба мерос гузоштааст, ки нишона аз фарҳангӣ номгузории ниёғони мо ба ҳисоб мераванд.

1.3.4. Урбанонимҳо дар асар

Қисмати дигари ойконимҳоро урбанонимия ташкил медиҳад. Дар луғатҳои ономастикӣ урбанонимия чунин шарҳ дода шудааст: урбанонимия аз забони лотинии “urbanus” - «шаҳрӣ» гирифта шудааст ва номҳои объектҳои дохилишаҳриро дар бар мегирад. Дар навбати худ, ин намуди топонимҳо ба гурӯҳҳои зерин: **агоронимия** (аз забони юононии «agora» «майдон, бозор» - номи бозору майдонҳои дохили шаҳр, **годонимия** (аз забони юононии “hodos” – “куча” – номи кӯчаҳои дохили шаҳр), **эклезионимия** (аз забони юононии “ekklesia” – “чой барои ҷамъ шудан, маъбад” – ҷойи тоату ибодат), **некронимия** (аз забони юононии “nekros” – “мурда” – номи гӯристонҳо) ва амсоли инҳо гурӯҳбандӣ мешаванд.

Дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз қисматҳои урбанонимия зиёдтар эклезионимия ва некронимия дучор гардианд. Эклезионимия номҳои ибодатгоҳ, калисо, монастир, масцид, салибҳои ибодатӣ, қурбонгоҳ, сангҳои муқаддас ва амсоли инҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Дар доираи ин намуди топонимҳо дар асар номи масцидҳо зиёдтар омадааст.

Масциди Сунқурӣ: Дар асар омадааст: “*Ва марде шуҷӯъ ва ботаҳаввур буд ва масциди Сунқурӣ дар Шероз ӯ бино карда...*” [1, 203].

Масциди ҷомеи Сабзавор: номи масцид аз номи маҳалла ё деха гирифта шудааст ва дар асар як маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст: “*Истиқлоли ў дараҷаи олӣ ёфт ва тамоми Ҳурисонро мусаххар кард. Ва марди ҳайъир буда ва масциди ҷомеи Сабзавор ў бино кардааст*” [1, 118].

Масциди Қазвин: ин ном низ дар асар як маротиба мавриди корбурд қарор гирифтааст ва муаллиф овардааст: ...*Ҳикоят қунанд, ки ҳазрати сайид Қосим, қуддиса сурруҳу, дар бидояти ҳол риёзоту муҷоҳидат бисёр кашидӣ ва дар масциди Қазвин ба эътикоф нишастӣ ва баъд аз он ки мардум берун рафтандӣ, худро аз гесуи муборак даровехтӣ ва ба зикр машгул шудӣ, то гояте ки поӣи муборакаш омос кардӣ* [1, 327].

Хонақоҳи Саккокияи Симон: дар лугатномаҳо дар шарҳи вожаи “хонақоҳ” омадааст, ки хонақоҳ ин зовия, работ, маҳалли ҷамъомади дарвешон ва соликони роҳи тариқат мебошад, ки бо ҳамроҳӣ ва роҳнамоӣ пир роҳу усули маърифати ирфониро меомӯзанд. Аксарияти хонақоҳҳо аз ҳисоби ҳайру саховат ва ҳадяву назри саховатмандон соҳта мешуданд ва ба он як нафар шайх ё муршид сардорӣ менамуд. Маънои вожаи “саккок” бошад ба маънои нафаре, ки пули танга сикка мезанад, кордсоз ва оҳангар дар лугатномаҳо омадааст. Дар асар омадааст: “*Ва баъд аз он дар хонақоҳи Саккокияи Симон муддате ба ҳамсүҳбатии Аҳӣ Шарафуддини Симонӣ ба ибодат машгул мебуда ва чандон ки хон муроот ва истимолат дода, аз хирқаи фақр ба ҷомаи аҳли дунё дарнаёмада*” [1, 240].

Ҳамзамон, намуди дигари урбанонимия, ки некронимия ном дорад, дар асар дучор гардиааст. Чунонки дар боло зикр карда шуд, некронимия номи гӯристонҳо ва мақбараҳоро таҳлилу баррасӣ менамояд.

Мақбараи Ҷокардиза: Чун номи мақбара дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст, вале маънои лугавии худи номи мақбара маълум нест. Дар асар омадааст: “...*Ва қабри ў дар мақбараи Ҷокардиза аст*” [1, 112].

Мақбараи Афредун: ин некроним ба Фаридун мутааллиқ мебошад.

Худи подшоҳии Фаридун ва писарони ў дар “Шоҳнома”-и Абдулқосим Фирдавсӣ ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ ба қалам дода шудааст, ки аз барҷастатарин нақшҳо ба шумор меравад. Фаридун писари Обтин ва аз табори Ҷамшед буда, бо ёрии Коваи Оҳангар бар Захҳоки ситамгар зафар меёбад ва ўро дар қӯҳи Дамованд зиндонӣ мекунад. Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “Ва чаҳор гунбаз аст дар он шаҳр, ки мақбараи Афредун ва авлоди ў, гӯянд, онҷост” [1, 280].

Мазори Аббосия: некроними мазкур ба номи силсилаи халифаҳои аббосӣ, ки баъд аз хилофати бани Умайя, аз соли 132 то 656 ҳичрӣ (750–1258 мелодӣ) ҳукмронӣ намудаанд, алоқамандӣ дорад ва дар асар ҳангоми тасвири шарҳи аҳволи Ҳаким Фирдавси аз он истифода гардидааст: “Ва вафоти Фирдавсӣ дар шуҳури санаи ихда ашара ва арбаа миата буда ва қабри ў дар шаҳри Тӯс аст ба ҷануби мазори Аббосия” [1, 69].

Мазори султон Аҳмади Хизравия: дар асар омадааст: “...*Ва қабри ў дар Балҳ аст дар ҷанби мазори султон Аҳмади Хизравия, қаддасаллоҳу таъоло руҳаҳу-л-азиз*” [1, 98].

Мазори Имомзода: муаллиф овардааст: *Ва марқади мунаввари Мавлоно Қотибӣ дар хиттаи Астаробод аст, дар беруни мазори мутабаррики Имомзодаи маъсум, ки мавсум аст ба «Нуҳғӯрон»* [1, 363].

Зикр бояд кард, ки номҳое, ки ба экклезионимия ва некронимия тааллуқ доранд, дар асар танҳо якборӣ аз онҳо ёдоварӣ шудааст. Чунончи:

| № | Номи мавзеи ҷуғрофӣ | транскрипсия | Намуди мавзеи ҷуғрофӣ | Чандомад |
|----|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 1. | Аббосия | Abbāsiya | некронимия | 1 |
| 2. | Афредун | Afredun | некронимия | 1 |
| 3. | Имомзода | Imāmzāda | некронимия | 1 |
| 4. | Қазвин | Qazvin | экклезионимия | 1 |
| 5. | Сабзавор | Sabzavār | экклезионимия | 1 |
| 6. | Саккокияи Симон | Sakkākiyai simnān | экклезионимия | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| 7. | Султон Аҳмади Хизравия | Sultān ahmadi khizraviya | некронимия | 1 |
| 8. | Сунқурӣ | Sunquri | эклезионимия | 1 |
| 9. | Ҷокардиза | Jardiza | некронимия | 1 |

Аз таҳлилу баррасиҳои урбанонимия дар асар маълум мегардад, ки экклезионимия ва некронимия нисбат ба дигар намудҳои урбанонимия дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ корбурди васеътар доранд ва ҳамзамон, мавқei хосай истифодабарии худро доранд. Ин нишонаи эътиқод, боварӣ, эҳтиром ба расму оинҳо ва ҳамзамон, поку муқаддас нигоҳ доштани мазору масцидҳо, мақбараву оромгоҳҳо мебошад.

Дар маҷмуъ, дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ ойконимҳо ба таври фаровон истифода бурда шуда, дар равшанӣ андохтан ба маълумот дар бораи аҳли удавову шуаро ва макону зодгоҳи онҳо, сафарҳои онҳо ба мамлакатҳои ҳамсоя, шуҳрату шаҳомати онҳо дар дарбори шоҳону берун аз он аҳаммияти бузургро қасб кардаанд. Ойконимҳои асар инъикоскунандай фарҳангӣ номгузории миллати тамаддунофари форсу тоҷик буда, истифодаи онҳо дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ низ аз ин шаҳодат медиҳад.

1.4. Гидронимҳо ва корбурди онҳо дар асар

Қисмати дигари топонимияи асари Давлатшоҳи Самарқандиро гидронимҳо ташкил медиҳанд, ки тасвири ҳодисаву воеаҳои асар талаб доштанд, ки барои дақиқияти фикру андешаҳои худ муаллиф аз онҳо истифода намояд. Гидронимия аз калимаи hidro- и юнонӣ гирифта шуда, дар илми топонимика мавзеи ҷуғрофиеро мефаҳмонад, ки бо об, дарё, баҳр, укёнус, ҳавз, кӯл, чашма, шаршара, ҷоҳ (қудуқ), ҷӯй, наҳр, корез (обҳои зеризаминиӣ) обанбор, ботлоқзор ва гайра алоқаманд буда, гидронимия маҷмуи номҳои мавзеъҳои обӣ мебошад [6, с. 114]. Чунонки муҳаққиқони ономастикашинос иброз доштаанд, гидронимия аз

муҳимтарин қисматҳои топонимика ба шумор рафта, тамоми номҳои вобаста ба обро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд.

Тазаккур бояд дод, ки номҳои вобаста ба об ё худ гидронимҳо хусусияти зиёди забонӣ, таърихӣ ва ҷуғрофиро дар худ таҷассум менамоянд ва аз ин лиҳоз омӯзиши ин намуди топонимика низ аз манфиат холӣ нест. Таърихи баромад ва таҳлили маводи гидронимӣ маълум менамояд, ки дар давоми мавҷудияти худ бисёре аз номҳои гидронимӣ тағирии ном карданд, баъзеҳо бо як ё ду овоз дигар шуданд ва барҳи дигар то ба ҳанӯз бо ҳамон ном бокӣ мондаанду байни мардум маъруфу серистеъмол мебошанд.

Чунонки маълум аст, аксарияти гидронимҳо бо номи мавзеи ҷуғрофӣ алоқамандии зич доранд ва аз рӯйи мавҷудияти таърихии худ гидронимҳо назар ба ойконимҳо қадимтаранд ва номи нуқтаҳои маскунӣ аксаран аз номи ҷашмаву дарёву ҳавзу кӯл, ки баъдтар дар соҳилҳои онҳо пайдо шудаанд, гирифта шудааст. Ҳамзамон, ҳолатҳое низ рӯйи кор омадаанд, ки номҳои гидронимӣ дуюмбора аз номи мавзеи ҷуғрофии навпайдошуда тағирии ном қунад. Яъне, ҳар ду ҳолат дар номгузории номҳои гидронимӣ дучор мегарданد ва яке дигареро ташаккул ва пурра ҳам менамояд. Дар ин бора муҳаққиқ Э. М. Мурзаев бамаврид зикр кардааст, ки: “Як хусусияти топонимиияи Син-Сзан ва қисман Осиёи Миёна аз он иборат аст, ки номи дарёҳо аз номи шаҳрҳою маҳалҳо ташаккул ёфтаанд: дарёҳои **Яркент**, **Хутан**, **Қошғардарё**, **Тошқурғон** ҳодисаи баръакс, яъне ташаккули номҳои нуқтаҳои маскунӣ аз номи дарёҳо зиёдтар мушоҳида мешаванд” [106, с. 87]. Ҳамзамон, дар номгузории номҳои гидронимӣ номҳои хоси одамон низ ҷойгоҳи маҳсуси худро доранд ва номи кӯлу ҳавзу обанбор ва ҷӯву дарёҳоро метавон дучор омад, ки ба антропонимҳо алоқамандии зич ва робитаи ногусастаний доранд. Инчунин, дар номҳои гидронимӣ номи ҳайвонот низ корбурди васеъ дорад.

Аз рӯйи хусусияти худ, аз қабили фарогирии мавзеи обӣ, ҷориҷавандада ё ҷоринашавандада будани он ва ё ин ки дар асоси

мансубияти маконӣ гидронимҳоро муҳаққиқони топонимшинос ба бахшҳои алоҳида ҷудо намуданд: **океаноним** - номи уқёнус, **пелагоним** - номи баҳр, **потамоним** - номи дарё, **лимноним** - номи ҳавз ва кӯлҳо ва амсоли инҳо. Дар такя ба ин таснифот мо гидронимҳои дар асари «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ истифодашавандаро мавриди баррасӣ ва шарҳ қарор додем.

Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ гидронимҳо бо вожаҳои «об», «ҷӯй», «чашма», «дарё» мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Нахуст меҳостам перомуни худи ин истилоҳҳои гидронимӣ ва шарҳи онҳо дар асоси лугатномаҳо чанд сухан баён созам.

Об: истилоҳи гидронимӣ буда, барои ифодаи гидронимҳо корбаст гардидааст. Дар “Фарҳангӣ забони тоҷикӣ” зиёда аз 10 маъни об шарҳу тавзеҳ ёфтааст ва ҳамзамон, бисёре аз фразеологизмҳои бо вожаи «об» соҳташуда маънидод шудаанд [176, 5]. Ва яке аз он шарҳҳо маъни «дарё, рӯд; оби шӯх - дарёе, ки бо шӯру ғалаён равон аст»-ро ифода менамояд. Аз ин ҷо бармеояд, ки вожаи «об» тамоми намудҳои гидронимро дар бар мегирад ва вобаста ба дарбаргии ҳусусиятҳояш мо метавонем онро ба бахшҳои гидронимӣ ҷудо намоем.

Ҷӯй: ин истилоҳ ифодакунандаи номҳои гидроними чоришаванда буда, дар шакли «ҷӯй» ва «ҷӯйбор» дучор мегардад. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо ин истилоҳ чанд ном мавриди корбурд қарор гирифтаанд.

Дарё: чун истилоҳи гидронимӣ дар фарҳангномаҳои тафсирӣ ба чунин тарз шарҳу тавзеҳ ёфтааст: Дарё чун калимаи тоҷикӣ маънои баҳрро дорад. Инчунин, маънои дигараш уқёнус мебошад. Чунончи дарёи Ҳазар, баҳри Каспий, дарёи Ҳинд, уқёнуси Ҳинд [176, 5, 337]. Вожаи «дарё» аз калимаи «...форсии бостонии draya, авестоӣ zrayah, форсии миёнаи draya» [170, 18] пайдо шудааст. Ҳамзамон, дар дигар фарҳангномаҳо аз қабили «Ғиёс-ул-лугот», «Бурҳони қотеъ» ва дигарҳо низ вожаи мазкур шарҳ дода шудааст. Дар «Лугати нимтафсили тоҷикӣ»-и Садриддин Айнӣ бошад, маълумоти пурратар ва як наъви

чамъбости тамоми андешаҳои ин луғатнома ба чунин тарз омадааст: Дарё - 1. Баҳре, ки гирдогирди заминро иҳота кардааст; 2. Баҳрҳое, ки ба баҳри муҳит мепайвандад; 3. Кӯлҳое, ки дар қалонӣ ба баҳрҳо монандӣ доранд (кӯли Арас, Кӯли Ҳазар); 4. Наҳрҳо ва рӯдҳои қалон (монанди Аму, Сир, Зарафшон, Вахш) [5, 30].

Чашма: низ истилоҳи гидронимӣ буда, аз даруни замин ё худ сангӯ қӯҳ ҷӯшида баромадани обро ифода мекунад. Дар луғатномаҳо низ ба ҳамин маънӣ шарҳ дода шудааст. Чунончи: **Чашма 1. چشمہ.** обе, ки бо роҳи табиӣ аз зери замин ҷӯшида мебарояд, ҷойи ҷӯшида баромадани об аз зери замин; ҷашмаи маъданӣ; ҷашмаи оби маъдан; ҷашмаи ҳайвон д. мувофиқи таълимоти дини ислом ҷашмаи афсонавиест, ки Ҳазрати Ҳизр аз оби он нӯшида, умри абадӣ ёфтааст, ҷашмаи ҳаёт, ҷашмаи Ҳизр; ҷашма барин ҷӯшида баромадан фаровон ҷорӣ шудан. 2. маҷ. манбаъ, саргах, ҷойи пайдоиши ҷизе [176, 545].

Ба ҳамин тариқ, гидронимҳо дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо истилоҳҳои мазкур корбаст гардидаанд ва ҷанде аз онҳоро дар зер ҳоҳем овард:

Оби Атрак: ин вожа ҳамчун ифодакунандаи номи гидронимӣ дар асар корбаст гардидааст. Зикр бояд кард, ки дар «Тазкират-уш-шуаро» номҳои дарёҳо, аксаран, бо истилоҳи “об” омадааст, яъне об гуфта, муаллиф дарёро дар назар доштааст. Атрак дар маъхазҳо чунин шарҳ ёфтааст: Яке аз дарозтарин дарёҳои Эрон дар шимолу шарқии қишвар. Тулаш 699 км. Атрак аз кӯҳҳои Ҳазормасҷид дар маҳалле ба номи Лоларӯён воқеъ дар 40 - километрии шимолу шарқии Қучон сарчашма мегирад. Аз ҷиҳати табиӣ-худудӣ-маъмурӣ аз 3 баҳш иборат аст: Атраки доҳилӣ ё баҳше, ки дар доҳили марзу буми Эрон аст; Атраки хориҷӣ, баҳше, ки аз сарзамини Туркманистон убур мекунад ва Атраки муштарак, ки марзи байни Эрон ва Туркманистон аст. Мутобиқи баъзе сарчашмаҳо оби Атрак мебоист дар қисмати марказӣ баробар байни ду қишвар тақсим мегардид, аммо дар ибтидои асри XX дар маҳалле ба

номи Годарӣ садде тавассути Россия сохта шуд, ки боиси тағири ҷараёни оби дарё ба самти Шимол гардид ва дар натиҷа ба хушкшавии қисматҳои марзӣ боис шуд. Соли 1957 тавоғуқномаи дигаре ҷиҳати баҳрабардории муштарак ақд гардид. Низоми обдиҳии Атрак мисли ҳамаи дарёҳои сарзаминҳои хушк ва нимахушк номураттаб ва фаслӣ мебошад. Оби Атрак гилолуд ва талху шӯр аст [182, 78-79].

Оби Ҷайхун: ин ном бо истилоҳи гидронимии «об» мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар асарҳои таъриҳӣ-ҷуғрофӣ ва фарҳангномаҳо «Ҷайхун» чун рӯд ва дарё қаламдод шудааст. Чунончи: «...Ва дигар рӯди Ҷайхун аст, аз ҳудуди Ваҳон биравад ва бар ҳадди миёни ноҳияти Булӯр ва миёни ҳудуди Шикнони Ваҳон биравад то ба ҳудуди Ҳатлон ва Тухористон ва Балҳ ва Ҷагониён ва Ҳурӯсон ва Мовароуннаҳр, ҳамеравад то ба ҳудуди Ҳоразм, он гаҳ андар дарёи Ҳоразм уфтад” [70, 40]. Дар Ғиёс-ул-лугот ба ҳамин маънӣ омадааст: Ҷайхун рӯдест миёни Ҳурӯсон ва Мовароуннаҳр, наздики Балҳ [159, 240]. Дар асари Ҷавлатшоҳ омадааст: “*Ва мардонагӣ намуда, сultonro az ҷанғгоҳ берун овард ва ба маъдуде ҷанд аз оби Ҷайхун убур карданд ва он шикаст дар номуси сultonon Санҷар нуқсони кулӣ кард*” [1, 116].

Оби Даҷла: Даҷла низ зимни тасвири ҳодисоту воқеоти асар мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар фарҳангномаҳо чун номи рӯд омадааст. Чунончи: Даҷла // Диҷла - тибқи нишондоди «Қомус» ва «Мунтаҳаб» ва «Баҳори Аҷам» рӯдест, ки зери Бағдод меравад; ва маҷозан ҳар рӯдро даҷла гӯянд ва соҳиби «Муайид» ва «Мадор» ва «Қанз» ва «Қашғ» фақат билкаср (яъне диҷла) навиштаанд” [159, 327]. Муаллифи «Худуд-ул-олам» дар мавриди рӯди Даҷла овардааст: “Ва дигар рӯди Даҷла аст. Аз кӯҳҳои Имад бигшояд бар Балад ва Мавсил ва Тикрит ва Сомира бигзарад, миёнаи Бағдод бибурад ва миёнаи Восит бибурад, то ба Мазор ва Абуло ва ҳудуди Басра расад...” [70, 45].

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар асараш дар мавриди воҳӯрии шоир Носири Бухорӣ бо Ҳоча Салмон аз ин гидроним истифода намудааст:

“...Рӯзе дид, ки *Хоча Салмон* дар бораи қалъаи Багдод *оби Даҷларо*, ки ба ҳангоми баҳор ба тариқи сел түгён карда буд, тафарруҷ мекунад ва ҷамъи мустаидон бо ў ҳамроҳанд. *Носир* бар *Хоча Салмон* салом кард. *Салмон* пурсиð, ки: «Чӣ қасӣ?» Гуфт: «Марди гарib ва шоирам». *Хоча Салмон* ўро имтиҳон кард ва фармуð, ки:

Даҷларо имсол рафтore аҷаб мастона ast.

Носир гуфт:

Пой дар занҷиру каф бар лаб, магар девона ast” [1, с. 257].

Оби Синд: дар асари таърихӣ-ҷуғрофӣ омодааст: «Ва дигар рӯдест, ки онро **Синдрӯд** хонанд. Ва аз мағриби кӯҳи Қасак биравад ва ин кӯҳи Қасакро низ кӯҳи Ях хонанд. Ва ҳамеравад аз сӯйи ҷануб ва ба ҳудуди Мултон андар равад ва андар рӯди Ламқон уфтад, аз сӯйи машриқ [70, 41]. Дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ дар шакли дарёи Синд корбаст гардидааст:

Ҳама Кобулу Дамбару Мои Ҳинд,

Зи дарёи Чин то ба **дарёи Синд** [176, с. 243].

Дар «Тазкират-уш-шуаро» муаллиф ин гидронимро якҷо бо истилоҳи “об” корбаст намудааст, ки маънои “дарё”-и имрӯзаро дорад. Чунончи: “...Ҷалолуддинро қуввати мӯқовимат набуд, лашкари ў пареишон шуд ва хон дар канори об фуруд омад ва Ҷалолуддин асп дар **оби Синд** ронд ва филҳол аз об убур кард ва тамоми лашкари хон мушоҳида мекарданд” [1, 149].

Ҷӯйи Мӯлиён: дар баъзе сарчашмаҳо ё адабиёти бадеӣ дар шакли “Ҷӯйи маволиён” низ дучор мегардад, ки он ҳам номи ҷӯй ва ҳам номи мавзеи ҷуғрофиеро ифода мекунад, ки дар қарнҳои IX ва X дар наздикии Куҳандиз ва Регистони Бухоро ҷойгир буд. Аксаран, аввал номи ҷӯй маълуму машҳур мегардад ва сипас мавзеи дар наздикии он пайдошуда низ номи ҷӯйро ба худ қасб менамояд. Дар даврони салтанати хонадони Сомониён дар ин мавзеъ боғу роғҳо ва қасру қӯшкҳои зебо бино гардида буданд ва минбаъд низ чун як мавзеи зебои лаби ҷӯйи хушбоду ҳаво маъруфият дошт. Дар «Тазкират-уш-шуаро» низ муаллиф ҳангоми

тасвири ҳаёт ва фаъолияти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва зикри таърихи эҷоди шеъри «Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён...» аз забони шоир аз ин гидроним истифода намудааст:

Бӯи Ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме,
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме [1, 49].

Ҷӯйи Байлақон: аз гидронимҳое мебошад, ки дар асар истифода гардидааст. Дар асари таърихӣ-ҷуғрофӣ бо ин ном шаҳре «бо неъмати бисёр ва аз вай бардаҳои бисёр ва ҷул ва бурқаъ ва нотиф хезад [70, 124]» ба қайд гирифта шудааст. Дар асари Давлатшоҳ низ ҳам номи навоҳӣ, ҳам номи қалъа ва ҳам номи ҷӯй қаламдод гардидааст. Мусаллам аст, ки номи ҷӯй низ ба номи ин мавзеи ҷуғрофӣ гузошта шудааст ва дар «Тазкират-уш-шуаро» бо фармони султон Шоҳруҳ қанда шудани ҷӯй қайд гардидааст: ...*Аммо ба ҳафри ҷӯйи Байлақон Шоҳруҳ султон амр фармуда ва он ҷӯйро ҷорӣ соҳтанд ва тавоҳини он ҷоро доир гардониданд ва алявм барқарор аст* [1, 125].

Зикр бояд кард, ки баъзе аз номҳои гидронимиро муаллиф агар бо мақсади муайян намудани макону ҷойи воқеъ будани дарёву ҷашмаву ҳавзу рӯд ҳангоми тасвири ҳодисаву воқеаҳои даврони зиндагии шоир истифода намуда бошад, қисмати дигар дар шеъри шуарои дар асар мавриди корбурд қароргирифта истифода гардидаанд ва дар бисёр ҳолатҳо чун сарчашмаи воситаҳои тасвири баён маънидод гардиданд. Дар баробари номҳои гидроними дар боло зикршуда муаллиф номҳои дигари вобаста ба обро, аз қабили: *ҷӯйи Анцил* [1, 462], *Ому* [1, 49], *оби Ҷурҷон* [1, 228, 490], *оби Атрак* [1, 265], *оби Чарандоб* [1, 292, 306], *оби Гаҷил* [1, 292, 306], *оби Равшан* [1, 339], *оби Сӯҷ* [1, 339], *Нил* [1, 80], *чаимаи Омӯй* [1, 82], *чаимаи Ҷайхун* [1, 147], *чаимаи Кавсар* [1, 164, 182], *чаимаи Мурғоб* [1, 485], *чаимаи Хизр* [1, 170], *чаимаи Гул* [1, 463] ва дигарҳоро низ мавриди корбурд қарор гирифтааст.

| № | Номи топонимӣ | Транскрипсия | Намуди топонимия | Чанд омад |
|----|---------------|--------------|------------------|-----------|
| 1. | Атрак | Atrak | гидронимия | 1 |

| | | | | |
|-----|------------------|-----------------|------------|----|
| 2. | Дачла | Dajla | гидронимия | 6 |
| 3. | Кавсар | Kavsar | гидронимия | 7 |
| 4. | Нил | Nil | гидронимия | 4 |
| 5. | Оби Җурҷон | Ābi ġurjān | гидронимия | 3 |
| 6. | Оби Чарандоб | Ābi charandāb | гидронимия | 2 |
| 7. | Оби Гачил | Ābi gañil | гидронимия | 2 |
| 8. | Оби Равшан | Ābi ravšan | гидронимия | 1 |
| 9. | Оби Сұч | Ābi sōj | гидронимия | 1 |
| 10. | Панҷоб | Panjāb | гидронимия | 1 |
| 11. | Оби равшан | Puli ābi ravšan | гидронимия | 1 |
| 12. | Синд | Sind | гидронимия | 4 |
| 13. | Сурхоб | Surkhāb | гидронимия | 6 |
| 14. | Сұч | Sōj | гидронимия | 1 |
| 15. | Уммон | Ummān | гидронимия | 4 |
| 16. | Форёб | Fāriāb | гидронимия | 2 |
| 17. | Чашмаи Мурғоб | Chašmai murğāb | гидронимия | 1 |
| 18. | Чашмаи Хизр | Chašmai khizr | гидронимия | 1 |
| 19. | Чашмаи Гул | Chašmai gul | гидронимия | 1 |
| 20. | Җайхун | Jaihun | гидронимия | 16 |
| 21. | Җүй Аңцил | Jōi anjīl | гидронимия | 1 |
| 22. | Байлақон | Jōii bailaqān | гидронимия | 1 |
| 23. | Җүйи Мұлиён | Jōii mōliiān | гидронимия | 1 |

Тасвири ҳама гуна номҳои гидронимӣ, ки дар шакли ҷадвал зикр гардидаанд, аз номгузории таърихии миллати күханбунёди тоҷик шаҳодат медиҳад ва аксарияти онҳо дар давоми гузашти қарнҳову солҳо дигар нашудаанд ва то ба замони мо омада расидаанд.

Ҳар қадоми ин номвожаҳои вобаста ба об дар худ як ҳусусияти фарҳанги номгузории қадимаи миллати тоҷикро ҷойгир намудаанд ва аз ин нуқтаи назар омӯзиши онҳо ба манфиати кор аст ва барои аҳли соҳибзабонон хеле муҳим ва манфиатовар мебошанд.

1.5. Мавқеи истифодабарии оронимҳо дар асар

Вобаста ба таснифоти муҳаққиқони соҳа баҳши дигари топонимҳоро оронимҳо ташкил медиҳанд. Оронимия гуфта, маҷмуи номҳои ба мавзеъҳои сатҳизаминӣ алоқамандбуدارо меноманд, номи кӯҳҳо, шаҳу тегаҳо, теппаҳову баландиҳо, кӯталу ағбаҳо, қуллаҳои кӯҳ,

күхпораҳо, ғор, дара, водӣ, дашту сахро, биёбон ва ғайраро дар бар мегирад. Албатта, инсоният дар тули мавҷудият ва ташаккули худ тамоми мавзеъҳои сатҳизаминиро вобаста ба хусусияташон номгузорӣ намудааст ва бо ин васила барои шинохтану донистан онҳоро аз ҳамдигар чудо намудааст. Дар «Тазкират-уш-шуаро» ин намуди топонимҳо низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Оронимияи аз калимаи юнонии «oros» гирифта шуда, маънои «кӯҳ»-ро дорад ва дар илми топонимикашиносӣ мавзеъҳои сатҳизаминиро меомӯзонад. Дар асар истилоҳҳои оронимии «кӯҳ», «саҳро», «дашт», «пушта», «бодия», «биёбон» ва ғайра истифода гардидаанд, vale на номи ҳамаи онҳо оварда шудааст. Ин аст, ки мо барои тақвияти фикр ва мавқеи истифодабарии оронимҳо дар асар танҳо номвожаҳои оронимиро мавриди баррасӣ қарор додем ва онҳоро ба ду гурӯҳ чудо намудем:

1.5.1. Номи кӯху дашт ва сахро

Ба ду гурӯҳ чудо кардани оронимҳо низ ба хусусияти назарраси онҳо вобастагӣ дорад. Аввалан оронимҳое, ки бидуни таъсири қудрати инсон ба вучуд омадаанд ва дуюмӣ бо қувваи инсонӣ сохта шудааст. Ин аст, ки ба қисмати аввал номи кӯҳ, дашт ва сахро дохил мешаванд.

Истилоҳи «кӯҳ» аз серистеъмолтарин вожаҳои оронимии асар мебошад ва худи вожаи «кӯҳ» аз забонҳои бостонии эронии «kaufa» сарчашма гирифта, маънои «баландӣ»-ро дорад. Дар асар ҳам вожаи «кӯҳ» ва ҳам муродифҳои он «ҷабал» ва «чибол» низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд:

Кӯхи Тур: вобаста ба кӯҳи Тур ривоятҳои бисёре маъруфанд ва тибқи онҳо Тур кӯҳест, ки Мӯсо пайғамбар бар он ба муноҷот мерафт. Гӯянд, ки Мӯсо чун аз Худо хост, ки ӯро бубинад, хитоб омад, ки: «Лантаронӣ» (яъне «маро намебинӣ»). Пас Худо ба сатҳи кӯҳ таҷаллӣ кард ва аз нури ҷамоли ӯ кӯҳ пора-пора шуду Мӯсо мадхуш афтод. Муаллиф ҳангоми баёни шарҳи ҳол ва эҷодиёти Ҳоча Ҳумомуддини

Табрезӣ ғазалеро аз шоир меорад, ки дар он аз кӯҳи Тур ба ин тарз истифода шудааст:

Бар сари кӯҳ аҷаб боргаже мебинам,

Кӯҳи Тур аст магар, Мусии Имрон ин ҷост [1, 210].

Тур [Tur] вожай мансуби забони сурёй буда, ба маъни «кӯҳ» меояд, инчунин, номи кӯҳе, ки тибқи нақлу ривоятҳо болои он паёмбар Мӯсо бо Худованд сухан гуфтааст: «Савганд ба кӯҳи Тур» (Тур, 1) Ин кӯҳ дар давлати Исроил мавқеъ дошта, онро Тури Сино низ ном мебаранд «Ва қасам ба Тури Сино» (Тур, 2) Сарчашмаҳо вожай «Тур»-ро ба маъни мутлақи «кӯҳ» маънидод намудаанд. Дар фарҳанги «Фиёс-ул-лугот» гуфта шудааст. «Тур» бо лафзи сурёй кӯҳро мегӯянд [25, 54]. Таркиби вожай Турро танҳо як решা созмон дода, аз нигоҳи соҳт сода мебошад.

Номшинос Д. Ҳомидов менависад, ки вожай «Тур» аз вожай «Турон» гирифта шудааст. Турон//Тӯрон номи яке аз кишварҳои қадимае, ки марзу ҳудуди он ба Мовароуннаҳр мутобиқат мекунад. Вожай Тӯрон аз ҷузъҳои turā (тӯр) (дар китоби «Авасто» turā-далер, диловар) ва пасванди-ān (он) таркиб ёфтааст. Дар замонҳои қадим дар марзи Мовароуннаҳр қабилае бо номи «Тура» мезистааст ва номи кишвар–Турон ҳам ба онҳо марбут аст. Қабилаи тӯра мутааллиқи гурӯҳи этникии ориёй буда, ин қабила, асосан, дар Осиёи Миёнаи имрӯза сукунат доштаанд ва ин сарзаминро дар гузашта тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ Турон//Тӯрон низ мешумориданд [74, 27].

Дар «Фиёс-ул-лугот» вожай «тур» «номи писари калони Фаридун, ки мулки Турой мансуб ба ўст; ва низ номи вилояти Турон аст; ва ба маъни пахлавон ва баҳодур; ва номи гиёҳест туршмазза; ва ба маъни «рам» ва «рамидагӣ» ва тур дар туркӣ ҷолиро гӯянд, ки бар михаффаи савории ароис ва бегимот андозанд; ва ба маъни доми моҳӣ низ омада; ва ба арабӣ тавр (билфатҳ) ба маъни тағор ва кӯзай об ва табақ ва ҷамъи он атвор [158, 200].

Инчунин, «Тур» номи сураи 51-уми Қуръони мачид буда, дар Макка нозил шуда, дорои 49 оят аст. Турро тафсири «Анвор-ул-Қуръон» мансуби забони арабӣ медонад ва мегӯяд, ки Тур ба маъни «кӯҳи дараҳтдор» аст. Ва қӯҳе, ки дараҳт надорад, ба он «Тур» намегӯянд, балки «ҷабал» мегӯянд». Дар саҳифи дигари тафсири мазкур қӯҳи «Тур»-ро мансуби забони сурёнӣ номида, ба маъни «кӯҳ» шарҳ медиҳад [3, 76].

Дар «Бурҳони қотеъ» вожаи «Тур» бар вазни шӯр; гиёҳе бошад турушмаза, ки онро дар ошҳо истифода кунанд ва ин ном дар «Муайдул фузало» бо форсӣ (яъне Туж) ҳам омадааст ва вилояти Туронро низ гӯянд; ва ба маъни диловар ва паҳлавон ва баҳодур ҳам ҳаст; ва туркро низ гӯянд, ки нақизи тоҷик аст; ва ба маъни тафаҳхус кардан ва таҷассус намудан; ва ваҳшат ва рамидан ва тулидан, яъне ба тарафе рафтан ва дур шудан бошад; ва маъшуқ ва матлуби ҳар ҷойро низ гӯянд; ва ба маъни меҳмонӣ ва зиёфат; ва ба маъни андак ва қалил ҳам омадааст; чи дар форсӣ бо ба «вов» ва баръакс табдил меёбад. Тур бар вазни дӯғ; ҳезуми тоғро гӯянд ва оташи он бисёр монад [162, 297]. «Ва ўро аз ҷониби рости қӯҳи Тур ниҳо кардем ва ўро розгуён наздик соҳтем» [12, 54].

Кӯҳи Саҳанд: ин оронимро муаллиф ҳангоми овардани намунаи ашъор аз осори Авҳадӣ истифода намудааст. Маҳз шоир ҳангоми баёни фикр ғаму андӯҳ ва ҷудоиро дар қӯҳи мазкур шабоҳат додааст ва ин аз он шаҳодат медиҳат, ки дар он даврон номи ин қӯҳ ба хосу ом маълум будааст. Чунончи:

*To бубастӣ бори Табрез, эй писар,
Бар дилам қӯҳи Саҳанде бастаӣ* [1, 205].

Кӯҳсори Қабудҷома: ин ороним қаторкӯҳҳоро дар бар гирифта, ҳамзамон, чун номи мавзеи ҷуғрофӣ низ маъруф аст. Дар асар як маврид истифода гардидааст: “*Ва дар қаряи Диlobod аз ҳудуди қӯҳсори Қабудҷома хоҷаро гирифтанд ва ба шаҳодат расониданд*” [1, 253].

Кӯҳи Қоф: номи кӯҳи афсонавист, ки дар асар як маротиба ҳангоми овардани намунае аз ашъори шоир истифода шудааст:

Симургвор аз чӣ кунӣ қасди кӯҳи Қоф,

Чун саъва хурд бошу фурӯрез болу пар [1, 288].

Қоф номи ҳарфи 24-уми алифбои арабиасоси тоҷикӣ аст, ки дар алифбои кириллиасос муодили «қ» ва дар ҳисоби абҷад ба адади 100 баробар мебошад; лоғу қоф қиноя аз ҳудситоию дурӯғгӯйӣ; лоғу газоф [194, 692].

Аз инҳо воҳиди луғавӣ «коф» муодили тағйирёфтаи kof/koh-и форсии миёна аст [62, 13] ки маъни «кӯҳ»-ро дошта, дар як қисм забонҳои шарқиёнӣ, аз ҷумла забонҳои помирӣ, ба баъд шакли овозии «хуф» [8, 37]. Пайдо кард ва ҳоло метавон афзуд, ки топонимия «Хуф» (Бадаҳшон), «Хуфак» (Рашт), «хуфар» (Сурхандарёи Ӯзбекистон) аз ҳамин асос рӯйидаанд.

Қоф – номи кӯҳи асотирӣ, ки ба қавле панҷсад фарсанг баландӣ дораду қисми зиёди он дар миёни об ҷойгир аст, нурҳои сахарии офтоб дар он сабз ва инъикосашон қабуд метобад, дар баъзе маъхазҳо чун кӯҳи бузурге тасвири гардидааст, ки гирди дунёро печонидааст. 2. номи сураи панҷоҳумини Қуръон, ки дар Макка нозил гаштаву 45 оят дорад, номи дигари ин сура «Босиқот» аст ба маъни «нахлҳои баланд»; қоф то қоф сар то сари дунё, тамоми ҷаҳон [16, 692]. «Қоф. Қасам ба Қуръони бузургвор» [12, 91].

Кӯҳи Соф: ин ороним дар «Тазкират-уш-шуаро» дар ду маврид истифода гардидааст ва аз рӯйи тасвири муаллиф ҷои мубораку пок мебошад. Чунончи: «...Кушиони кори ҷаноби сиёдатмаобӣ дар кӯҳи Соф буд, ки дар навоҳии Балҳ аст ва он кӯҳсорест муборак ва қадамгоҳи риҷолуллоҳ. Машҳур аст, ки Саййид ҷиҳул арбайн дар он манзили муборак баровард ва дар ин боб мефармояд.

Байт:

Зоҳиром дар Кӯҳситону ботинам дар кӯҳи Соф,

Сӯфиёни софро сад марҳабо бояд задан [1, 312].

Кӯҳи Калот: ин ороним дар ашъори Бобои Савдоӣ ном донишманду шоир мавриди истифода қарор дода шудааст, ки муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» намунаи ашъори ўро дар асарашон овардааст. Чунончи:

*Подшоҳо, бикун ин қавми мухолифро дур,
Ё бикун кӯҳи Калоти чу фалакро вайрон* [1, 392].

Кӯҳи Шуққон: ин ороним дар асар як маротиба истифода гардидааст: “...*Ва рӯзи дигар, ки душман дар кӯҳи Шуққон нузул кард, хусрави ҷавонбахт ба онни лашкар ва пайкор машгул гашт ва аз қуллаи кӯҳ чун лашкари анбӯҳи ҳасм дар назар омад...*” [1, 480].

Кӯҳи Кайтун: ороними мазкур дар асар як маротиба ба ин тарз истифода гардидааст: “...*Ва ҳар якero аз умарои изом ба гирифтани яке аз умарои душман номзад кард ва ба таъцил аз кӯҳи Кайтун фуруд омад ва нимиаб ба навоҳии турбати анбарсишиши Пирி Ҳарӣ Ҳоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ расид...*” [1, 484].

Вожаи «ҷабал» ва «ҷибол» низ маънои кӯҳро дошта, чун истилоҳи ороним дар асар мавқеъ доранд.

Ҷабали Солиҳия: як маротиба ин ном дар асар истифода гардидааст: “...*Ҳаштоду ду сол умр ёфт ва марқади муборакаи дар ҷабали Солиҳия аст...*” [1, 209].

Ҷиболи Фозқард: ин ороним низ як маротиба дар асар истифожа шудааст: “...*Ў писари Қароюсуф аст ва ў валади Қаромуҳаммад ва асли эшон аз ҷиболи Фозқард аст...*” [1, 363].

Ҳамзамон, бо истилоҳи «дашт» низ оронимҳо дар асар истифода гардидаанд. Вожаи *дашт* ҳамчун истилоҳи ҷуғрофӣ буда, биёбон, замини ҳамвори васеъро дар бар мегирад ва дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ низ истифода гардидааст. Чунончи дар поён аз асар оварда шуданд.

Дашти Ховарон: муаллиф аз ин ороним ду маротиба истифода намудааст: “...*Ва сару по бараҳна чанд сол дар дашти Ховарон мегардид. Баъд аз он ба Савдоӣ иштиҳор ёфт ва ба рӯзгори худ сарҳайли шуаро буда ва ин тоифа ўро иззатеву ҳурмате медоштаанд...*” [1, 391].

Дашти Қипчоқ: ин ороним дар асар корбурди васеътар дошта, ҳамагӣ дувоздаҳ маротиба аз ҷониби муаллиф мавриди истифода қарор гирифтааст. Вобаста ба шарҳи маъноии он муҳаққик Ӯлимҷон Маҳмадҷонов чунин овардааст: “...Вожай «қипчоқ» ва гунаҳои савтии он қибҷоқ // хифҷоқ номи қавми бодиянишинҳои Дашти Қипчоқ будааст, ки замоне ҳамроҳи лашкари Султон Муҳаммад Ҳоразмшоҳ (солҳои 1207) ба Мовароуннаҳр омада бошанд” [34, 88]. Дар асар омадааст: “...Ва ҷун ҳабари муроҷиати Чингизхон ба тарафи *дашти Қипчоқ* бишнуд, султон Ҷалолуддин аз диёри Ҳинд ба роҳи Кеч ва Мукрон ба Кирмон омад...” [1, 149].

Вожай «*саҳро*» низ ҷун истилоҳи оронимӣ шинохта шудааст ва дар асар бо ин вожа ҷанд номи оронимӣ истифода гардидаанд.

Саҳрои Рай: ин ороним дар асар се маротиба мавриди корбурд қарор гирифтааст: “...Ва Ҳоча Алоуддини Атомалики Ҷувайнӣ дар «Таърихи Ҷаҳонқушоӣ» меоварад, ки Такиҳон азимати Ироқ кард ва дар *саҳрои Рай* бо Туграл ибни Арслони Салҷуқӣ, ки валинеъматзодаи ӯ буда, масоф дод...” [1, 149].

Саҳрои Ардугаш: ороними мазкур дар асар танҳо як маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст: “...Ва намози дигари ҳамон рӯз Аргунишоҳ бо сӣ ҳазор мард ба сари ӯ расид, дар *саҳрои Ардугаш*, ӯро низ бизад...” [1, 265].

Саҳрои Хӯй: ин ороним низ як маротиба истифода гардидааст: “...Ва султон Аҳмад аз сари тарокима дар *саҳрои Хӯй* манорае соҳт ва Қароюсуф он манораро ҳароб кард ва сарҳои ақраборо дағн фармуд...” [1, 363].

Ин намуди оронимҳо дар асар мавқеи маҳсуси истифодабарии ҳудро доранд. Ҷунонки дар боло ишора шуд, дар асар ҷун аз шарҳи ҳол ва аҳволу осори шоирон сухан меравад, барои пурра кардани фикри ҳуд муаллиф аз ин намуди оронимҳо низ ба таври васеъ истифода намудааст. Ба замми ин, воситаҳои тасвири баён дар шеъри шоир талаб менамоянд, то оронимҳо низ ба риштаи тасвир кашида шаванд. Ин аст, ки ин намуди

оронимҳо тавассути шеъри шуаро дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ мавриди корбурд қарор гирифтаанд.

1.5.2. Номи қалъа, қаср, работ ва нигорхона

Қисмати дигари топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро номи ёдгориҳои таъриҳӣ, аз қабили қалъа, қаср, работ ва нигорхона ташкил медиҳад, ки метавон онҳоро маҳсули тахайюл ва эҷоди инсон номид. Ҳангоми таҳлили топонимҳо ин навъи оронимҳо низ дар асар дучор гардидаанд, ки муаллиф ҳангоми баёни аҳволи шуаро аз онҳо истифода намудааст.

Зикр бояд кард, ки муаллиф дар баробари тасвири зиндагиномаи шоирон ҳамзамон, ҳаёти маданиӣ, вазъияти сиёсиву иҷтимоии даврро низ инъикос намудааст ва зимни ин тасвирҳо номи қалъаҳо низ ёдрас гардидаанд. Дар лугатномаҳо вожаи «қалъа» чунин шарҳ дода шудааст: «**Қалъа - a. قلعه** ҳисор бо деворҳои баланду ғафс ва бурҷҳои мустаҳкам, ки барои муҳофизат аз душман ва муқовимат намудан ба он соҳта шудааст; ҳисори баланд, диж...» [173, 664].

Э. М. Мурзаев оид ба вожаи «қалъа» ва паҳншавии он чунин маълумотро пешниҳод намудааст: «Қалъа - истеҳком, диж, макони мустаҳкам, шаҳр, маҳал. Калима дар забонҳои туркӣ, иронӣ ва арабӣ аз соҳилҳои уқёнуси Атлантика то Ҳиндустон густариш ёфтааст. Он, ҳамчунин, ба баъзе забонҳои славянӣ, албанӣ ва испанӣ иқтибос шудааст. Қалъа унсури фаъоли топонимсоз аст ва ҳудуди густариши он нисбати доираи маъниҳои истилоҳаш хеле васеъ аст. Осиёи Миёна: дар Хоразм «қалъа» - маҳалли будубош, ки атрофаш деворҳои қавӣ ва дарвозаи дохилии маҳкам дорад, дар Қирғизистон дар ибтидо маънии «деха» ва сипас «шаҳр»-ро мефаҳмонд, дар Қазоқистон - «шаҳр». Узбекҳо таҳти мағҳуми «қалъа» шаҳри русиро мефаҳмиданд, ки аз ин ҷо «қалъачӣ» - амволи русӣ, амволи аз Россия воридшуда фаҳмида мешуд (муқ, кала, калуш- айнан калушҳо (пойафзолҳо) - и шаҳрии резинӣ). Дар туркманҳо ва озарбойҷонҳо «гала» - истеҳком, баъзан шаҳр, шаҳрак. Дар

Тоҷикистон «қалъа» - истеҳком, қалъа, диж, маҳалли истеҳкомие дар баландӣ, шаҳр, қалот - маҳалли истеҳкомӣ, деха дар баландӣ, истеҳком ва дехае, ки дар он бозор ва қалъа вучуд дорад. Дар Бадаҳшон - истеҳкоми сангин, нишонаҳои хотиравии аз сангҳо соҳташуда. Дар Гурҷистон - «қалаки» - шаҳр, дар забонҳои арманий ва абхазӣ «қалак» айнан ҳамин тавр. Осетинии «галван», «галаон» - девор, ҳаёти сангин, девори қалъа, қалъа, қаср. Дар ин калима унсурҳои «гал» ва «гала» ба «қалъа» баробар аст. Ин калима дар Доғистон ва Шимоли Қавқоз низ мустаъмал аст: аварии «къале» - қалъа, шаҳр, қалъаи кӯҳна, ҳаробиҳои деворҳои қалъа, шаҳрак, баландӣ. Дар Поволже тотории «қалъа» - шаҳр, ҷувашӣ «қула» - шаҳр ва ғайра» [105, с. 59].

Дар баробари ҷоҳи «қалъа» ҳамзамон, синонимҳои «ҳисор» ва «диж // диз» низ мавҷуд астанд, ки дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ танҳо бо ду шакл - қалъа ва ҳисор ифода гардидаанд. Дар асар зиёда аз номи 20 қалъа истифода гардидааст ва аксарияти номи қалъаҳо аз номи мавзеи ҷуғрофӣ гирифта шудааст, яъне дар қадом мавзее, ки қалъа бунёд гардидааст, ба номи он мавзеъ маъруф гардидааст. Чунончи: **Қалъаи Бағдод**. “Рӯзе дид, ки Ҳоҷа Салмон дар бораи қалъаи Бағдод оби Даҷларо, ки ба ҳангоми баҳор ба тарикӣ сел түгён карда буд, тафарруҷ мекунад” [1, 257]. **Қалъаи Сабзавор**. Ва Ҳайдари Қассоб дар қалъаи Сабзавор ўро бикӯшид [1, 267]. **Қалъаи Исфароин**. Муддати як солу як моҳ ҳукумат кард. Ва Насруллоҳи Боштинӣ дар Исфароин бад-ӯ ёғӣ шуд ва ӯ ба панҷ ҳазор мард ба дари қалъаи Исфароин омад ва муддати як моҳ ҳисорро дарбандон кард [1, 269]. **Қалъаи Самарқанд**. “Дар навоҳии Самарқанд миёни падар ва писар масоғ даст дод ва Абдуллатиф зафар ёфт ва Улугбек Мирзо илтиҷо ба қалъаи Самарқанд бурд” [1, 339]. **Қалъаи Балҳ**. “Баъзе умаро ва акобир ба арзи подшоҳи ислом расониданд, ки гирифтани қалъаи Балҳ амре муҳол аст ва рӯзгорро зоєъ кардан бад-ин амр бефоида” [1, 488]. Албатта истифодаи номи ёдгориҳои таъриҳӣ, аз ҷумла номи қалъа дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ шаҳодат аз он аст, ки дар ҳар давру замон аз ҷониби ҳокимону шоҳон ва қудратмандон ҳисоре ё худ

қалъае барои муҳофизати марзу буми кишвар соҳта мешуд ва ҳар як навоҳӣ ё мамлакат ҳатман қалъаеро доро мебуд.

Қалъаи Тирмиз: номи ин қалъа дар асарҳои таърихӣ ва луғатномаҳо низ ёдрас гардидааст. Дар китоби «Равзат-ус-сафо» дар шакли «Тирмид» оварда шудааст: “Дар ин асно хабар мутавотир шуд, ки Аҳмади Қумоч султон Санҷарро рабуда ва ба **қалъаи Тирмиз** (Тирмиз) бурдааст” [175, с. 767]. Дар асари «Тазкират-уш-шуаро» як маротиба дар шакли «қалъаи Тирмиз» истифода шудааст: “*Ва султон баъд аз он ки аз қайди Гузон дар қалъаи Тирмиз ҳалос ёфт, пиру фартут шуда буд*” [1, 81].

Қалъаи Ҷаношак: дар «Чомеъ-ут-таворих» низ аз ин қалъа сухан гуфта шудааст ва муаллиф чунин нигоштааст: Роёти ҳумоюн аз роҳи қалъаи Ҷаношак ба Ҷурҷон даромад [176, 835]. Дар асари Давлатшоҳ омадааст: “*Чун Фахруддавла вафот ёфт, боз Қобус қасди Ҷурҷон ва мамлакати мавруси худ карду ба даст овард ва дар он ҳин ба дасти хосони худ бо саъии фарзандаш Манучехр дар қалъаи Ҷаношак, ки аз аъмоли Бастом аст, шаҳид шуд*” [1, 64].

Қалъаи Аламут: дар луғатнома ба ин тарз омадааст: номи қалъаест машҳур, ки мобайни Қазвін ва Гелон воқеъ аст [159, 69]. Давлатшоҳи Самарқандӣ ду маротиба оварда шудааст: “*Ҳасан ба фаросат дарёфт ва аз хонаи раис бигурехт ва қасди қалъаи Аламут, ки дар Қаҳистони Дайлам аст, кард ва ба ибодат машгул шуд*” [1, 145].

Қалъаи Калот: дар луғатнома оварда шудааст: “**Калот** дех ва қаря ва қалъаи болои қӯҳ ва номи фанне аз қушити гайра [175, 128]. Дар асар ҳамчун номи қалъа як маротиба истифода гардидааст: “*Ва баъд аз панҷ моҳ, ки бар сарии хонӣ ҷулус карда буд, азимати Ҳурросон намуд ва Арғунҳон аз ӯ муниҳазим шуд ва аз Тус ва Родикон паноҳ ба қалъаи Калот бурд*” [1, 181].

Инчунин, дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баён номи қалъаҳои дигар низ, ба монанди: **қалъаи Морони Ҷурҷон** [1, 64], **қалъаи Шобурон** [1, 92], **қалъаи Ҳазорасп** [1, 101], **қалъаи Байлақон** [1, 125], **қалъаи Каргасбол** [1, 149], **қалъаи Сафедванд** [1, 268], **қалъаи Дастҷирдон** [1, 269],

қалъаи Шаққон [1, 270], *қалъаи Шохрухия* [1, с. 331], *қалъаи Нарту* [1, с. 339], *қалъаи Алакъақ* [1, с. 364], *қалъаи Имод* [1, с. 402], *ҳисори Ҳиндувон* [1, с. 487] мавриди корбурд қарор гирифтаанд.

Дар баробари истифодаи номҳои қалъа, инчунин, дар асар бо номи қаср ва кӯшкҳо низ дучор омадем. Фарҳангномаҳо вожай «қаср»-ро ба ин тарз шарҳу тавзех додаанд: “*Қаср* а.1. ҷабр, ба зӯрӣ ба коре водор кардан; 2. коҳ, сарой, кӯшк” [176, 678]. Албаттa, қаср ё кӯшк ҷойи шоҳону султонон аст, ки шароити беҳтарини зиндагӣ дар он ҷо муҳайё гардидааст ва одамони бузургро низ шоҳон дар қаср қабул менамуданд. Вобаста ба ҳоҳишу рағбати шоҳон қасрҳояшонро мунаққашу зиннат мебахшиданд. Ва будани қаср низ як таровату ҳусни нав ба мавзеи ҷуғрофӣ мебахшад. Ин аст, ки Давлатшоҳи Самарқандӣ аз номи қасрҳо низ дар асара什 ёдрас намудааст. Чунончи, зимни мутолиаи асар бо номи қасрҳои зерин дучор омадем: қасри «Нигористон» [1, 86], қасри «Ширин» [1, 46], кӯшки Гулафшон [1, 398].

Ҳамзамон, соҳтани работ ё худ сарой дар давраҳои пеш низ маъмулу маъруф будааст ва дар ҷойҳои серодам, маркази шаҳру навоҳӣ работҳо соҳта мешуданд. Барҳе барои истироҳати бофароғати меҳмони ба шаҳр ё навоҳӣ воридшуда бошад агар, барҳеи дигар бо зебу зиннат ва ороиши худ маданияти баланди шаҳрдориро талқин менамуданд ва барои мардум хизмат менамуданд. Дар фарҳангномаҳо низ «работ» ба ҳамин маънӣ: “Работ - а. ҳавлӣ ё маҳалли истиқкомати мусофирион, корвонсарой, мусофириҳона” [176, 109] шарҳ ёфтааст. Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» низ аз номи барҳе аз работу саройҳо дар асара什 овардааст. Чунончи: **работи Санглидар** [1, 264], **работи Санги Буст** [1, 462], **работи Дайробод** [1, 462], **Чаҳорработ** [1, 380], **Работи ишқ** [1, 462] ва амсоли инҳо.

Вобаста ба истифодаи номи нигорхонаҳо метавон иброз дошт, ки дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ ҳамагӣ номи ду нигорхона: нигорхонаи Чин [1, 435] ва нигорхонаи Хаварнақ [1, 435] мавриди

корбурд қарор гирифтаанд ва онҳо ҳам дар дохили шеър оварда шудаанд.

| № | Оронимия | Транскрипсия | Намуди оронимия | Чанд омад |
|----------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Юмгон | Yumgān | дара | 1 |
| 2. | Дари дашт | Dari dašt | дашт | 1 |
| 3. | Қипчоқ | Qipchāq | дашт | 4 |
| 4. | Дашти Ховарон | Dašti khāvarān | дашт | 2 |
| 5. | Алакчақ | Alakjaq | қалъа | 2 |
| 6. | Аламут | Alamut | қалъа | 2 |
| 7. | Байлақон | Bailaqān | қалъа | 1 |
| 8. | Балх | Balkh | қалъа | 2 |
| 9. | Дастчирдон | Dastjirdān | қалъа | 1 |
| 10. | Имод | Imād | қалъа | 1 |
| 11. | Каргасбол | Kargasbāl | қалъа | 1 |
| 12. | Қалъаи Сафедва | Qal'bai safedvand | қалъа | 1 |
| 13. | Нарту | Nartu | қалъа | 1 |
| 14. | Сабзавор | Sabzavār | қалъа | 1 |
| 15. | Самарқанд | Samarqand | қалъа | 1 |
| 16. | Тирмиз | Tirmiz | қалъа | 1 |
| 17. | Ҳазорасп | Hazārasp | қалъа | 1 |
| 18. | Чаношак | Janāšak | қалъа | 2 |
| 19. | Ҷурҷон | Îurjān | қалъа | 11 |
| 20. | Шаққон | Šaqqān | қалъа | 2 |
| 21. | Шобурон | Šāburān | қалъа | 1 |
| 22. | Бағдод | Bağdād | қалъа | 1 |
| 23. | Исфароин | Isfarāin | қалъа | 1 |
| 24. | Калот | Kalāt | қалъа, кӯҳ | 2 |
| 25. | Гулафшон | Gulafšān | қаср | 1 |
| 26. | Нигористон | Nigāristān | қаср | 1 |
| 27. | Ширин | Širin | қаср | 1 |
| 28. | Кайтун | Kaitun | кӯҳ | 1 |
| 29. | Шуққон | Šuqqān | кӯҳ | 1 |
| 30. | Қоф | Qāf | кӯҳ | 4 |
| 31. | Саҳанд | Sahand | кӯҳ | 1 |
| 32. | Соф | Sāf | кӯҳ | 1 |
| 33. | Тур | Tur | кӯҳ | 2 |
| 34. | Дамованд | Damāvand | кӯҳ | 1 |
| 35. | Кабудҷома | Kabudjāma | кӯҳсор | 1 |
| 36. | Солиҳия | Sālihiya | ҷабал | 1 |

| | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|
| 37. | Фозқард | Ѓāzqard | чибол | 1 |
| 38. | Хаварнақ | Khavarnaq | нигорхона | 1 |
| 39. | Чин | Chin | нигорхона | 2 |
| 40. | Дайробод | Dairābād | работ | 1 |
| 41. | Ишқ | Išq | работ | 2 |
| 42. | Санги Буст | Sangi bust | работ | 1 |
| 43. | Санглидар | Sanglidar | работ | 1 |
| 44. | Ардуғаш | Arduğaš | сахро | 1 |
| 45. | Рай | Rai | сахро | 3 |
| 46. | Хўй | Khōi | сахро | 1 |

Умуман истифодаи номи қалъа, қаср, дашт, сахро, кӯҳ, работ ва нигорхона дар «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшоҳи Самарқандӣ мавқеи маҳсуси худро дорад. Ба ин васила маълум мегардад, ки гузаштагони мо бофарҳангу соҳибтамаддун буда, дар баробари давлатдориву сарварӣ намудан, ҳамзамон, ба зебогии шаҳр, нақшу нигори он, соҳтани биноҳои ободу зебо, нигорхонаву работу қасру кӯшк диққати чиддӣ равона менамуданд. Аксарияти номҳои дар боло зикршуда то ҳанӯз ҳам дар номномаи мардуми тоҷик ҷой доранд ва чун номҳои зебою форами тоҷикона садо медиҳанд.

1.6. Дромонимҳо дар асар

Дар баробари дигар намуди оронимия дар асари «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, инчунин, дромонимҳо низ истифода гардидаанд. Дромонимия навъи оронимия буда, номҳои роҳҳои муҳобиротиу нақлиётӣ (хушкӣ, обӣ, ҳавоӣ, зериобӣ, зеризаминӣ)-ро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Дромоним аз забони юнонӣ пайдо шуда, «dromos» - давидан, ҳаракат, роҳ, ва «onim» - ном таркиб ёфтааст, ки номи роҳҳо ва нуқоти муҳобиротиро дар бар мегирад. Ҳангоми мутолиаи асари Давлатшоҳи Самарқандӣ бо номи роҳҳо низ дучор гардиDEM, ки на он қадар бисёр мебошанд, вале ҷиҳати инъикоси пурраи зиндагиномаи аҳли шуаро онҳо низ истеъмол гардидаанд.

Чунонки маълум аст, номи роҳҳо, асосан, аз номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ гирифта мешаванд. Аз байни қадом нуқоти маскуние, ки роҳ

мегузарад, ба ҳамон минтақа гузошта шудааст, ки ин хусусияти номгузорӣ то ба имрӯз ҳам маъмул мебошад. Чунончи:

Роҳи Бомиён: ин дромоним дар асар як маротиба истифода гардидааст ва аз мавзеи Бомиён гузаштани роҳро ифода менамояд. Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» Бомиёнро дар асараш чунин тасвир намудааст: **Бомиён** шаҳрест ба ҳадди миёни Гӯзгонон ва ҳудуди Ҳурросон ва бисёркишту барз аст. Ва подшиои ӯро «шер» хонанд. Ва рӯде бузург бар карони ӯ ҳамегузарад. Ва андар вай ду бути сангин аст: якеро сурхбут хонанд ва якеро хингбут [70, 83]. Дар асар омадааст: “...Аз ҳудуди *Поймург ва Қарший Ҷайхунро убур кард ва ба роҳи Бомиён ба Газнин рафт ва дар канори оби Синҷ ҳар ду лашкар ба ҳам сиёҳӣ намуданд...*” [1, 149].

Роҳи Кеч ва Мукрон: дар асар як маротиба дар шакли Кеч ва як маротиба дар шакли Кич истифода шудааст: “...Ва ҷун ҳабари муроҷиати Чингизхон ба тарафи дашти Қипчоқ бишнуд, сulton Ҷалолуддин аз диёри Ҳинд ба роҳи Кеч ва Мукрон ба Кирмон омад” [1, 149]. Дар «Ҳудуд -ул-олам» низ дар шакли «Кич» омадааст, ки дар ҳудуди Мукрон ҷойгир аст ва ҷун шаҳр ба қалам дода шудааст: Киз, Қӯшқи Қанд, Них, Биндарак, Аскаф ин ҳама шаҳрҳоенанд аз ҳудуди **Мукрон** ва бештарин понидҳо, ки андар ҷаҳон бибаранд, аз ин шаҳракҳо ҳезад. Ва подшиои Мукрон ба шаҳри **Кич** нишинад [70, 99]. Ин аст, ки роҳи дар дохири шаҳри Кеч // Кич ва Мукрон мавҷудбуда бо номи ин мавзеъҳои ҷуғрофӣ алоқамандӣ дорад.

Роҳи Мултон: “Мултон шаҳре бузург аст аз Ҳинд ва андар ӯ як бут аст саҳт бузург ва аз ҳама Ҳиндустан ба ҳаҷ оянд ба зиёрати он бут. Ва номи он бут **Мултон** аст. Ва ҷое устувор аст бо қундуз. Ва сultonи вай Қаршист, аз фарзандони Сом аст ва бар лашкаргоҳе нишинад бар ним-фарсангӣ. Ва хутба бар Мағрибӣ кунад” [70, 61]. Аз маълумоти сарчашмаҳо маълум мегардад, ки Мултон номи шаҳр аст ва аз номи бути Мултон гирифта шудааст. Дар асари Давлатшоҳ 5 маротиба: як маротиба ҷун номи роҳ ва 4 маротиба ҷун номи мавзеи ҷуғрофӣ мавриди корбурд қарор гирифтааст ва номи роҳ низ аз номи шаҳр гирифта шудааст.

Чунончи: “...*Ва Ирокӣ сафари Синҷ ва роҳи Мултон ва Ҳинд пеш гирифт ва ба хидмати шайх Баҳоуддин Закариё пайваст ва ҷанд вақт дар қадами шайх Баҳоуддин Закариё дар Мӯлтон ба сулук машгул буд*” [1, 208].

Роҳи Кирмон: дар сарчашмаҳои таърихӣ-ҷуғрофӣ Кирмон номи мавзеи ҷуғрофие мебошад ва роҳи дохили он низ номи Кирмонро қасб кардааст. Аз ҷумла, муаллифи «Худуд-ул-олам» овардааст: “...Кирмон ноҳияте аст, машриқи вай ҳудуди Синҷ аст ва ҷануби вай дарёи Аъзам аст ва мағриби вай ноҳияти Порс аст ва шимоли вай биёбони Систон аст. Ва ин ноҳиятест, ки ҳарчи ба сӯйи дарёст, ҷойҳои гармсер аст ва мардумонеанд асмар, ҷойи бозаргонон аст. Ва андар вай биёбонҳост. Ва аз вай зира ва ҳурмо ва нил ва найшакар ва понид ҳезад. Ва таомашон нони арзан аст. Ва ҳарчи аз дарё дур аст ба биёбони Систон наздик аст, ҷойҳое аст сардсер, ободон, бо неъматҳои бисёр ва танҳои дуруст. Ва андар вай кӯҳҳои бисёр аст ва андар вай маъдани зару сим аст ва мису сурб ва миғнотис [70, 100]. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: «...*Ва оҳируламр ба рӯзгори Абумуслим, ба вақте ки Насри Сайёр бо ў дар ҳудуди Сарахс қитол дошт, аз роҳи Кирмон ба Ҳирот афтод ва мутааллиқони Насри Сайёр бо ў муҳорибат карданд ва шаҳид шуд, разияллоҳу аинҳу*» [1, 217].

Роҳи Насо ва Бовард: аз номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ номи роҳҳо таркиб ёфтаанд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ Насо/Нисо чун шаҳр қаламзад гардидааст: ...**Нисо** шаҳрест бар домани кӯҳ ниҳода, андар миёни кӯҳ ва биёбон, бо неъмати бисёр ва ҳавои бад ва обҳои равон [70, 76]. Бовард низ чун мавзеи ҷуғрофӣ дар сарчашмаҳои ҷуғрофӣ ёдрас гардидааст: **Бовард** андар миёни кӯҳу биёбон аст. Ҷойе бисёркишту барз ва ҳавое дуруст ва мардумоне ҷангӣ [70, 76]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ дар баробари инъикоскунандай номи мавзеи ҷуғрофӣ ҳамзамон, чун дромоним корбурд дорад. «*Аз хиттаи Марви Шоҳҷон ҳуруҷ кард ва ба роҳи Насо ва Бовард лашкар ба ҷониби Астаробод қашид*» [1, 423].

Дар асар номи роҳҳо камтар ба назар мерасад ва аксарияти роҳҳо бо номи худи мавзеи ҷуғрофӣ алоқамандӣ доранд, яъне номи роҳ аз номи мавзеи ҷуғрофӣ гирифта шудааст.

| № | Номи топоним | Транскрипсия | Намуди топонимия | Чанд омад |
|-----|-------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1. | Бовард | Bāvard | дромонимия | 1 |
| 2. | Бомиён | Bāmīān | дромонимия | 1 |
| 3. | Кеч | Kech | дромонимия | 1 |
| 4. | Кирмон | Kirmān | дромонимия | 1 |
| 5. | Кубон | Kubān | дромонимия | 1 |
| 6. | Мукрон | Mukrān | дромонимия | 4 |
| 7. | Мӯлтон | Mōltān | дромонимия | 2 |
| 8. | Насо | Nasā | дромонимия | 1 |
| 9. | Чаҳорработ | Chahārrabāt | дромонимия | 1 |
| 10. | Язд | Yazd | дромонимия | 4 |

Истифода гардидани дромонимҳо ё худ номҳои роҳҳо дар «Тазкират-уш-шуаро» фарҳанги номгузории роҳҳои маҳаллӣ ва байнишаҳриву худудҳои гирду атрофро инъикос менамояд. Маълум мегардад, ки ҳамаи дромонимҳои дар асар истифодашуда аз номи мавзеи ҷуғрофӣ гирифта шудаанд ва бо ин ном маълуму маъруф гардидаанд.

1.7. Антропотопонимҳо ва истифодаи онҳо дар асар

Ҳангоми таҳлилу баррасии номвожаҳои «Тазкират-уш-шуаро» бо топонимҳое дучор гардиDEM, ки аз ду ҷузъ иборат буда, яке аз ҷузъҳои он антропоним мебошад. Чунин намуди топонимҳоро дар илми ономастикашиносӣ антропотопоним меноманд. Антропотопоним номи мавзеъҳои ҷуғрофие мебошад, ки аз номи инсон баромадааст. Мусаллам аст, ки номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ худ ба худ пайдо нашуда, дар бунёд гузоштани онҳо бевосита худи инсон иштирок намудааст. Аксарияти ин номвожаҳо ба номи шоҳону бузургон, паҳлавонону шахсияти таърихӣ алоқамандӣ доранд, яъне бевосита шахсияти бузург дар бунёд намудани ин мавзеъҳои ҷуғрофӣ саҳмгузор будаанд.

Зимни баррасии маводди топоними асари Давлатшохи Самарқандӣ ин намуди номҳо низ дучор гардиданд, ки чанде аз онҳоро метавон ёдовар шуд:

Фарҳодцирд: номвожаи мазкур аз ду ҷузъ: «Фарҳод»—номи инсон ва бунёдгузори ин мавзеъ ва «цирд» муарраби “*гирд*” буда, маънои “барпо кардан”-ро дорад: “*Ва дар ҳудуди Фарҳодцирд, ки аз аъмоли вилояти Ҷом аст, миёни бародарон мулокот ва масоф даст дод*” [1, 379].

Султония: номи шаҳре аст дар “Тазкират-уш-шуаро”, ки иборат аз «Султон» - *шоҳ, роҳбар, сарвар* ва «-ия» - формантест, ки хусусияти мансуб будан ба макон, ба шахс, ба замонро ифода мекунад. “*Ва Султон Муҳаммади Худобанда дар шуҳури санаи тисъа ашара ва сабъумиата вафот ёфт. Баъзе сию шаши сол ва баъзе сию ҳафт сол гуфтаанд, ки умр доишт. Ва ба Гунбази Султония мадғун аст ва қалъаву шаҳри Султония аз бинои ӯст*” [1, 210].

Шоҳрухия: ин антропотопоним низ аз ҷузъи «Шоҳрух» ва форманти «-ия» таркиб ёфтааст: “*Ва султони саид Абусаид ду навбат аз Хуросон ба дафъи амирзода Ҷӯгӣ ибни Абдуллатиф мирзо ба Самарқанд ва Шоҳрухия лашкар кашид*” [1, 438].

Рустамдор: ин номвожа аз номи «Рустам» ва форманти «дор» таркиб ёфтааст: “*Аҳли иёл ва акраборо видоъ кард ва озими Рустамдор шуд ва дар он ҳин Исфаҳбади Ҷурҷонӣ аз қибали Манучехр ибни Қобус ҳокими Рустамдор буд, бад-ӯ паноҳ овард*” [1, 69].

Рашидия: аз вожаи «Рашид», ки номи инсон аст ва форманти «-ия» сохта шудааст: “...*Ва ӯ вазири фозил буда, дар Табрез иморати Рашидия ӯ сохтааст ва аз он олитар иморате дар иқлим нишон намедиҳанд*” [1, 210].

Ба ин монанд антропотопонимҳои **Хусравцирд** [1, 272], **Фирӯзганд** [1, 482], **Фирӯзкӯҳ** [1, 266], **Султонмайдон** [1, 264], **Султонобод** [1, 401] ва амсоли инҳо истифода гардиданд, ки бо номи одамон алоқаманд буда, антропотопонимҳои асарро ташкил додаанд ва маълум мегардад, ки дар бунёд, таъсис ва кашфи ин мавзеъҳо шахсияти алоҳида саҳм гузоштаанд ва минбаъд бо номи ин шахсият маъруф гардидаанд.

| № | Номи топоним | Транскрипсия | Намуди топонимия | Чанд омад |
|-----|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1. | Рашидия | Rašidiya | антропотопонимия | 3 |
| 2. | Рустамдор | Rustamdār | антропотопонимия | 11 |
| 3. | Султондавин | Sultāndavin | антропотопонимия | 3 |
| 4. | Султония | Sultāniya | антропотопонимия | 4 |
| 5. | Султонмайдон | Sultānmaidān | антропотопонимия | 1 |
| 6. | Султонобод | Sultānābād | антропотопонимия | 1 |
| 7. | Фарҳодцирд | Farhādjird | антропотопонимия | 1 |
| 8. | Фирӯзғанд | Firōzgānd | антропотопонимия | 3 |
| 9. | Фирузкӯҳ | Firuzkōh | антропотопонимия | 2 |
| 10. | Шоҳрухия | Šāhrukhiya | антропотопонимия | 2 |

1.8. Этнотопонимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо дар асар

Гурӯҳи дигари топонимҳои асари Давлатшоҳи Самарқандиро этнотопонимҳо ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳ чунин топонимҳое мебошанд, ки ҷузъи аввали онҳо ба номи қавм, ҳалқ ва миллатҳои ҷудогона гузошта шуда, ҷузъи дувуми онҳоро форманти маконсози - “истон” ва ё - “он” ташкил медиҳад. Ин гуна топонимҳо дар асар миқдоран кам мебошанд, вале бо вуҷуди ин аз этнотопонимҳои асар шаҳодат медиҳанд ва ҳам ба ин васила аз номи қавму қабилаҳое, ки дар даврони пеш аз онҳо номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ пайдо шудаанд, мо огоҳӣ пайдо карда метавонем.

Курдистон: ин номвожа ба этнотопонимҳо дохил гардида, аз ҷузъи “курд” ва “истон” таркиб ёфтааст. Вожаи “Курд” дар луғатномаҳо ба ин тарик шарҳ ёфтааст: “Курд - яке аз ҳалқҳои эронӣ. Чунончи: Кунун *курд* аз он тухма дорад нажод, К-аз обод н-ояд ба дилбар-ш ёд. *Фирдавсӣ*” [175, 576]. «*Истон*» бошад, ҳамчун форманти маконсоз дар ин номвожа истифода гардидааст ва дар маҷмуъ «Курдистон» номи мавзеи ҷуғрофиеро мефаҳмонад, ки аз номи ҳалқият гирифта шудааст. Дар асар омадааст: “... ва султон Муҳаммад аз навоҳии Кӯшики зари вайронишиуда, ба ҷониби Курдистон ва навоҳии Багдод фирор намуд ва Шоҳруҳ султон ба ҳудуди Қум ва Сова нузул кард...” [1, 378].

Гурҷистон: дар фарҳангнома омадааст: “Гурҷӣ - мансуб ба Гурҷ; гурҷистонӣ, грузин. Гуломон беҳад аз ғурҷио зангӣ, Ҳама бар каф туғангони фарангӣ. Ҳозик” [175, 299]. Ин номвожа низ аз номи ҳалқият бо истифодаи форманти маконсоз сохта шудааст. Дар асар омадааст: “Волии Ганҷа ва Бардаъ буда, ба газои Гурҷистон рафт ва он ҷо ба саодати шаҳодат истисъод ёфт” [1, 83].

Туркестон: ин номвожа низ аз номи қабила ё худ ҳалқият гирифта шудааст. Дар маъхазҳои таъриҳӣ омадааст, ки мағҳуми Туркестон истилоҳи муайяну муқаррар набуд ва дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ноҳияҳои Осиёи Миёна, Қазоқистон ва баъзе маҳалҳоро ҳамин тавр ном мебурданд. Дар ибтидои пайдоиши истилоҳи «Туркестон» факат ҳамон маҳалҳоро Туркестон меномиданд, ки дар он ҷойҳо асосан, қабилаҳои туркзабон умр ба сар мебурданд. Бо мурури замон мағҳуми Туркестон дигар шудан гирифт. Масалан” ба ақидаи форсҳои сосонӣ Туркестон он ноҳияе буд, ки дар шимоли Аму ҷой дошт. Дар лугатнома омадааст: “Турк - номи умумии ҳалқҳои туркизабон; 2. туркестонӣ; аҳли Туронзамин” [176, 378]. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “...Ва фозили замони худ Асирӯддини Аҳсикатӣ, раҳматуллоҳи таъоло алаиҳу, муосири Ҳоқонӣ буда ва аз диёри Фарғонаи Туркестон бо орзуи мушиоираи Ҳоқонӣ оҳанги мулки Шарғон кард” [1, 93].

Тахористон: дар асарҳои ҷуғрофӣ омадааст: “Тоҳористон вилояте будааст дар сарзмини Пурс, ки номаш аз ҳалқияти қадими тоҳор, ки дар самти Шимоли Афғонистон сукунат доранд, гирифта шудааст...” [70, 65]. Давлатшоҳи Самарқандӣ ба ин тарз аз ин ном истифода намудааст: “...Ва умри шарифаи аз чиҳилу ду сол таҷовуз накарда буд, ки ба дараҷаи шуҳадову суадо муртакӣ гашт ва алявм авлоди изоми кироми он ҳазрат, ки қурратулайни салтанат ва хилофатанд дар диёри Мовароунаҳр ва **Тахористон** ва Кобул ба салтанат мутамаккинанд” [1, 42].

| № | Номи топоним | Транскрипсия | Намуди топонимия | Чанд омад |
|----|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1. | Гурҷистон | Gurjistān | этнотопонимия | 3 |

| | | | | |
|----|------------|-------------|---------------|----|
| 2. | Озарбайчон | Āzarbāījān | этнотопонимия | 44 |
| 3. | Тахористон | Takhāristān | этнотопонимия | 1 |
| 4. | Туркистон | Turkistān | этнотопонимия | 15 |

Хулосаи боби якум

Харчанд ки номвожаҳои вобаста ба қавму қабила ва ҳалқият сохташуда дар асари «Тазкират-уш-шуаро» камтар истифода гардидаанд, вале имкон медиҳанд, ки то номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии вобаста ба ин ё он қавму қабила сохташударо дар асар муайян намоем. Албатта, ин шакли номгузории миллату давлатҳо то ба имрӯз ҳам дар номгузорӣ бисёр вомехӯрад ва сарчашма аз фарҳанги номгузории ниёгонро дорад.

Аз таҳлилу баррасии номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асари «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ бармеояд, ки дар ҳақиқат барои таҳлилу баррасӣ ва муайян намудани намудҳои топоним ин асар аз беҳтарин сарчашма ва манобеъ ба шумор меравад, зоро ҳама гуна топонимҳо дар асар мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Асари мазкур аз он ҷиҳат низ муҳим мебошад, ки дар он на танҳо топонимҳои даврони худи муаллиф, балки аз асри X сар карда, то асри XV-ро дар бар мегирад ва ба ин васила фарҳанги номгузории мавзеъҳои ҷуғрофии як давраи муайяни таърихии миллати тамаддунофари форсу тоҷик дар ин асар инъикоси воқеии худро ёфтааст.

Мусаллам аст, ки шеъри шуаро ва маҳсули эҷоди адибон аз воситаҳои тасвири баён орӣ нест ва аз ин ҷиҳат баъзе номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ аз лиҳози табиати зебою дилкаш, боду ҳавои муосид доштан ё худ аз рӯйи ҷойгиршавии худ ва дигар ҳусусияти назарраси худ дар шеъри шуаро чун ташбех мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Бархеи дигар ишора ба зодгоҳ, марзу бүм, сафарҳои аҳли адаб истифода гардида, қисмати дигари топонимҳоро муаллиф ҳангоми баёни давраи таърихӣ ё худ тасвири ҳаёти сиёсӣ, фарҳангӣ ва маданий шоирон бар риштаи тасвир кашидааст.

БОБИ II

БАРОМАДИ ЗАБОНЙ ВА СОХТОРИ МОРФОЛОГИИ ТОПОНИМХОИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОХИ САМАРҚАНДӢ

2.1. Мулохизаҳои муқаддимавӣ

Тавре ки дар боло зикр намудем, «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшохи Самарқандӣ яке аз он ганцинаҳои бузургу нодири адабиёти форсу тоҷик ба шумор меравад, ки маълумоти бузурги таърихиву адабиро дар худ ниҳон дорад ва бо баррасиву пажуҳиши ҳамаҷониба метавон ба шаҳомату қиммати илмии он расид. Муаллифи асар, ки аз сарчашмаҳо аён мегардад, ҳунару истеъододи эҷоди назмро низ доштааст, ба аҳли илму адаб таваҷҷуҳи хоса доштааст ва маҳз ин таваҷҷуҳ ва рағбату шавқ буд, ки муаллиф фаъолияту эҷодиёт ва замони зиндагии уداولи қариб 600 - солаи адабиёти форсу тоҷикро ба риштai таҳқиқ қашид ва осори гаронбаҳои онҳоро дар шакли тазкира барои баъдинагон ба мерос гузоштааст.

Чунонки ишора шуд, Давлатшохи Самарқандӣ дар асараш перомуни зиёда аз 151 нафар шоиru нависанда маълумот дода, аз осори онҳо намунаҳо овардааст. Ҳамзамон, вазъияти сиёсӣ, маданий, таърихиву фарҳангии даврро низ дар асар ба силки тасвир қашидааст. Ин аст, ки зимни инъикоси шарҳи аҳволи онҳо номҳои ҷуғрофӣ ба таври фаровон мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Зикри топонимҳо дар ин асар аз аҳаммият холӣ нест, зеро ки бо гузашти қарнҳо чи қадар номҳо дигар шуданд ё худ аз байн рафтаанд, ба тағиирот дучор омаданд ва маҳз чунин асарҳои нодири таъриҳӣ ҳастанд, ки мо имрӯз номҳои ҷуғрофии асрҳои гузаштаро таҳлилу баррасӣ ва аз нигоҳи забонӣ мавриди пажуҳиши қарор медиҳем. Таҳлилу таҳқиқи забонии ин номҳо муҳиммияти бештареро касб намуда истодааст ва дар масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, фарҳангӣ, марзиву сиёсӣ бетаъсир наҳоҳад буд. Номшинос Ш. Ҳайдарӣ дар ҷамъоварии маводи топонимӣ ва вазифаи мутахассисони ин соҳа ибрози андеша намуда, аз ҷумла навиштааст, ки:

“Гирдоварī, таҳлилу таҳқиқ, муайян намудани таърихи пайдоиш, тафсиру таъбир ва шарҳу маънидод, таҳқиқи сохту таркиб, русуму ойинҳо ва санъати номгузорī, омӯзиши муқоисавии номҳо, таҳқиқи номҳои адабиёти гуногунсоҳаи пешин ва мусир, номҳои мустаъмалилаҳчаҳо, тадвину мураттаб сохтани фарҳангҳои гуногуни номҳо аз вазифаи умдаю арзишманди номшиносии мусир ба шумор меравад» [61, 43].

Лозим ба қайд аст, ки топонимҳои асар аз нигоҳи забонӣ гуногун буда, дар баробари номҳои хоси ба фарҳанги номгузории форсии тоҷикӣ мутааллик, ҳамзамон номҳои дигар қавму ҳалқиятҳо низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Мусаллам аст, ки ягон забони дунё бе вожаҳои иқтибосӣ вучуд дошта наметавонад ва маҳз робитаҳои гуногуни фарҳангию сиёсӣ, маърифатию иқтисодӣ, илмиву бозаргонии ҳалқият, қишварҳо ва миллатҳою давлатҳо сабаб мешаванд, ки аз як забон ба забони дигар қалимаҳо ворид шаванд. Муҳаққики ономастикашиноси рус В. А. Жучкевич дар ин маврид дуруст қайд намудаанд, ки: "Маълумоти топонимӣ барои аниқ намудани нақши иқтибосҳо ва таъсири байниҳамдигарии забонҳои ҳамсоя кумаки калон мерасонад. Номвожаҳои объектҳои хурд низ барои муайян намудани ҳудуди паҳншавию интишори диалектҳои алоҳида ёрӣ мерасонанд" [99, 30].

Ҳамзамон, таҳлили сохтори морфологии томонимҳои асар нишон медиҳад, ки таркиб ва соҳти онҳо низ гуногун буда, ба ҳусусиятҳои хоси минтақа, урғу одат, ба забону мағҳумҳои дар байни хосу ом истифодашаванда, ба фарҳангу диду назари маскунӣ ва ҳам ба таҳайюл истеъдоди эҷодии онҳо алоқамандии бисёр дорад. Ва ҳамаи ин ҳусусиятҳо ба меъёрҳои забони истифодашаванда ва қонуну қоидаҳои он мутобиқ гардонда шуда, аз як решаша, ё худ бо иловай пешванду пасвандҳои маконсоз, ё ин ки аз ду решаша ва ҳамчунин, аз ду қалимаи ба ҳамдигар бо роҳу воситаҳои гармматикӣ алоқамандгардида сохта шудаанд. Дар тули таърих баъзеҳо ба тағијирот дучор шуданд ва бархеи дигар бо ҳамон ном то ба имрӯз мавриди корбурд қарор доранд.

Мусаллам аст, ки дар таҳқиқи топонимҳо ва муайян намудани маъни лугавӣ, қабатҳои забонӣ ва таърихи баромади он тамоми хусусиятҳои ҷуғрофӣ, таърихӣ ва забонӣ ба назар гирифта мешавад. “Ҳангоми баррасии масъалаи топонимҳо хусусияти пурраи ҳудуди ҷуғрофии он, ҷанбаҳои таърихии минтақаи мазкур ва мардумони он, забони матруки он минтақа ва забоне, ки мардумонаш бо он муюшират доранд, расму дину оину анъана ва ҳама гуна нишонаҳои фарқунандаи минтақаи мазкурро аз дигар минтақаҳо бояд ба назар гирифт [17, 39].

Бо дарназардошти ин нукта, зикр бояд кард, ки дар осори шоирони мавриди тасвир қарордодаи Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки аз ҷиҳати макони сукунат ва мавзеи ҷуғрофӣ гуногун мебошанд, вожаҳои арабию юнонӣ, туркию ҳиндӣ, чинию муғулӣ ва амсоли инҳо низ дучор меоянд.

Ин аст, ки ҳангоми таҳлилу баррасии топонимҳои тазкира аз рӯйи қабатҳои забонӣ онҳоро ба ғурӯҳҳои зерин ҷудо намудем:

1. Топонимҳое, ки аз рӯйи баромадашон эрониасл мебошанд;
2. Топонимҳое, ки ба забони арабӣ мутааллиқанд;
3. Топонимҳои туркӣ-муғулӣ дар асар;
4. Топонимҳои мутааллиқ ба дигар забонҳо ва ҳалқият.

2.1.1. Топонимҳои эрониасл дар асар

Таҳлили қабатҳои забонии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшоҳи Самарқандӣ нишон медиҳад, ки дар асар ҳангоми тасвири нақлу воқеа ва маълумот дар бораи шоирон ва нависандагон, ҳамзамон овардани намунае аз осори онҳо, топонимҳои эрониасл нисбат ба дигар қабатҳои забонӣ корбурди васеътар доранд. Албатта, ин маълум аст, ки ҳуди асар бо забони форсии тоҷикӣ навишта шудааст ва аз ин лиҳоз номвожаҳои марбут ба мавзӯҳҳои ҷуғрофӣ низ бо ин забон зиёдтар мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Зикр бояд кард, ки таҳти топонимҳои эрониасл номҳоеро дар назар дорем, ки дар асоси забонҳои қадими эронӣ, забонҳои форсии қадиму миёнаву нав ба вучуд омадаанд. Бархе аз чунин номҳо дар осори хаттии мутаалиқ ба забонҳои давраи қадими эронӣ ба назар мерасанд ва инчунин дар осори паҳлавӣ низ бо дигаргуниҳои шаклӣ дучор меоянд. Чизи дигарро низ бояд қайд кард, ки чун асари мазкур аз шоирони классикии форсу тоҷик сухан менамояд ва ҳодисоту воқеоти зиёда аз панҷ садсоларо дар бар мегирад, аз ин рӯ номҳои зиёди мавзеъҳои ҷуғрофии давраи бостон мавриди истифода қарор гирифтаанд. Баъзе аз ин номҳо имрӯз ҳам дар ҳамон шакл дар истеъмоланд, қисми дигарашон бо баъзе тағйирот то замони мо омада расидаанд ва бархеи дигар аз истеъмол баромада, ба гурӯҳи калимаҳои архаистӣ дохил гардиданд.

Барои муайян намудани қабатҳои забонии топонимҳои тазкира, албатта, такя намудан ба шарҳу эзоҳи луғатномаҳо ба манфиати кор аст ва бо ин мақсад ҳангоми таҳлили забонии номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар аз фарҳангномаҳо ба таври фаровон истифода карда шудааст. Инчунин, дар қисмати топонимҳои эрониасл этимологияи бархе аз номвожаҳо низ нишон дода шудааст.

Астаробод: дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ ин вожа чун номи шаҳр, хитта ва ҳам навоҳӣ маъдидод шудааст. Дар асари Гардезӣ низ мавриди истифода қарор гирифтааст: “Ва аввал ба Алии Кома зад ва ӯро ҳазимат кард ва худ ба **Астаробод** бишуд” [3, 198]. Вожаи мазкур аз “**астар**” ва “**обод**” таркиб ёфтааст ва ҷузҳои таркибии он дар фарҳангномаҳо ба тариқи зайл шарҳ дода шудаанд: **Астар // Остар 1.** ҳайвонест, ки аз насли ҳар ва модиёни асп ба вучуд меояд, ҳайвони хеле борбардор ва пуртоқат. 2. матои қисми дарунии ҷомаву кӯрпа ва дигар либосҳо, битона; муқобили абра [204]. “Обод” бошад ҷойи ободкардашуда, муқобили “ҳароб”, “вайрона” мебошад. Ин калима ба охири вожаҳо илова карда шуда, исми маконро месозад. Аз таҳлилҳои луғатномаҳо ба хулоса омадан мумкин аст, ки вожаи мазкур ба забони форсӣ-тоҷикӣ тааллук дорад. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чунин

корбаст гардидааст: “Султони саид Абусаиди Гӯракон иёлоти Астарободро ба фарзандаш Султон Маҳмуд Мирзо баҳодур дод” [1, 477].

Бомиён: агар ба сохтори вожай мазкур назар андозем, метавон онро ба решай «бомӣ» ва пасванди «ён» чудо кард. Дар фарҳангномаҳо вожай “бомӣ” чунин шарҳ дода шудааст: **Бомӣ** 1. мансуб ба бом, оби бомӣ - обе, ки дар вақти боридани борон аз бом мерезад, мешорад. 2. сокини шаҳри Бомиён;

Чагонию Бомию Ҳатлону Балҳ,

Шуда рӯз бар ҳар касе тору талҳ [175, 202]. Аз ин бармеояд, ки сокинони шаҳри Бомиёнро “бомӣ” мегуфтанд ва ин вожа ба забони форсӣ-тоҷикӣ мутааллиқ мебошад.

Калимаи **Бомиён** дар «Бундаҳишн» **«Бомикон»** ё **«Бомигон»** ёд шуда, дар Авесто “Voam-qien” ва “Bam-qien” ба маънои дурахшону тобон омадааст, ки ҳар ду аз решай авестоии **«бо»** **«рушноӣ»** сарчашма гирифтаанд. Сифати «бомих» дар забони авестоӣ ба маънои «фурӯзанд» ва «тобанд» аз ҳамин решай муштақ шудааст... Мавқеяти ҷуғрофӣ ва суди бозаргоние, ки ба туфайли убуру мурури бозаргонони Роҳи бузурги абрешим ба унвони бочу хироҷ мегирифт, боиси ба яке аз бузургтарин марказҳои ойини буддой табдил ёфтанд ва падид омадани ёдгориҳои меъморӣ ва осори ҳунарии буддой дар Бомиён гардид... Ҷуғрофиёнависони асрҳои 10-13 Бомиёнро яке аз шаҳрҳои мутавассити Афғонистон тавсиф кардаанд [205].

Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “...Ва ба роҳи **Бомиён** ба Ғазнин рафт ва дар канори оби Синд ҳар ду лашкар ба ҳам сиёҳӣ намуданд” [1, 149].

Шом: дар лӯғатнома омадааст: “1. вақти ғуруб, ҳангоми фурӯ рафтани офтоб, аввали сар шудани торикии шаб. 2. ҳуроқи бегоҳӣ, таоми аввали шаб. 3. номи мамлакати Сурия ва пойтаҳти он Димишқ” [176, 596]. Дар асар омадааст: “Ва мавтини ў **Шом** аст ва дар Ҳимс будӣ ва девони ашъори ў дар араб машҳур аст...” [1, 41].

Каш: дар асари Давлатшохи Самарқандӣ ҳамчун номи вилоят ба қалам дода шудааст. Маъни луғавии топоними мазкур бошад маъни оғӯш, бар, бағал, канорро дорад ва фарҳангномаҳо низ ин маъниро тасдиқ менамоянд. Ҳамчунин, ба маъни хуб, хуш, зебо, ҷозибадори ноздор ва номи қадими шаҳри Шаҳрисабз [175, 547] низ дар луғатномаҳо шарҳу тавзех дода шудааст. Давлатшохи Самарқандӣ овардааст: “*Асл ва маниши он ҳазрат аз вилояти Каши аст ва ў писари амир Тарогой аст, ки аз умарои бузурги Барлос будааст, ки дар улуси Чагатоӣ аз он мардуми бааслу мартаба болотар нест*” [1, 302].

Бохтар: Бохтар дар «Ғиёс-ул-луғот» чунин таҳлил карда шудааст: “**Бохтар** ба маъни машриқ аксар аст ва гоҳе ба маъни мағриб низ меояд. Ва лафзи Бохтар муҳаффафи «боахтар» аст ва офтобро ахтар гӯянд: ва ба маъни мулки Хуросон ва навоии Кандаҳор” [159, 110].

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар даврони пеш таҳти номи Бохтар мамлакати васею паҳновареро дар назар доштанд, ки хеле тараққикардаву пешрафта буд.

“Номи Бохтар дар китоби “Авасто” дар шакли “Apokhtara” ё “Apokhdhitra” зикр ёфта, маъни «шимол»-ро дорад... Дар паҳлавӣ низ “Apokhtar” омада, бад-ин маънӣ...” Дар забони порсӣ аксар ба маъни “мағриб” омада дар баробари Ховар [23, 65].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” низ ба маъниҳои 1. ғарб, мағриб; 2. шарқ, машриқ; 3. номи қадими вилояти Балх омадааст [175, 208].

Дар асари Давлатшохи Самарқандӣ дар 4 маврид дар доҳили шеъри шоирон мавриди корбурд қарор гирифтааст. Чунончи:

Ман аз Ховарон то дари Бохтар,

Зи хуршедам имрӯз машҳуртар [1, 302].

Хатлон: ин номвожа, ки дар асар зиёд истифода гардидааст, аз рӯйи баромад ба забонҳои қадимаи форсии тоҷикӣ мутааллик буда, дар сарчашмаҳои таъриҳӣ низ дарҷ гардидааст. Чунончи муҳаққиқ А. Девонакулов дар баромади таърихии ин вожа иброз медорад, ки: «Хатлон аз калимаи «хатал» баромадааст, ки он ба тарзи «хитл»,

«хутал», «хутол», «хатил» низ меояд. Вобаста ба тағирибии ҳаракати «а», ба «и», то андозае маъни луғавии онҳо низ дигаргун мешаванд. Масалан, «хатл» агар ба маъни «фирефтсан» дар мағхуми «зиракӣ» ва инчунин «камингоҳ» ояд, шакли «хитал»-и он ба маъни «пӯшиш», «хона», «сӯроҳ» меояд. Аммо шакли «хатил» бо ҳарфи тои арабӣ баробари дигар маъниҳо ба маъни «найзазан», «ҷавонмард» омадааст [23, 68]. Муаллифи “Худуд-ул-олам” дар тасвири мардумони Ҳатлон овардааст, ки: «Ва мардумони ин ниҳоят мардумони ҷанганд ва андар ҳудуди вай аз сӯйи Таббат мардумонанд вахшӣ» [70, 95]. Аз ин ду андешаи муаллифон бармеояд, ки номи мавзеи ҷуғрофии аз ҷавонмардию шуҷоати мардумони он баромадааст, ки дар ҳифзи меҳанашон қаҳрамониҳо нишон додаанд. Дар асар омадааст: “*Ва вилояти Ҳатлонро, ки аз аозими уммаҳоти билоди Ҳаётила аст, ба шаҳзода Ҷӯкӣ Мирзобаҳодур баҳиид*” [1, 368].

Бадаҳшон: ба гурӯҳи топонимҳои баромади форсии тоҷикӣ мансуб буда, дар маъхазҳои таъриҳӣ ва фарҳангномаҳову китобҳои ҷуғрофӣ доир ба ин ном маълумоти бисёр оварда шудааст. Топонимшинос Н. Офаридаев Бадаҳшонро аз решоҳои қадима ва авестоии axsaena, balaxs, bolas оварда, тарафдорӣ маънои лаъл будани калимаи Бадаҳшон аст [46, с. 21]. Баъзехо Бадаҳшонро аз решоҳои «бад», «ҳаҳш» ва пасванди «он» таркибёфта шуморида, чун калимаи мураккаб ҳисобидаанд. А. Девонақулов шакли талафкузи Бадаҳшон ва пайдоиши ин номи таърихиро чунин шарҳ додаст: «...Валекин ба қисмати «бад» ва «ҳаҳшон» чудо кардани он моро ба чунин андешае роҳнамоӣ менамояд, ки калимаи паҳлавии «баз» ва баъдтар «бад» вуҷуд дорад. Маъни луғавии он «худованд», «соҳиб» мебошад. Агар мо қисми боқимондаи калимаи «Бадаҳшон», яъне «ҳаҳшон»-ро ҳамчун муҳаффафи «раҳшон» қабул кунем, он гоҳ ба чунин маъно: «худованди нур», «соҳиби нур», «нурофару нурдор» ноил мегардем...» [23, 34]. Ҳамчун макони лаъл ва доштани санги қиматбаҳо ин макон аз давраҳои хеле пеш маълуму

машхур будааст ва дар шеъри шуаро низ ба сифати ташбех фаровон истифода шудааст. Чунончи, Устод Рудакӣ гуфтааст:

Чанд аз-ӯ сурх чун ақиқи ямонӣ,

Чанд аз-ӯ лаъл чун нигини Бадаҳшон [168, 47].

Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» овардааст: “Аммо мулуки *Бадаҳшон* хонадони қадим ва шоҳони карим будаанд” [1, 419].

Дайлам: номи шаҳре аст, ки дар «Тазкират-уш-шуаро» мавриди корбурд қарор гирифтааст ва вобаста ба баромади забониашон тибқи луғатномаҳо ба забони форсии тоҷикӣ мутааллик аст: “**Дайлам // Дейлам** - 1. номи шаҳрест дар Эрон; 2. сокинони Дайлам, ки ҷингиламӯ мебошанд. 3. ғулом, банда, хизматгор” [175, 315]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “...ва аз хонаи раис бигурехт ва қасди қалъаи Аламут, ки дар Қаҳистони *Дайлам* аст, кард” [1, 145].

Дарбанд: дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” топонимияи мазкур чунин шарҳу тавзех ёфтааст: “Дарбанд - 1. танба, ҷӯбе, ки барои маҳкам кардани дар ба пушти он такя кунонида мешавад; ғалақа, лӯқидон; 2. Ҳудуд, сарҳадди табиии мобайни ду вилоят ё мамлакат; 3. Қалъа, ҳисор 4. номи шаҳрест дар соҳили баҳри Хазар (Каспий) дар Кавказ” [175, 328]. Дар асар омадааст: “*Дар аснои он ҳол Туқтамишон аз Дарбанд* қасди Табрез кард ва баъд аз фатҳи он диёр Шайҳро ба фармони манкуҳаи хон ба диёри даими Қипчоқ, ба шаҳри Сарой бурданд” [1, 306].

Ҳамадон: дар тазкира ҳам номи шаҳр ва ҳам чун номи вилоят оварда шудааст. Дар луғатномаҳо ин топонимия чунин тавзех ёфтааст: “Ҳамадон -1. номи шаҳре дар Эрон 2. донандаи ҳама чиз, ҷомеъ, олимӣ мутабаҳхир, донишманд” [176, 723]. Дар асар омадааст: “...*Дар аснои ин ҳол бар дари шаҳри Ҳамадон* шабе Атобак Қизиларслонро бар таҳт қушита ёфтанд ва ҳеч кас надонист, ки ин кор кӣ кардааст” [1, 122].

Дамованд: номи кӯҳест дар шимоли шарқии Текрон, қуллаи он баландтарин қуллаи Эрон аст ва дар доманаҳои он оби гарми маъданӣ мавҷуд аст. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо дар «Авесто» Аръямута буда, номи кӯҳи асотириест, ки гӯиё Захҳокро дар он кӯҳ банд кардаанд.

Дар китоби В. Рак Дамованд кӯхи вулқоние шарҳ дода шудааст, ки дар наздикии Техрон воқеъ буда, яке аз қуллаҳои бузурги кӯхи Элбурс мебошад [115, 55].

Ҳамзамон, шаҳри қадимае мебошад, ки аз номи кӯҳ баромадааст. Дар асотир бунёди чандин шаҳр дар Дамованд ба Каюмарс ва ворисонаш нисбат дода мешавад. Дамованд аз замони ҳукмронии Ҳахоманишиён ҳамчун маркази савдои лочвард шуҳрат ёфта, дар масири роҳи корвонгард Табаристон ва Райро бо ҳам мепайваст. Аз давраи Ашкониён Дамованд ба қаламрави сулолаи маҳаллии Масмуғон дохил мешуд. Арабҳо бори аввал бо сарварии Нуайм ибни Муқарран ба Дамованд лашкар қашида (643 м.), тибқи шартномаи басташуда бо Мардоншоҳи Масмуғон сокинони шаҳр уҳдадор шуданд, ки солона 200 ҳазор дирҳам хироҷ пардоҳт намоянд. Баъдан Мӯсо ибни Каъб бо фармони Абумуслими Ҳуресонӣ ба Дамованд лашкар қашида (749 м.), дар ишғоли он ноком гардид. Ахиран Аббосиён ба Дамованд лашкар қашида, онро забт карданд (759 м.). Дамованд то давраи Қочориён ҷузъи Рай буд. Дар давраи Қочориён чаҳор маҳаллаву ҳаммом ва нуҳ масcid дошт [203].

Дар тазкира оварда шудааст: “...*Ва баъзе гуфтаанд, ки Дамованд ақдам аст ва баъзе Бобулро қадим гуфтаанд*” [1, 487].

Калот: дар сарчашмаҳои таърихӣ дар шакли Калот ва Калота дучор мегардад ва дар фарҳангномаҳо чунин шарҳ ёфтааст: Калот // Калота - 1. қалъа ё дехи калон, ки дар сари кӯҳ ё теппае ҷо гирифта бошад, хоҳ обод бошад вахоҳ ҳароб. 2. номи шаҳри қалъадор дар наздикии Сарахс” [175, 532]. Дар асар омадааст: “...*Ва баъд аз панҷ моҳ, ки бар сарипи хонӣ ҷулус карда буд, азимати Ҳуресон намуд ва Аргунхон аз ӯ муниҳазим шуд ва аз Тӯс ва Родикон паноҳ ба қалъаи Калот бурд*” [1, 181].

Кеш: дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чун номи шаҳр ба қалам дода шудааст. Чунончи: “*Аммо асли Амир Ҳусрав турк аст. Гӯянд, асли ӯ аз шаҳри Кеш, ки он шаҳрро «Қуббату-л-ҳазро» меноманд, будааст...*” [1,

229]. Вобаста ба маъни лугавӣ ва истилоҳии ин топоним дар луғатнома оворда шудааст. “Кеш - 1. мазҳаб, дин, оин. 2. рафтор, одоб, расму одат. 3. навъе аз порчаи катонӣ. 4. ҷазирае дар ҳаличи Форс” [175, 229].

Сарой: номи шаҳр аст ва маъни лугавии топоним чунин аст: “Сарой // Саро 1. қаср; боргоҳ, даргоҳ, иморати калон. 2. хона, ҳавлӣ, хонаву ҷой. 3. номи шаҳре дар дашти Қипчоқ” [176, 208, 209]. Да дигар луғатномаҳо низ ба ҳамин маъни оварда шудааст. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни шарҳи ҳол ва эҷодиёти Камоли Хуҷандӣ ин топоним зиёдтар мавриди корбурд қарор гирифтааст ва маълум аст, ки Камоли Хуҷандӣ ин шаҳрро хеле зиёд васф намудааст. Чунончи: “*Ва ин матлаъро низ мансуб ба Шайх медоранд дар сифати латофати шаҳри Сарой:*

*Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,
Биёр бода, ки ман форигам зи ҳар ду сарой.*

Ва Шайх баъд аз ҷаҳор сол аз шаҳри Сарой берун шуд ва азимати Табрез намуд” [1, 307].

Фарҳор: “1. дайр, маъбад. 2. Бутхона. 3. шаҳре дар Мовароуннаҳр, ки дар замони пеш бутхонаҳояш машҳур будааст. 4. номи ноҳияе дар Тоҷикистон” [204]. Тазкира овардааст: “*Фарҳор мавзеест дар Бадаҳишон, фавқи Толиқон. Ва «Фарҳор»-ном дар вилояти Ҳатлон мавзеи дигар низ ҳаст ва дар миёни Ҳито ва Кошгар вилояте аст «Фарҳор»-ном. Ва голибан Фарҳоре, ки шуаро авсофи ҳавову ҳубони он ҷоро кардаанд, Фарҳори Туркистон аст, чунончи Ҳоча Салмон гӯяд. Байт:*

*Бути Фарҳор надидем бад-ин ҳусну ҷамол,
Бути Мочин нашунидем бад-ин шеваву ҳол*” [1, 83].

Ховарон: чун номи мулк дар асар тасвир гардидааст. Чунончи: “...*Ва чунин гӯянд, ки аз хоки Ховарон ҷаҳор бузурги фозил хостаанд, ки панҷуми эшон набуда*” [1, 96]. Да дигар луғатномаҳо омадааст: “Ховарон - 1. ҳовар, машриқ;

Субҳ, к-аз ҳоварон талеаи рӯз,
Шуд чу ҳусни бутон ҷаҳонафрӯз.

Мушфиқӣ

2. гарб, мағриб; 3. номи вилояте дар Хурросон” [176, 484].

Хуҷанд: доир ба таърихи баромади калима ва маъни луғавии ин топоним сарчашмаҳои таърихӣ ва фарҳангҳои бузург, аз қабили «Ғиёс-ул-луғот», «Бурҳони қотеъ», «Фарҳанги Нафисӣ», «Фарҳанги Амид», «Фарҳанги Дехҳудо» ва дигарҳо маълумоти муътамад пешниҳод намудаанд. Муҳаққиқи номшинос А. Девонақулов дар такя ба чунин луғатномаҳои бузург “хвар” ва “қанд” (Хварқанд) - ба маъни “макони офтобрӯя” пайдо шудани топонимияи “Хуҷанд”-ро қайд намудааст [23, 198]. Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» низ дар асара шикри топоними “Хуҷанд” намудааст: “...*Ва Хуҷандро дар «Сувари ақолим» арӯси олам гуфтаанд ва вилояте назаҳ ва васеъ ва дилкушой аст ва фавокеҳе, ки дар он вилоят ҳосил мешавад, ба түхфа ба ақолим мебаранд*” [1, 305].

Бухоро: ин топоним аз лиҳози хеле маъруфияту шуҳратманд буданаш қариб дар тамоми асарҳои бузурги таърихӣ, ҷуғрофӣ ва фарҳангномаҳову луғатномаҳо зикр гардидааст ва чун гаҳвораи тамаддуни мардуми Осиёи Миёна шинохта шудааст. Маркази илму маданият, донишу маърифат ва рушду такомули зеҳни инсон ба қалам дода шудааст. Роҷеъ ба маъни луғавии ин топоним низ анешаҳо бисёранд. Чунончи: “Бухоро (ба замми аввал) бар вазни мудоро шаҳрест машҳур аз Мовароуннаҳр ва муштақ аз “бухор” аст ба маъни “бисёрием”. Ва чун дар он шаҳр уламову фузало бисёр будаанд, бинобар он бад-ин ном мавсуф шудааст...” [23, 78]. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар асара шикри топоним ёдоварӣ намудааст: “...*Гӯянд, амирро чунон ин қасида ба хотир мулоими табъ афтод, ки мӯза дар поӣ нокарда савор шуд ва азимати Бухоро намуд*” [1, 49].

Чакмансарой: топоними мазкур аз ду вожа иборат буда, чакман ба маъни чомаи руйпушӣ, ки аз матои пашмина бофта ва дӯхта мешавад, омадааст ва “сарой” маъни хона, чой, макон, иморатро дорад. Шояд дар ин мавзеъ чунин матоъро омода месоҳтанд ва сипас номи мавзеъро аз он гирифта бошанд. Дар тазкира ба ин тарз омадааст: “*Подшоҳи ислом*

лашкар ва аҳшомро аз рӯйи эҳтишиом ҷамъ намуд ва дар навоҳии Андахӯд ба мавзее, ки онро Чакмансарой номанд, сафҳои масоф рост карданд” [1, 486].

Систон: топонимияи мазкур таърихи тулонӣ дошта, дар асарҳои таърихӣ-ҷуғрофӣ бисёр истифода градидааст. Номи вилояте мебошад, ки дар қисмати ҷануби Ҳурӯсон ҷойгир гардида буд ва бо фарҳанги қадима ва таърихи тулонӣ доштани ҳуд дар он замон мақоми маҳсусро ишғол менамуд ва ҳудуди он ба давраҳои гуногуни таърихӣ вобастагӣ дорад. Топонимшиноси рус вобаста ба ин мавзеъ маълумоти дақиқ овардааст, ки: “Дар замони ҳукмронии ҳокимони он ҳудуди вилоят васеъ ва ё маҳдуд мешуд. Дар асрҳои миёна номи Систон на танҳо Систони имрӯза, балки тамоми сарзамини Афғонистон, Балуҷистон ва як қисмати Ҳиндустонро фаро мегирифт. Ҳоло сарзамини Систон бо масоҳати 7006 млн² тибқи маълумотномаи соли 1872 байни ду давлат тақсим карда шудааст. Як қисми он (2847 млн²) бо марказ дар Зобул дар қисми ҷанубу шарқии Эрони имрӯза, байни Ҳурӯсону Балуҷистон ҷойгир буда, 700 деҳаро бо аҳолии 185 ҳазор нафар фаро мегирад. Қисми дигари он (4159 млн²) дар ҷанубу ғарбии Афғонистон бо марказ дар Заранг ҷойгир аст” [121,13].

Перомуни этиологияи топонимияи Систон бошад, забоншиноси варзидаи тоҷик Д. Саймиддинов чунин овардааст: **Систон [Sistān]**. Пасванди - stān / - estān (эр.б. - stāna -, ав. ф.б. stāna - «ҷой», аз решай *sta - «истодан») аз исмҳои мушахҳасу маънӣ исми макон месозад: а. аз исмҳои макон: šahrestān «шахристон» ва ғайра; б. аз номҳои мардумон ва қабоил номҳои ҷуғрофиёй: Sagestān «кишвари сакоиҳо, макони сакоиҳо, Систон», Ĝinestān «кишвари Чин» ва ғайра». Инчунин, ин пасванд дар соҳтани дигар номҳо низ серистеъмол аст ва номҳои дигарро низ ифода мекунад. Ҳамчунин, дар давраи форсии миёна пасванди - estān дар соҳтани номи кишвар аз номи қабоил: Sagsār - Sagestān > Sistān истифода гаштааст [52, 125, 127].

Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни вазъияти сиёсӣ-таъриҳӣ аз ин топоним ба таври зерин истифода намудааст: ... Чун мунҳиёни иқбол ин *хабар ба подшоҳи ислом расониданд*, ки шоҳзодаи мушорун илайҳи аз *Систон* азимати Хурросон дорад, подшоҳи рӯзгор ба элгор дар пайи шоҳзода Абубакр афтод ва шоҳзода Абубакр аз вилояти **Фароҳи Систон** ба роҳи биёбон азимати Туршез ва Сабзавор намуд [1, 490].

Андиғон: мавзеи ҷуғрофиест ва дар фарҳангномаҳою луғатнома ва маъхазҳои ҷуғрофӣ доир ба ин ном ҷунин маълумот оварда шудааст: дар садаи IX бо номи **Андуқон** ва дар садаи XV бо номи **Андиғон** шуҳрат дошт. Дар садаи XV пойтаҳти давлати феодалӣ, дар садаи XIX маркази хонии Ҳуқанд буд. 9-уми январи 1876 ба ҳайати Империяи Русия гузашт. Дар садаи XV бинобар дар роҳи корвонгарди абрешим воқеъ буданаш, ба маркази тиҷорат ва ҳунармандии водии Фарғона табдил ёфт. Аввали садаи XX яке аз марказҳои қалони иқтисодӣ ва савдою саноат гардид. Соли 1902 аз заминҷунбӣ ҳароб гардид ва 4000 нафар одамон фавтиданд. Дар Андиҷон то имрӯз анъанаи ҳунарҳои мардумӣ ба мисли зардӯзӣ, қашидадӯзӣ ва қолинбоғӣ нигоҳ дошта шудааст [202]. Дар асар омадааст: “*Ва дар аввал мулки Фарғонаро, ки Андиғон гӯянд, бад-ӯ арzonӣ дошт*” [1, 348].

Ҳамзамон, дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ номҳои дигари ба топонимҳои эрониасл мутааллиқ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Чунончи: **Балҳ:** “*Манучехрӣ дар замони давлати Султон Маҳмуди Газнавӣ буда ва аз вилояти Балҳ аст*” [1, 56]. **Боғи Зоғон:** “*Ва дар ҳудуди санаи иҳдо ва симтина ва самонумиата дар доруссалтанаи Ҳирот ба Боғи Зоғон, ҳарасаҳаллоҳу ъанил-ҳадасони, сultonи сайд Абусаиди Гӯракон, анораллоҳу бурҳонаҳу, ҷашине фармуд, ки дар азамату шавкат нуқсоне надошт*” [1, 435]. **Бозаргон:** “*Ба маҳалле, ки мавсум аст ба шаҳри Бозаргон ва иморати он зовия муҳтасар ва вайрон буд*” [1, 435]. **Боштин:** “*Ва алассабоҳ дар беруни дехи Боштин доре насб карданд ва дасторҳо ва тоқиҳо бар дор карданд ва тири санг бар он мезаданд ва номи худро*

«сарбадор» нүхөданд” [1, 263]; **Ганча:** “Мавлиди шарифи ў Ганча аст ва дар «Сувари ақолим» он вилоятро «Чанза» навишиштаанд” [1, 134]. **Гармсер:** “Қасди шоҳзодаи мазкур намуданد ва дар **Гармсери** Кирмон аз лашкари туркмон мунҳазим шуда, боз қасди Хурросон намуд [1, 489]. **Гелон:** “Дар **Гелон** ба тоату ибодат машгул шуд ва ўро ҳаваси газо дар дил афтод” [1, 83]; **Дарбанд** [1, 306]; **Дилобод** [1, 263]; **Зобул** [1, 481]; **Исфахон** [1, 42]; **Кавалон** [1, 387]; **Рай** [1, 50]; **Рустамдор** [1, 52]; **Рӯдак** [1, 48]; **Систон** [1, 117]; **Синд** [1, 149]; **Тус** [1, 41]; **Фарҳодчири** [1, 379]; **Фашорӯд** [1, 378]; **Форёб** [1, 119]; **Форс** [1, 132]; **Хатлон** [1, 83]; **Ховар** [1, 95]; **Чинорон** [1, 381]; **Чом** [1, 386]; **Шероз** [1, 389]. Чунин топонимҳо дар сартиосари тазкира ба таври фаровон истифода гардидаанд ва номҳои ҷуғрофии форсии тоҷикиро дар асар ташкил медиҳанд.

2.1.2. Топонимҳои иқтибосии арабӣ дар асар

Мусаллам аст, ки ягон забон бе истилоҳ ва вожаву калимаҳои забонҳои дигар вучуд дошта наметавонад ва дар тамоми забонҳои дунё воридшавии калимаҳои бегона баръало мушоҳида карда мешавад. Ин албатта, сабабҳои гуногуни худро дорад ва ба робитаҳои ҳамсоягӣ, додугирифти бозаргонӣ, тараққиёти илму техника ва амсоли инҳо алоқамандӣ дорад. Ин аст, ки дар тули таъриҳ ба забони форсӣ-тоҷикӣ аз дигар забонҳо калимаву ибора ва таркибу вожаҳои гуногун иқтибос гардидаанд ва баръакс, ба дигар забонҳо низ вожаҳои форсии тоҷикӣ ворид шудаанд. Муҳаққиқон муайян карданд, ки ба забони форсии тоҷикӣ аз ҳама зиёд калимаву вожаҳои арабӣ ворид гардидаанд ва ин ҳам бесабаб нест. Тавре ки маълум аст, пайдоиши номҳои ҷуғрофии арабӣ ба тасарруфи Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо дар асрҳои VII-VIII алоқамандии зич дорад. Давоми 200 соли аввали даврони тасарруфи арабҳо миқдори зиёди калимаву таркибҳои арабӣ ба забони мардуми маҳаллӣ роҳ ёфт. Шароити нави зиндагӣ, иҷборан паҳн намудани дини мубини ислом, коргузории расмии давлатӣ, тарҷумаи асарҳои бузург ва

дигар масъалаҳои мубрами он рӯз мардумро маҷбур месоҳт, ки забони арабиро омӯзанд. То ҳатто дар хонаҳои шаҳсии аҳолӣ соҳибмансабон ва сарбозони араб гузошта шуда буданд, то мардум бо забони арабӣ гап зананд ва онро аз худ намоянд. Ин нуктаро академик Бобоҷон Ғафуров дар асари бузургаш «Тоҷикон» зикр намудааст: «Дар баъзе шаҳрҳо—Марв, Самарқанд, Бухоро ва дигарон воҳидҳои низомӣ ва маъмурии арабҳо барои эҳтиёчи худ нисфи хонаи ҳар як аз аҳолии маҳаллиро гирифта буданд» [16, 317]. Чунин муносибату рафткорҳо, тақозои давру замонҳо, сабабу омилҳо ба он оварда расонид, ки дар таркиби лугавии забони форсӣ-тоҷикӣ калимаву таркибҳои зиёди арабӣ ворид гардиданд.

Дар робита ба ин, дар баробари топонимҳои аз лиҳози баромад ба гурӯҳи забонҳои эронӣ тааллуқдошта, ҳамзамон, зимни баёни ҳодисаву воқеаҳо, шарҳи аҳвол ва осори шоирон муаллиф номи мавзеъҳои ҷуғрофиеро низ истифода намудааст, ки аз забони арабӣ гирифта шудаанд. Ҳодисай таърихии истило гардидани хоки Осиёи Миёна аз тарафи арабҳо ба забони шеъри шуаро низ бетаъсир намонд, гарчанде ки аз асрҳои IX сар карда, шуарои адабиёти классикии форсу тоҷик кӯшиш бар он доштанд, ки калимаву ибораҳои арабиро камтар истифода намуда, бо забони тозаи форсӣ-тоҷикӣ эҷод намоянд. Бо вучуди ин дар забони омма низ аллакай калимаҳои арабӣ корбурди васеъ доштанд ва ин ба номгузории мавзеъҳои ҷуғрофӣ низ таъсири худро гузошт. Ин аст, ки дар асари Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ низ топонимҳои арабӣ бисёр дучор омаданд.

Басра: ин топоним аз нигоҳи қабатҳои забонӣ ба забони арабӣ мутааллиқ мебошад ва дар луғатномаҳо низ таъкид гардидааст. Чунончи: “Басра // Басрат *a.* 1. санги сафед. Араб санги сафедро басрат хонанд ва он Басра замине буд бар лаби Даҷла ва саҳрое буд пур аз санги сафед «Таърихи Табарӣ». 2. номи шаҳрест, ки он дар Ироқ дар канори дарёчаи Шаттулараб воқеъ гардидааст” [175, 158]. Дар асар омадааст: “Коиӣ ба Басра омад ва он хоҷаро пайдо соҳт ва пайгоми амирулмуъминин Алӣ ба бозаргон расонид” [1, 280].

Ачам: маъни лугавии ин топоним дар фарҳангномаҳо ба ин сурат шарҳ дода шудааст. **Ачам** - I а. ҷангал, беша. Мисол:

Эй ки аз адли ту шери **аҷам** охубараро,

Бе забон парварадаш дар даҳани худ чу забон.

Бадри Чочӣ

II а. 1. мардумони ғайриараб; қавмҳои форсу тоҷикзабон; 2. мулк ва сарзамини форсу тоҷик. Мисол:

“Басе ранҷ бурдам дар ин соли сӣ,

Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.

Фирдавсӣ” [175, 124].

Дар тазкира ба чунин навъ истифода гардидааст: ... *ки ҷавоне ҳуросонӣ омада, бисёр ҳуиштабъ ва бар сухани дарӣ қодир аст. Гумони банда он аст, ки аз уҳдаи назми таърихи Аҷам ва «Шоҳнома» берун тавонад омад* [1, 67].

Даҷла: аз рӯйи манбаъҳо маълум мегардад, ки то замони истилои арабҳо номи дарёи Даҷла Арванд будааст ва пас аз истило номашон ба вожаи арабии “Даҷла” иваз гардидааст ва дар ҷое Фирдавсӣ низ дар “Шоҳнома” ин нуктаро таъкид карда, иброз медорад, ки:

Агар паҳлавонӣ надонӣ забон,

Ба тозӣ ту Арвандро Даҷла хон.

Дар асари “Зайн-ул-ахбор”-и Гардезӣ аз ин топоним чунин ёдоварӣ шудааст: “...Дорулмулки Балҳ ба Ироқ бурд ва дорулмулк ба Мадоин соҳт. Ва ҷаҳор сол андар он буд, то он соҳта кард ва бар дили Даҷла пул ниҳод» [15, 68]. Дар тазкира омадааст: “Рӯзе Ҳорун ба нишот ба канори **Даҷлаи** Багдод нишаста буд, ногоҳ ҳодиме аз пеши Ҳодӣ расид ва гуфт: «Амирулмуъминин минқорро металабад»” [1, 294].

Ироқ: вобаста ба пайдоиши ин топоним дар асарҳои таъриҳӣ маълумот оварда шудаанд. Ҷунонки, муаллифи «Тафсири муҳтасари номҳои ҷуғрофӣ» қайд намудааст, ки: «... номи Ироқ дар маъҳазҳои таъриҳӣ нисбатан дертар, тақрибан дар асрҳои VII - и мелодӣ, дар замони истилои араб пайдо шудааст. Дар сарзамини соҳилҳои Даҷлаю

Фурот ҳанӯз дар замонҳои қадимтарин аҳолӣ зиндагӣ мекард, валекин сарзамин сарҳадҳои муайяни сиёсӣ надошт. Дар давраҳои Бобули Ошур дар ин ҷо давлатҳои нав ба нав ташкил ёфта, барҳам меҳӯрданд. Байнаннахрайн гоҳе дар тасарруфи ҳокимони Бобул, гоҳ дар қаламрави подшоҳони Ошур мемондааст. Сарҳадҳо хусусан дар замони ҷангҳои шадиди ҷандинасраи байни Риму Порт ва Бизансу Эрон ноустувор буданд. Шояд барои ҳамин ҳам арабҳо тамоми ин сарзамиро бо номи мубҳами Ироқ - “соҳилҳо” нишона карда бошанд. Дар замони хилофати Араб ва баъд ду Ироқ: Ироқи Араб ва Ироқи Аҷам вучуд дошт. Ироқи Араб гуфта ҳуди Байнаннахрайнро меномидаанд. Ироқи Аҷам заминҳои қад-қади соҳилҳои шарқии дарёи Даҷларо фаро мегирифтааст. Давлати мустақили Ироқ танҳо баъди сарнагун шудани салтанати Туркия ташкил ёфт ва он ҳам то соли 1958 дар зери таъсири мустамликадорони Ғарб буд. Як қисми Ироқи Аҷам дар ҳайати Эрон аст [20, 50]. Дар тазкира омадааст: “...Аммо султон Маҳмуд подшоҳи саодатманд ва соҳибҳӯнар буда ва дар рӯзгори султон Санҷар султон Маҳмуд ҳашт сол ба ниёбати султон подшоҳии **Ироқ** ва Ӯзарбойҷон кард ва як наవбат дами исён зад” [1, 136].

Кавсар: дар лугатномаҳо вожаи арабӣ будани ин топоним ишора шудааст. “Кавсар а. 1. бисёр, фаровон, анбӯҳ; 2. д. номи ҷашма ё дарёи афсонавӣ дар биҳишт” [175, 525]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни шарҳи ҳоли фозил Абдулқодири Нойинӣ ва овардани порчае аз ашъораш аз ин топоним ёдрас намудааст:

Бо ҳаёли ҷаими ту Ризвон, ки ҷаими ҷаннат аст,

*Ҳур дар ҷаимаши наёмад, ҷаимаи **Кавсар** надид* [1, 182].

Каъба: луғатномаҳо овардаанд: “Каъба а. 1. ҳонаи чоргӯшае дар шаҳри Макка, ки зиёратгоҳи мусулмонон аст ва дар вақти намоз ба он рӯ меоваранд; Байтулҳаром. 2. маҷ. ҷойи азиз ва мавриди эҳтирому муҳаббат [175, 547]. Тибқи маълумот “Каъба бинои чоркунҷае мебошад, ки аз санги ҳокистарранг сохта шудааст ва ҳавлиаш бо сутунҳои равоқбандишуда ихота шудааст. Дарозиаш 13 м, бараҷаш 12 м, баландиаш

15 м мебошад. Мусулмонон Каъбаро Байтуллоҳ (хонаи Аллоҳ), Байтулҳарам («хонаи азиз») ва Масцидулҳаром (масциди муқаддас) меноманд. Дар кунчи шарқии девори берунии Каъба санги муқаддас - Ҳаҷарулаасвад (اَلْسُودُ الْحَرَجُ - санги сиёҳе, ки дар рукни шарқии хонаи Каъба худуди 1,5 м баландтар аз сатҳи замин дар тарафи рости дари Хона дар бурҷе гузашта шудааст. Онро «санги Иброҳимӣ» низ меноманд, зоро ба ривояти динӣ гӯиё Маккаю Каъбаро Иброҳиму Исмоил соҳтаанд. Санг дар иҳотаи 3-4 қатор толору манораҳо гузашта шудааст.

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар асараш овардааст: “...*Ва падари ў ҳамроҳи Ҳаким Саной азимати Каъба кард ва дар Ҳусрави шергир, ки аз аъмоли вилояти Ҷувайн аст, қадхудо шуд...*” [1, 214].

Қисор: вожаи мазкур аз забони арабӣ гирифта шудааст ва маънои луғавии он “кӯтоҳ”, “калта” мебошад. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чун номи мавзеи ҷуғрофӣ оварда шудааст: “*Бар ин азм аз доруссалтанаи Ҳирот уруқ ва аҳмолу хосону яқчиҳатонро ҳамроҳ дошта, мутаваҷҷеҳи савби Қисор ва Маймана ва навоҳии Балҳ гардиҷ ва Ёдгормуҳаммад Мирзо бо ҷамъе аз тарокима ба шаҳри Ҳирот даромаданд...*” [1, 483].

Мадина: ба забони арабӣ мутааллиқ буда, маънои шаҳрро дорад ва ҳамзамон, номи шаҳре дар Ҳиҷоз (Арабистони Саудӣ) мебошад. Дар даврони пешин ин маконро Яслиб (Ятриб) меномиданд ва дар асрҳои миёна номи Мадинаро гирифт. Дар соли 622 м. Муҳаммад пайғамбар аз Макка ба Мадина ҳичрат мекунад ва дар ин ҷо чун чамоаи мусулмононро ташкил кард, ба ин сабаб ин шаҳрро «Мадинатуррасул» ё «Маддинатуннабӣ» ҳам ном мебурданд. Аз асри VII Мадина (баъди Макаа) зиёратгоҳи калонтарини мусулмонон қарор гирифт. Дар тазкира омадааст: “...*Ҳикоят қунанд, рӯзе, ки ҳазрати Рисолатпаноҳ (с) Мадинаи муборакаро ба фарри қудуми шарифи худ музайяну мушарраф мефармуд...*” [1, 24].

Миср: номи мамлакате дар тазкира ба қалам дода шудааст ва дар лугатномаҳо маъни лугавии он чунин оварда шудааст: “Миср. а. 1. сарҳади байни ду замин; 2. шаҳр; 3. номи мамлакате дар шимоли шарқии Африка” [175, 694]. Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “...Раис тааққул кард, ки мулке, ки аз Кошғар то **Миср** бошад, ин мардак чӣ гуна ба як маротиба барҳам занад” [1, 145].

Мовароуннаҳр: вожаи мазкур аз ду ҷузъ таркиб ёфта, «Моваро» калимаи арабӣ буда, “он сӯ”, “он тараф” ва “наҳр” низ арабӣ буда, маъни “дарё”, “рӯд”-ро дорад ва дар маҷмуъ ба маъни “он тарафи дарё” омадааст. Сарзамини шимолӣ-шарқии дарёи Аму (Ҷайхун)-ро арабҳо “Мовароуннаҳр” меномиданд. Дар тазкира омадааст: “*Аммо амири вафӣ Абулғаворис Наср ибни Аҳмад ибни Исмоили Сомонӣ подиоҳу одили ҳунарманд ва ҳунарпарвар буда, Мовароуннаҳру Хурносонро мустаҳлас соҳт...*” [1, 50].

Уммон: вожаи арабӣ буда, “1. вилоятест дар ҷануби нимҷазираи Арабистон; 2. номи шаҳрест дар ҳамон сарзамин; 3. номи бадрест дар канори ҳамон кишвар, ки бо марворидаш машҳур аст. 4. маҷ. бадр, дарё, оби калон” [204]. Дар “Тазкират-уш-шуаро” омадааст: “...Дар сафари **Уммон** дар ин сол дар об киштии ту гарӯ хост шудан. Як ҳазор динор бар мо назр кардӣ ва мо мадад кардем ва киштиву амволи туро ба саломат ба соҳил расонидем. Акнун аз аҳди он бадар ой...” [1, 280].

Ҳалҳол: а. ҳалқаи тилло ва ё нуқра, ки занон барои зинат ба пой мебанданд. Дар асар оварда шудааст: “...Ва ҳокими **Ҳалҳол** ва Мосула ӯро ба худ хонд ва дар оҳири умр дар он диёр ба сар бурд” [1, 128].

Яман: а. тарафи дasti рост; 2. номи мамлакатест, ки дар ҷануби нимҷазираи Арабистон воқеъ аст. Муаллифи «Гиёс-ул-луғот» қайд менамояд, ки: “...мулkest ба тарафи ҷануби Ҳинд, моил ба Мағриб. Инчунин Яман дар шакли Юмн дар ин луғат арзёбӣ шудааст. Юмн-хӯҷаста шудан ва баракат ва муборакӣ ва бе фатҳатайн (Яман) мулки маъруфест дар иқлими аввал ва дувум. Чун он мулк ҷониби Ямини Каъба аст, лиҳозо Яман гуфтаанд” [20, 414, 415]. Муаллиф овардааст:

“...*Ва анвору асрор ва шухрати ашъори Сүҳайлӣ ҳамчу нури Сүҳайл аз ҳудуди Бадахшон то диёри Яман тобону сайёр аст*” [1, 468].

Нисо // Насо: вожаи арабӣ буда, маънои «занон»-ро ифода менамояд. Дар фарҳангномаҳо чунин омадааст, ки “**Нисо** шаҳри қадим ва асимиёнагӣ (димнаи он ҳоло дар масофаи 18 километр Шимоли Фарбии шаҳри Ашқобод воқеъ аст). Дар асри III то мелодӣ - асри 3 милодӣ **Нисо** аз Шаҳристон (димнаи Нисои Нав, тақибан 18 га) ва қароргоҳи мустаҳками шоҳи Порт (димнаи Нисои Кӯҳан, номи қадимиаш Мехрдодкарт, тақибан 14 га) иборат буд. “...Баъди пароканда шудани шоҳии Порт (асри III) Нисо таназзул ёфт. Танҳо дар нимаи дуюми асри V дубора барқарор гардид. Дар асрҳои XI - XII ҳамчун маркази Ҳурросон аз нав аҳаммияти иқтисодию сиёсӣ пайдо кард. Аз асри XVI Нисо мунтазам хароб гашт ва дар солҳои 20-уми асри XIX танҳо димнаи он боқӣ монд” [205]. Дар асар омадааст: *Муддате таҳсили илм карда ва мартабаи донишмандӣ ҳосил намуда ва дар илми шеър саромади рӯзгори худ буда. Аслаш аз вилояти Насост...*” [1, 72].

Ҳамзамон, дар асар топонимҳои дигар, аз қабили: **Ҷам** [1, 468], **Чифа** [1, 468], **Ҳичоз** [1, 468], **Макка** [1, 468], **Машҳад** [1, 468], **Султондавин** [1, 468], **Султония** [1, 468] ва амсоли инҳо мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки баромади забониашон ба забони арабӣ тааллук дорад.

Зикр бояд кард, ки вожаҳои арабӣ дар асар корбурди васеъ дошта, дар эҷодиёти шуаро ва удавои дар асаровардашуда ин топонимҳо истифода гардидаанд. Ин шаҳодат аз он медиҳад, ки забони осори шуаро низ аз калимаҳои иқтибосӣ орӣ набудааст ва вобаста ба давраҳои таърихӣ калимаҳои воридшудаи забони арабӣ, аллакай, дар забони аҳли адаб низ ҷойгоҳи маҳсус доштаанд. Дар баробари ин, дар номгузории номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ҳам, ки аксарияти онҳо аз ҷониби маскунони касбу кори гуногун номгузорӣ гардидаанд, номҳои арабӣ зиёд ба назар мерасанд ва қисмати зиёди онҳо то ба имрӯз ҳам бо ҳамин ном дар номномаи миллати тоҷик боқӣ мондаанд.

2.1.3. Топонимҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар асар

Дар баробари топонимҳои эрониасл ва арабӣ ҳамзамон дар асар номҳои дигари мавзеъҳои ҷуғрофӣ низ истифода гардидаанд, ки аз рӯйи баромади забониашон ба номҳои туркӣ-муғулӣ тааллук доранд. Омилҳои воридшавии вожаҳои туркӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ, албатта, сабабҳо хоси ҳудро дорад ва дар тули таъриҳ дар натиҷаи муносибатҳои байниҳамдигарӣ чунин калимаҳо ворид гардидаанд ва дар забони шеър низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Ин нуктаро академик Бобоҷон Ғафуров дар «Тоҷикон» чунин ба қалам овардааст, ки: “Аз асрҳои охирини то мелод ва аз ибтидои асрҳои мелод сар карда, ба Осиёи Миёна дар баробари омадани гурӯҳҳои эронизабон, инчунин қабилаҳои туркзабон низ омадан мегиранд. Алалхусус, фақат дар давраҳои Ҳоқони турк ба Осиёи Миёна хеле зиёд қабилаҳои туркзабон омада, маскун гардидаанд, аз асрҳои VI - VIII сар карда, дар таърихи этникии Осиёи Миёна мақоми муайяне пайдо кардан гирифтаанд” [16, 368].

Урдубозор: аз ду ҳисса иборат буда, вожаи «урду» аз забони туркӣ-муғулӣ гирифта шудааст ва маънояш «сипоҳ», «лашқар», «қӯшун» мебошад. Ҳамзамон, ба маънои ҷойи иқоматгоҳи муваққатии арzon низ омадааст. Ва мавзеи мазкур дар маҷмуъ маъни ҷойи ҳариду фурӯши арzonро ифода менамояд, ки дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чунин истифода гардидааст: “*Соҳиби «Табакоти Носирӣ» меоварад, ки «Навбате Уқтойқоон ба Урдубозор мегузашт, ҷаими ӯ бар унноб афтод ва орзу кардаш*” [1, 155].

Утрор: дар асоси фарҳангномаҳо вожаи мазкур аз забони туркӣ баромадааст ва маънои “алафзор, марғзор, ҷароғоҳ”-ро дорад. Ҳамзамон, бо ин ном шаҳре дар наздики Туркистон (дар Қазоқистони ҳозира) мавҷуд аст. Дар “Тазкират-уш-шуаро” низ ба ин ишора гардидааст ва муаллиф овардааст: “*Чун андак моя фурсате гузашт, Чингизхон бар ӯ хуруҷ кард ва дар шуҳури санаи сабъа ашара ва ситта миата лашкари мугул ба ҳадди Туркистон ва Утрор расид*” [1, 139].

Эйлок: аз забони туркӣ гирифта шудааст ва номи мавзее мебошад, ки байни Тошканд ва Туркистон ҷойгир аст ва дар Кошғар ҳам номи шаҳре бо ин ном вуҷуд дорад. Вожаи “эйлок” бо “айлоқ”, ки имрӯз дар забони мардуми тоҷик дар истифода қарор дорад, шабоҳати наздик дорад ва аз рӯйи мавқеи истифодабарии ин вожа дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ метавон хулоса кард, ки ҳар дуи ин вожаҳо як маъноро ифода менамоянд. Вожаи “айлоқ” ҷойи серобу алаф, ки дар тобистон, тирамоҳ ва аввали зимистон мардум чорворо дар он ҷо нигоҳбонӣ мекунад. Муаллифи асар зимни тасвир аз зиндагии Абоқон ин ҷизро таъкид менамояд, ки: “Тобистон дар Эйлок ва зимистон дар Мағора будӣ”, яъне дар тобистон ҷойи беҳтарини истироҳату фароғат будааст. Чунончи: “*Va Абоқохон сӣ тумон бар он ҷо ҳарҷ кард. Va Абоқохон дар тобистон дар Эйлок ва зимистон дар Марога будӣ ва ҳафт сол дар аксари Эронзамин подиоҳӣ кард*” [1, 13].

Қипчок: аз забони туркӣ гирифта шудааст ва номи дашти пахновар ва ҳам ҳалқияту қавмеро, ки дар он ҳудуд зиндагӣ менамоянд, ифода менамояд. Дар сарчашмаҳо доир ба ин мавзеъ маълумот оварда шудаанд ва айни замон бо ин ном мавзее дар ҳудуди Қазоқистони имрӯза фаҳмида мешавад. Муаллифи «Фиёс-ул-луғот» ҳалқияти Қипчоқро туркнажод ба қалам додааст ва ҳамзамон, дар бераҳмӣ ҳамто надоштанашонро қайд намудааст: “Номи даштест миёни Турун ва Туркистон, ки атрофи он ҷо бисёр бераҳм ва мардумкуш мебошанд. Мутааххирин бошандагони он ҷоро низ қибчоқ гӯянд ва маҷозан лафзи қибчоқ ба маъни бебок низ меояд...” [67, 127]. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “*Va баъд аз вафоти Бобур султон дар шуҳури санаи иҳдо ва ситтина ва самонамиата боз аз тарафи ӯзбак ва дашити Қипчоқ ба Ҳурсон омад*” [1, 386].

Қарши: номи мавзеи ҷуғроғист, ки муаллиф онро дар асар З маротиба мавриди истифода қарор додааст. Аз лиҳози баромади забонӣ ин топоним ба забони муғулӣ тааллуқ доштааст ва аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо дар тӯли таъриҳ ин мавзеъ ҷанд маротиба номашро дигар

намудааст. Чунончи, муаллифи “Тафсири мухтасари номҳои ҷуғрофӣ” дар шарҳи ин овжа овардааст: “Номи шаҳр ва дашт дар ҷануби РСС Ӯзбекистон. Дар қадим Нахшаб номиде шуда, баъди истилои араб ба Насаф мубаддал гардидааст. Пас аз истилоҳи муғул номи Насаф ба Қаршӣ иваз шудааст. В. В. Бартолд чунин ақида дошт, ки номи Қаршӣ аз калимаи муғулии “харшӣ” - “қаср” сохта шудааст [20, 132]. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ низ ба ин ишора карда шудааст: “...*Ва салотини Туркистон бо Гӯрхон ҷамъияте карданд ва дар ҳудуди Поймург, ки аз аъмоли Қаршӣ аст, ки дар қадим он вилоятро Насаф меҳондаанд, масофе азим даст дод ва ишинаст бар ҷониби султон афтод*” [1, 116].

Қошғар: топонимияи мазкур аз забони туркӣ гирифта шудааст ва гарчанде ки дар маъхазҳо баъзе маълумоти оид ба маънои ин вожа дода шуда бошад ҳам, vale адешаи ниҳоӣ перомуни маънои луғавии ном то ҳанӯз ба даст наомадааст. Чунончи: “... баъзехо дар он ақидаанд, ки маънои он “хонаи нақшин” аст, зоро аҳолии маҳаллӣ одатан табақаи поёни хонаҳояшонро ранг мекардааст. Қош номи сангест. Аз ин рӯ, олими немис Рихтҳофен номи Қошғарро ҳамчун “кӯҳи қош” маънидод мекард. Аммо маънои аниқ номи Қошғар маълум нест” [20, 134]. Дар асар зиёда аз 8 маротиба истифода гардидааст: “...*Хурросон ва Мовароуннаҳр ва Қошғар ва аксари Ирокро мусаҳҳар соҳт ва мамлакати Ғўру Ҳиротро аз тасарруфи мулуки Ғўр берун овард*” [1, 138].

Сунқурӣ: Дар асар ҳамчун номи масcid мавриди корбурд қарор гирифтааст ва аз нигоҳи таърихи баромад ба забони туркӣ иртибот дорад. Дар лугатномаҳо чун вожаи туркӣ қаламдод гардидааст ва ба маънои мурғи шикорӣ аз ҷинси ҷарғ, ки бисёр тезпар ва тезгир аст ва аслан мурғи шикории подшоҳон будааст, омадааст. Дар тазкира оварда шудааст: “*Ва марде шуҷӯъ ва ботаҳаввур буд ва масциди Сунқурӣ дар Шероз ӯ бино карда...*” [1, 203].

Чунин номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ топонимҳои туркӣ-муғулии «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро ташкил дода, ҳамbastagии забонҳо, муносибатҳои ҳамсоягӣ, ҳамкориҳои дучониба,

муносибатҳои бозаргонӣ ва доду гирифти тарафҳоро бо ҳамдигар нишон медиҳанд.

2.1.4. Топонимҳои мутааллиқ ба дигар забонҳо

Дар «Тазкират-уш-шуаро» ҳамзамон, номҳои дигари мавзеъҳои ҷуғрофӣ дучор гардиданд, ки ба забонҳои дигари қавму қабила, миллату давлат тааллук доранд ва аз он шаҳодат медиҳанд, ки миллати тоҷик дар тули мавҷудияти худ бо ҳалқияту қавму миллатҳои дигар равобити ғуногун доштааст ва ба ин васила таъсири он дар ҷойномӯз низ мушоҳида мешавад. Ин аст, ки чанде аз ҷунин топонимҳоро барои далели гуфтаҳои боло дар зер ҳоҳем овард. Чунончи:

Қашмир: топоними мазкур аз забони ҳиндӣ гирифта шудааст ва сарчашмаҳои таърихӣ ва фарҳангномаҳо перомуни маънои луғавии он андешаҳо баён доштаанд. Дар тазкира ҳангоми баёни ҳолу аҳвол ва эҷодиёти шоир Қатрон ибни Мансури Тирмизӣ аз ин топоним ёдрас карда шудааст. Чунончи:

Эй ба ҳубӣ бар бутони Кобулу Қашмир мир,

Мондам аз бас, қ-оварӣ дар ваъдаҳо таъхир хир [1, 82].

Муҳаққиқи топонимшинос О. Фафуров дар бораи маънои луғавии ин номи мавзеи ҷуғрофӣ овардааст: “Сарзамини кӯҳие дар шимоли Ҳиндустон. Ин номро ҷанд ҳел маънидод мекунанд. Аммо ҳамаи муҳаққиқони ин ном дар ниҳояти кор ба ривояту афсонаҳо истинод мекунанд. Чунончи, аз рӯйи ривоят, Кашияп ном қаҳрамоне, кӯҳро қанда, кӯли кӯҳиро ба дарёи Ҳинд пайваст мекунад. Барои ҳамин ҳам он сарзаминро гӯё Кашия-памир - “кӯли Кашияп” номидаанд. Дар забони санскритӣ “мир” ба маънои “баҳр” омодааст [20, 58].

Мултон: номвожаи топонимӣ шаҳреро дар Ҳинд ифода карда, дар сарчашмаҳо дар бораи ин топоним ҷунин маълумот оварда шудааст: “Мултон шаҳре бузург аст аз Ҳинд ва андар ӯјак бут аст саҳт бузург ва аз ҳама Ҳиндустон ба ҳаҷ оянд ба зиёрати он бут. Ва номи он бут Мултон

аст. Ва чое устувор аст бо қундуз” [70, 45]. Дар “Энциклопедияи советии точик” оварда шудааст, ки: “Мултон дар нимаи аввали ҳазораи 1 то мелод бунёд ёфтааст. Онро соли 326 то мелод Искандари Мақдунӣ забт кард. Соли 713 Мултонро арабҳо ишғол намуданд. Асри 8 - маркази давлати мусулмонӣ, асри X маркази давлати қарматиён. Асри XI шаҳрро Маҳмуди Фазнавӣ ба даст дароварда, асри XII дар ҳайати давлати Фуриён, аз соли 1228 тобеи салтанати Дехлӣ буд. Соли 1398 онро Амир Темур ва соли 1527 Бобур забт намуданд. То соли 1572 ба Империяи мугулҳо дохил мешуд. Соли 1849 Мултонро мустамликадорони англис ба тасарруфи худ дароварданд. Баъди тақсимоти Ҳиндустон (1947) ба територияи Покистон дохил шуд [205]. Дар тазкираи Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “*Ва подшоҳи Мултон бо султон сулҳ кард ва Алоуддин Кайқубод, ки подшоҳзодаи аслии Ҳинд буд, духтар ба султон дод ва султонро дар диёри Ҳинд се солу ҳафт моҳ салтанат ба истиқлол даст дод*” [1, 149]. Ё худ: “...*Ва подшоҳи Мултон бо султон сулҳ кард ва Алоуддин Кайқубод, ки подшоҳзодаи аслии Ҳинд буд, духтар ба султон дод ва султонро дар диёри Ҳинд се солу ҳафт моҳ салтанат ба истиқлол даст дод*” [20, 149].

Димишқ: дар асар се маротиба мавриди корбурд қарор гирифтааст ва аз забонҳои сомӣ иқтибос шудани ин номвожа дар сарчашмаҳо [20, 42] ишора карда шудааст. Дар асар омадааст: “*Падари ў Муовия ибни Абдуллоҳ ба рӯзгори Муовия ибни Абусуфён дар Димишқ мутаваллид шуд*” [1, 217].

Юнон: муаллифи «Фиёс-ул-луғот» онро дар шакли «Явнон» оварда, чунин шарҳ додааст: “Мулкест дар иқлими панҷум, дохири Рум, ки ба номи Явнон ибни Ёфис ибни Нуҳ обод шуд” [20, 416]. Ономастикашинос О.Faфуров дар шарҳи ин ном ба доштани ҳакимону файласуфони бузурги ҷаҳонӣ ва нотакрор ишора намудааст: “Юнон шаҳре буд аз ин Асинос (Отин) андар қадим ва ҳамаи ҳакимон ва файласуфон аз ин ноҳияти Асинос хостаанд. Юнон - кишвари эллинҳо ном дорад” [20, 128].

Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ “Тазкират-уш-шуаро” омадааст: “*Ва агар масалан, Муҳаммад Ҷарир ат-Табарӣ ва Ҳамзай Исфаҳонӣ ва Истаҳрӣ ва муаррихону ҳакимони Юнон зинда будандӣ, аз уҳдаи ушири ашире аз зикри мақомот ва ҳолоти ин хусрави Рустамдили Суҳробманиши берун натавонистандӣ омад*” [1, 476].

Дар баробари топонимҳои эрониасл ва арабӣ ҳамзамон, дар асар номҳои дигари мавзеъҳои ҷуғрофӣ низ истифода гардидаанд, ки аз рӯйи баромади забониашон ба номҳои туркӣ-муғулӣ тааллуқ доранд. Омилҳои воридшавии вожаҳои туркӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ, албатта, сабабҳо хоси ҳудро дорад ва дар тули таъриҳ дар натиҷаи муносибатҳои байниҳамдигарӣ чунин калимаҳо ворид гардидаанд ва дар забони шеър низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Ин нуктаро академик Бобоҷон Ғафуров дар «Тоҷикон» чунин ба қалам овардааст, ки аз асрҳои охирини то мелод ва аз ибтидои асрҳои мелод сар карда, ба Осиёи Миёна дар баробари омадани ғурӯҳҳои эронизабон, инчунин қабилаҳои туркзабон низ омадан мегиранд. Алалхусус, факат дар давраҳои Ҳоқони турк ба Осиёи Миёна хеле зиёд қабилаҳои туркзабон омада, маскун гардидаанд, аз асрҳои VI - VIII сар карда, дар таърихи этникии Осиёи Миёна мақоми муайянे пайдо кардан гирифтаанд.

Топонимҳои мазкур шаҳодат аз он медиҳанд, ки шуарои асрҳои X - XV - и адабиёти форсу тоҷик, ки муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» дар асари ҳуд аз онҳо ёдоварӣ намудааст, дар шеърашон калима ва вожаҳои забонҳои дигарро истифода менамуданд. Ва ҳамзамон, нишонаи онро дорад, ки ин вожаҳо аллакай дар забони оммаи васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Аз таҳлили забонии топонимҳои асари Давлашоҳи Самарқандӣ маълум мегардад, ки дар он ба ғайр аз топонимҳои мутааллиқ ба забони форсии тоҷикӣ, ки қисмати зиёдтари номҳои ҷуғрофии асарро ташкил медиҳанд, ҳамзамон, номҳои ҷуғрофии ба забони арабӣ, туркӣ, муғулӣ, ҳиндӣ ва дигар забонҳо даҳлдошта низ истифода гардидаанд. Дар

давоми таърихи мавҷудияти худ ин номвожаҳо мавриди истифода қарор гирифта, аксарияти онҳо то ба замони мо низ омада расидаанд.

2.2. Таҳлили соҳтори морфологии топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ

2.2.1. Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ

Дар ин қисмати корамон мо хусусияти соҳторио калимасозии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандиро мавриди таҳқиқ қарор додем.

Тазаккур бояд дод, ки дар забоншиносӣ таҳлили хусусияти соҳторио калимасозии номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ё худ дар маҷмуъ ономастика аз масъалаҳои хеле муҳим ба шумор меравад. Дар ин қисмат, пеш аз ҳама, хусусияти соҳтории вожаҳо, методҳои омӯзиш ва таҳқиқи вожасозӣ, нақши калимасозӣ дар ташаккули ономастика, пешванду пасвандҳои номвожасоз, формантҳои номвожасоз ва шаклҳои калимасозии онҳо мавриди пажуҳиш ва омӯзиши ҳаматарафа қарор мегиранд.

Дар ономастикашиносӣ ба ин масъала олимони соҳа, аз қабили В. А.Никонов, Н. В. Подолская, С. Роспанд, А. Л. Хромов, Воробёва, Кореланова ва дигарон таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуданд ва дар корҳои таҳқиқотиашон андешаҳои бикрро ҷиҳати равшаний андохтан ба ин масъала пешниҳод намудаанд. Дар баробари усулҳои таҳқиқи соҳтории номвожаҳо, ин муҳаққиқон ҳамзамон истилоҳҳои хосаро мавриди корбурд қарор додаанд, ки албатта, бо баъзе ҷузъиёташон аз ҳамдигар фарқ доранд.

Минбаъд ин таҳқиқот дар корҳои илмии муҳаққиқони забоншиноси тоҷик Р. Х. Додихудоев, Н. Офаридаев, О. Муҳаммадҷонов, Ш. Исмоилов, Ҷ. Алимӣ, С. Сулаймонов, А. Абдунабиев, Д. Ҳомидов, С. Абодуллоева, С. Қурбонмамадов, Д. Майнусов, М. Шодиев, С. Ҳолиқназарова, Ш. Рустамшоҳ ва дигарон, ки

ба омӯзиш ва таҳлилу баррасии номвожаҳои асарҳои бадеӣ ва маҳалҳои аҳолинишин баҳшида шудаанд, инъикос ёфтааст. Олимони ономастикашиноси зикршуда дар такя ба андешаҳои олимони хориҷӣ дар таҳлили соҳторио калимасозии номвожаҳо, баҳусус топонимҳо корҳои зиёдро анҷом доданд ва методу усулҳои омӯзиши онро низ пешниҳод намуданд.

Дар таҳлилу баррасӣ ва пажуҳиши соҳтории топонимҳо номшиноси тоҷик Олимҷон Маҳмадҷонов сухан ронда, иброз намудааст, ки: «Яке аз баҳшҳои муҳим ва барои илми забон судманд омӯзишу таҳқиқи хусусиятҳои соҳторио калимасозии номҳои ҷуғрофӣ ба шумор меравад, ки дар он, пеш аз ҳама, нақш ва вазифаи анъанаҳои номсозӣ, пешванду пасвандҳо, шаклҳои калимасозию соҳтории онҳо мавриди таҳлилу омӯзиш қарор мегирад» [34, 8].

Муҳаққиқи рус ва яке аз ономастикашиносони варзида А. В. Суперанская перомуни аломатҳои гуногуни номҳои хос ҳарф зада, хусусияти соҳторио грамматикиро аз дараҷаҳои бисёр муҳим дар номшиносӣ меҳисобад, ки ин хусусият исмҳои хосро аз дигар воҳидҳои забон чудо мекунад. Дар ин раванд таъкид менамояд, ки «... ки ҳар як қабат ва намуди ономастиқӣ мебарҳои таснифоти соҳтории худро дорад [124, 246].

Бо дарназардошти ин метавон гуфт, ки яке аз усулҳои пажуҳиши топонимҳо ин таҳқиқи соҳтори морфологии онҳо ба шумор меравад. Дар ин бора ономастикашиноси тоҷик Ҷ. Алимӣ, ба аҳаммияти таҳлили соҳтории ономастика таваҷҷуҳ карда, дуруст қайд намудааст, ки: «... Тавассути он қолибҳо намудҳои онимӣ ва лексемаю аффиксҳое ошкор мешаванд, ки онҳоро пурра мегардонанд. Чунин таҳлиле, ки дар марҳилаҳои муайян муфид буда метавонад, бидуни истифодаи далелҳои фарҳангӣ-таъриҳӣ наметавонад вучуд дошта бошад. Ин роҳу восита ва усул фақат ҳамон вақт метавонад самаранок бошад, ки муҳаққиқ алаккай соҳиби консепсияи ономастикии худ буда бошад» [9, 79].

Мұхаққиқи номшинос С. Ростонд номҳои топонимиро ба чунин гурӯҳҳо чудо мекунад: 1) исмҳои содае, ки формант надоранд; 2) номҳое, ки тавасути суффиксу префиксҳо ташаккул ёфтаанд; 3) номҳои таркибӣ. И. А. Воробёва бошад дар асоси таҳлили топонимияи русӣ чунин қолабҳои сохтори сарфию наҳвӣ ва калимасозиро муайян кардааст: 1) номҳои аффиксдор; 2) навъи беаффикс - номи топонимие, ки формант надорад; 3) топонимҳои мураккаб; 4) топонимҳои таркибӣ; 5) қолаби чумла. Ономастикашиноси барҷастаи тоҷик А. Л. Хромов дар таҳлили сохтории топонимҳо чунин гурӯҳбандиро муайян ва пешниҳод намудааст: 1) асос – исм бе ягон унсури иловагӣ; 2) топонимҳои сохта, ки тавассути формантҳо сохта шудаанд; 3) топонимҳои мураккаб; 4) топоним-ибораҳо [132, 8].

Дар такя ба ин андешаи олимӣ шинохтаи тоҷик мо низ топонимҳои асари давлатшоҳи Самарқандиро аз рӯйи соҳт ва таркиб ба чунин гурӯҳҳо чудо намудем:

2.2.2. Топонимҳои содаи асар

Қисмати аввали топонимҳои асарро топонимҳои сода ташкил медиҳанд. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ ин навъи топонимҳо ба таври фаровон ба кор бурда шудаанд. Топонимҳои сода гуфта, он номвожаҳоеро дар назар дорем, ки танҳо аз як решаша иборат мебошанд ва бе иштироки пешванду пасвандҳо сохта шудаанд.

Fӯр: номи шаҳре аст дар Афғонистон. Ин номвожа аз як решаша иборат мебошад ва дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ чунин омадааст: “*Va dar taҳти Ҳироту Fӯr va музофоти он диёр Оли Карт ҷанд гоҳ мулук будаанд...*” [1, 254].

Ироқ: номи вилоят ва мамлакат дар асар қаламдод карда шудааст. Асари таърихӣ-ҷуғрофии “Ҳудуд-ул-олам” дар тасвири ин макон нигоштааст, ки ноҳиятест, машриқи вай баъзе худуди Ҳузистон аст ва баъзе худуди Ҷибол ва ҷануби вай баъзе ҳаличи Ироқ аст ва баъзе

бодияи Басра ва мағриби вай бодияи Басра аст ва они Куфа [70, 97]. Дар тазкира оварда шудааст: “*Ва девони Хоча Маҷуддин дар Ироқ шуҳрате азим дорад ва латоифу зароифи ў байна-л-хавосси ва-л-авом мазкур асту машҳур...*” [1, 174].

Калот: ин номвожа низ ба гурӯҳи топонимҳои сода ворид гардида, номи қалъа ё дехаи калонро, ки дар сари кӯҳ ё теппае ҷо гирифта бошад, ифода менамояд: “*Ва аз Тӯс ва Родикон паноҳ ба қалъаи Калот бурд ва Аҳмадхон қалъаро муҳосира натавонист кард...*” [1, 174].

Марв: дар асар номи хиттае ба қалам дода шудааст ва аз нигоҳи соҳт ба топонимҳои содаи асар дохил мешавад. “*Султон мушиҳара ва ҷомағиву идрораи фармуд ва дар он сафар то Марв мулозими даргоҳ буд ва дар он ҳин чанд қасида арз кард...*” [1, 96].

Нисо // Насо: дар фарҳангномаҳо ҷун номи яке аз шаҳрҳои қадимаи эрониҳо ба қалам дода шудааст, ки пойтахти Порт будааст ва ҳаробаҳои ин шаҳр то ҳоло дар ҳудуди Туркманистон мавҷуд аст. Ҳамзамон, ҷун вожаи арабӣ ба маъни “зан”, “занҳо” низ омадааст: “*Ва салтанати Хоча Алии Муаййид аз вилояти Нисо то вилояти Тун ва Қоин ва аз ҳадди Ҷом то Домгон ҳаждаҳ сол буд ва ҳафтоду се сол умр ёфт*” [1, 272].

Омул: дар тазкира як маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст ва ба номвожаҳои содаи асар дохил мешавад: “Ва ҳукамо тире муҷавваф кардаанд, аз симобу адвия пур карда ва қувват дода, то дар вақти тулӯи офтоб муқобили офтоб андоҳт ва ҳарорати офтоб онро ҷазб карда ва аз ҳудуди Омул ба Марв расид” [1, 75].

Рай: ҳамчун номи вилоят дар тазкира оварда шудааст. Дар луғатнома номи шаҳре, ки дар 9 километри ҷануби бандари Бумишаҳри қунунӣ қарор гирифтааст ва шакли қадимаи топоними Рай *Rišahr* буда, маънояш фузунию фаровонист [166, 938]. ... *Султон Масъуд ибни Муҳаммад ибни Малиқиоҳ дар вилояти Рай ба вақти азимати Мозандарон нузул кард ва лашкариёни ў дар мазореи аҳолии Рай чаҳорпоён гузоштанд ва берасмиву безабтӣ мекарданд* [1, 90].

Рум: чун номвожаи ифодакунандай мавзеи ҷуғрофӣ аз рӯйи таркиб сода буда. Номи мамлакат, шаҳрро ифода менамояд. Дар фарҳанг маъни лугавии “рум” “мӯйи зери ноф” тавзех дода шудааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “*Ва Мавлоно Баҳоуддин Валад ҷанд сол дар Рум ба илму ифода ва мансаби муқаддамиву пешвоии уламои рӯзгор гузаронид*” [1, 190].

Сарой: дар асар чун номи мавзеъ ба қалам дода шудааст ва аз ҷиҳати лугавӣ маъни иморати калон, қаср, ҳавлиӣ, хонаву ҷойро ифода менамояд ва чун топоними сода дар тазкира кор фармуда шудааст: “...*Дар аснои он ҳол Түктамишхон аз Дарбанд қасди Табрез кард ва баъд аз фатҳи он диёර Шайхро ба фармони манкуҳаи хон ба диёри дашити Қипчоқ, ба шаҳри Сарой бурданد ва муддати чаҳор сол Шайх дар шаҳри Сарой буд*” [1, 306].

Синд: номи вилояте ҳаст дар Покистони кунунӣ ва ҳам дарёе бо ин ном маъруф мебошад. Дар лугатномаҳо ба маъни “фарзанди гайримашрӯъ, фарзанди ғайриқонунӣ, ҳаромзода ва нотаниӣ” тавзех ёфтааст. Дар тазкира оварда шудааст: “*Ва Ироқӣ сафари Синд ва роҳи Мултон ва Ҳинд пеш гирифт ва ба хидмати шайх Баҳоуддин Закарие пайваст...*” [1, 190].

Сова: ин топоним ҳам чун номи шаҳр ва ҳам чун номи вилоят дар асар истифода шудааст: “*Ва Қозӣ Имом ва Ҳоча Фазлуддини Турка, ки аз бузургони уламои Исфаҳон буда дар шаҳри Сова ҳукми куштан кард...*” [1, 318].

Кобул: чун топоними сода дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст ва дар асари ҷуғрофии “Ҳудуд-ул-олам” омадааст: “Кобул шаҳракест ва ӯро ҳисорест муҳкам ва маъруф ба устуворӣ. Ва андар вай мусалмононанд ва ҳиндуонанд ва андар вай бутхонаҳост. Ва ройи Қиннавҷро мулк тамом нагардад, то зиёрати ин бутхона накунад. Ва ливои мулкаш ин ҷо банданд” [70, 69]. Дар тазкираи Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “*Ва султон Ҷалолуддин дар навоҳии Банҷаҳир, ки*

*аз аъмоли **Кобул** аст, лаишари мугулро бишкаст ва Чингизхонро зарурат шуд аз ақиби султон **Чалолуддин рафтан ба нафси худ**” [1, 149].*

Тун: номи вилоят аст ва дар луғатнома ба маъни «гулхани ҳаммом», гулах» омадааст. Аз рӯйи соҳташон ба топонимҳои сода дохил мешавад. Дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “*Ва гӯянд, ки асли ўз аз **Тун** аст ва дар шаҳри Сабзавор мутаваттин буда ва дар ибтидои ҳол аламдорӣ кардӣ*” [1, 405].

Тур: топоними содаи «Тазкират-уш-шуаро» ба шумор рафта, дар шарҳи ин топоним луғатномаҳо овардаанд, ки “ба маъни мутлақи кӯҳ аст ва ба забони сурёнӣ низ кӯҳро гӯянд, ки Мӯсо алайҳиссалом тозаманиш бар он шуда буд, онро **Тури Сайию** ном аст ва фақат **Тур** низ истеъмол кунанд [160, 71]. Дар “Бурҳони қотеъ” **Тур** ба маъни гиёҳе бошад турушмаза, ки онро дар ошҳо кунанд. Дар асар ҳангоми овардани порае чанд аз эҷодиёти шоир **Хоча Хумомуддини Табрезӣ** ин топоним истифода шудааст:

Ҳаст дар майдони миқоми камоли кибриё-т,

Сад ҳазорон Турӯ бар ҳар Тур Мусое дигар [1, 373].

Хито // Чин: топоними мазкур дар ҳар ду шакл дар асар мавриди истифода қарор гирифтааст ва ҳар ду шакли он аз нигоҳи соҳт сода мебошанд. Дар фарҳангнома чунин шарҳу тавзех ёфтааст: “Чин I چین 1. шикан, баҳамкашидагӣ дар пӯсти рӯй, ожанг. 2. печ, гирех, хаму тоб дар мӯй, абрӯ: чини зулф, чини абрӯ. 3. шикан ва қати либос: чинҳои курта; чин дар чин - печ дар печ, хам андар хам; чин ба абрӯ овардан (фикандан) абрӯ ва пешонаро чиндор, ожангдор кардан, осори ҳашм ва норозигӣ зохир кардан; абрӯ чин кардан ҳашмгин шудан, ҳолати ғазаб ба худ гирифтани; чин ба абрӯ фитодан а) киноя аз андӯҳгин шудан, маҳзун гаштан; б) киноя аз пиру нотавон шудан; чин ба ҷабин - ҳашмгин, ғазабнок; чин-чин-чиндор, ожангдор, серожанг. Чин II چین 2. сулолае аз подшоҳони Чин, ки 321-207 то мелод ҳукмфармой кардаанд. 2. қисмате аз Осиёи Марказӣ дар ҳудуди байни қӯҳҳои Тиёншон, Олой ва Помир,

ки Туркистони Шарқӣ ё Туркистони Чин номида мешуд ва музофоти Кошғар ва Хуталонро дар бар мегирифт: “Вилояти Шинҷони (Синтсзяни) Хитои имрӯза; хоқони Чин номи умумии фармонравоёни Туркистони Шарқӣ” [176, 553]. Дар тазкира омадааст: “*Ва дар ансоби салотини Хито ва ақсои Ҳинд ва ҳолоти яҳуду қаёсара ва гайриҳим итнобе мекунад*” [1, 464]. Ва ё худ дар шакли “Чин” омадааст: ...*Ва ин хайр бар ҷамеи ҳайроти шарифааш шараф дорад ва Машиҳади муқаддаса аз ин ҷӯй рашики биҳшиши барин ва гайрати нигорхонаи Чин* ҳоҳад шуд [1, 463].

Ҷом: ба маънои қадаҳ, пиёлаи майхӯрӣ омада, дар асар чун топоними сода номи вилоят ва навоҳиро ифода намудааст. Чунончи: “...*Марде мустаид ва фозил буд ва обову аҷододи ўқузоти вилояти Ҷом будаанд*” [1, 179].

Шероз: номи шаҳру мамлакат ба қалам дода шудааст ва дар “Зайн-ул-ахбор” яке аз шаҳрҳои бинокардаи Кайқубод: “Ва Қубод Бобул-абвоб бино кард ва Ҳулвону Арагон ва Қубохурраву Бардаа ва **Шероз**. Ин шаҳрҳо ў бино кард” [15, 79]. Давлатшоҳи Самарқандӣ овардааст: “...*Ҳикоят кунанд, ки шайх дар оҳири ҳол дар Шероз зовияе дар беруни шаҳр ихтиёр кард ва аз савмааи худ берун наёмадӣ ва ба тоату ибодату муроқибат иштигол доиштӣ*” [1, 197].

Ҳамзамон, дар асар топонимҳои зиёди дигар, ки аз ҷиҳати соҳт ба гурӯҳи топонимҳои сода дохил мешаванд, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Чунончи: **Аҷам** [1, 58]; **Каш** [1, 302]; **Кеш** [1, 229]; **Будна** [1, 95]; **Балҳ** [1, 98]; **Биёр** [1, 264]; **Бозир** [1, 191]; **Даҷла** [1, 226]; **Зова** [1, 187]; **Куч** [1, 243]; **Қубо** [1, 172]; **Қум** [1, 223]; **Миср** [1, 225]; **Соф** [1, 312]; **Сӯч** [1, 340]; **Хоф** [1, 218]; **Ҳимс** [1, 42]; **Ҳинд** [1, 315] ва амсоли инҳо истифода гардидаанд. Муаллиф дар лаҳзаҳои гуногун аз ин намуди топонимҳо корбарӣ намудааст.

2.2.3. Топонимҳои соҳтаи асар

Топонимҳои соҳта яке аз навъҳои серистеъмол ва ҳам ташаккулёфтаи номвожаҳои ҷуғрофӣ ба ҳисоб мераванд. Вобаста ба

хусусияти ин навъи топонимҳо муҳаққиқони соҳа корҳои зиёдро ба анҷом расонидаанд ва роҳҳои сохташавии онҳоро муайян ва пешниҳод намудаанд. Дар сохташавии ин навъи топонимҳо муҳаққиқон аффиксатсияро воситай маъмултарини ташаккулёбии топонимҳо ҳисоб менамоянд ва серистеъмолтарини онҳо пасванд ё худ анҷомаҳо ба шумор мераванд. Ба воситай пасвандҳо сохта шудани топонимҳо дар забоншиносӣ маъмул аст ва дар осори шуарои асрҳои X-XVI, ки дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ намунаҳо аз эҷодиёти онҳо оварда шудааст ва ҳам дар тасвири ҳаёту фаъолияти онҳо аз ҷониби худи муаллиф чунин намуди топонимҳо зиёд ба назар мерасанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ташаккули топонимҳои сохтаи асар нақши анҷома ё худ формантҳо хеле зиёд аст. Муҳаққиқи ономастикашинос Р. Х. Додихудоев зимни таснифи топонимҳои сохта анҷома ё худ формантҳои топонимсозро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намуда буд: 1) формантҳое, ки морфема ё соза (пасвандҳо)-и қадима доранд; 2) формантҳое, ки маънои луғавиашон тавассути таҳлили семантикий мавод маълум карда мешавад; 3) формантҳое, ки маънии луғавиашонро аз даст надодаанд ва ба сифати калимаҳои маъмулӣ ва ё истилоҳоти топонимӣ истифода карда мешаванд [129, 130, 131, 132, 134]. Топонимшинос Ҷ. Алимӣ бошад, нақши анҷомаҳоро дар сохташавии топонимҳо чунин ба қалам додааст: «Таҳлил ва таснифи формант (анҷома)-ҳои топонимсоз дар таҳқиқи топонимия аз бисёр ҷиҳат муғид буда, барои муайян намудани хусусияти луғавию маънӣ ва соҳторио калимасозии топонимҳо нақши муҳим мебозад. Ба ин восита сермаҳсулий ва ё каммаҳсулии ин ё он топоформантро дар ин ё он минтақаи алоҳида муайян намуда, нақши онҳоро дар ташаккули топонимия умуман рушан намудан мумкин аст» [6, 7, 9, 10].

Анҷомаҳо дар ташаккули топонимҳои мавқеи хоса доранд ва яке аз воситаҳои сермаҳсули рушду ташаккули номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ба шумор меравад. муҳаққиқони соҳа В. Н. Топоров ва О. Трубачёв "...Самараи таҳлили анҷомаҳои номсоз (формантҳо) аз он иборат аст, ки

мо ҳар дафъа ҳатталимкон бо чанд мисоле сару кор дорем, ки бо як форманти умумӣ муттаҳид шудаанд. Гузашта аз ин, таҳқик ва пажӯҳиши ҳамагуна номвожа аз анҷомаҳо ибтидо мегирад ва ба андешаи мо, дар мадди аввал роҷеъ ба муҳити ташаккули онҳо ва мансубияти этникии топонимҳо равшани таърихӣ мебахшад. Таҳлилу баррасии анҷомаҳо баъдан барои муайян намудани қиширҳои забонии топонимҳо имкон медиҳад. Ба замми ин, усули мазкур дар таҳлилу баррасии табақабандӣ аз ҷиҳати этникӣ ва морфемавӣ ёрӣ мерасонад" [35, 21].

Дар такя ба ин бархе аз анҷомаҳои топонимсози асарро бо овардани мисолҳо мавриди таҳлил қарор додем, ки асосан, аз инҳо иборат мебошанд:

Анҷомаи –иён:

Бо ин анҷома дар асар баъзе топонимҳо дучор гардида, ин анҷома шакли ҷамъро ифода менамояд.

Аргиён: ин номи мавзеи ҷуғрофӣ бо анҷомаи «-иён» ташаккул ёфтааст ва муаллиф дар асар овардааст: “*Вафоти Мавлоно Ҳасани Салимӣ дар вилояти Ҷаҳон ва Аргиён буда...*” [1, 407].

Бомиён: топониме, ки бо анҷомаи «-иён» ташаккул ёфтааст ва номи мавзеи ҷуғрофиро ифода менамояд. Дар асар оварда шудааст: “...ва ба роҳи **Бомиён** ба Газнин рафт ва дар канори оби Синҷ ҳар дӯлашкар ба ҳам сиёҳӣ намуданд” [1, 148].

Хуриён: ин топоним низ бо анҷомаи «-иён» сохта шудааст ва чун номи аз нигоҳи таркиби соҳторӣ сохтаи асар ба шумор меравад ва номи мавзееро ифода мекунад, ки дар Бистом вуҷуд дорад. Муаллиф овардааст: “*Хуриён қарияест аз Бистом ва Хоҷа Рустам марде хушгӯй ва латифтабъ буда, аҳёнан амалдорӣ кардӣ*” [1, 351].

Ҳамдуниён: дигаре аз номи мавзеи ҷуғрофии асари Давлатшоҳи Самарқандӣ мебошад, ки бо анҷомаи номсози «-иён» сохта шудааст. Ҳангоми овардани байте аз ашъори шоир ин номи деха низ мавриди корбурд қарор гирифтааст:

*Назар бар ҳамду бар ихлоси ман кард,
Дехи Ҳамдуниёнро хоси ман кард [1, 135].*

Анчомаи-а:

Анчомаи «-а» аз маъмултарин формант ё пасванди топонимсоз ба ҳисоб меравад ва дар асари Давлатшохи Самарқандӣ номҳои зиёди ҷуғрофӣ бо ин анчома дучор гардиданд.

Андода: маънои луғавии “андод” амсол, назир, монанд, ҳамтоён мебошад. Дар асар мавзеи ҷуғрофиест, ки муаллиф макони таваллуди Мавлоно Муиниро дар ҳамин қария ба қалам додааст ва чунин овардааст: “Ва мавлиди мубораки Мавлоно Муинӣ қаряи Андода аст...” [1, 319].

Басра: номи шаҳр аст ва пайдоиши ин ном доштани ба санги сафед алоқамандии зиёд дорад ва ба гурӯҳи топонимҳои сохтаи асар дохил мешавад. Баср - 1. бисёр; 1. ҷизе аз тан барҷаста, обилареза, ки бар андом барояд; 2. замине аст, ки сангҳои он монанди санглоҳ сӯхтааст, аммо сафедранг; 3. реги часбид ба замин, ки чун онро кананд, об пайдо гардад [249]. Дар асар омадааст: “Чун соҳибқиронӣ дар ҷабини оламорояши оини сарварӣ тафаррус кард, Форсро то ҳадди **Басра** ва Ҳузистон бад-ӯ арzonӣ дошт” [1, 349].

Зова: чун номи вилоят дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст ва аз «зов» - дара, шикофии байни қӯҳҳо, гузаргоҳи танг дар қӯҳҳо ва анчомаи «-а» таркиб ёфта, ба топонимҳои сохтаи асар дохил мешавад. Дар асар омадааст: “Ва дигар ба иттифоқи шайх ба қасди малик Ҳусайнӣ Карт лашкар кашид ва малик бо эишон дар вилояти Зова масоф дод [1, 349].

Салома: номи қарияест ва аз вожаи «салом» - сулҳ, оштӣ, амну амонӣ, дуруду таҳният ва анчомаи «-а» таркиб ёфтааст. Дар асар чун номи мавзеи ҷуғрофӣ чунин қаламзад шудааст: “Аммо Муҳаммади Музаффар аслан хурросонист ва гӯянд аз қарияи **Салома** аст, мин аъмоли вилояти Хоф” [1, 243].

Инчунин дар «Тазкират-уш-шуаро» -и Давлатшоҳи Самарқандӣ топонимҳои дигари сохта, аз қабили Муғиса–номи қария [1, 263], Мароға–номи мавзеи ҷуғрофӣ [1, 161], Мосула [1, 128], Сова–номи шаҳр ва ҳам вилоят [1, 249], Сомира [1, 80], Ҳувайза–номи вилоят [1, 272] ва амсоли инҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд ва топонимҳои сохтаи асарро ташкил додаанд.

Анҷомаи - ӣ:

Анҷомаи «-ӣ» низ дар сохтани номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ширкати фаъол дорад ва хеле серистеъмол мебошад. Ҳангоми мутолиаи асари Давлатшоҳи Самарқандӣ топонимҳое дучор гардиданд, ки бо анҷомаи мазкур сохта шудаан, чунончи:

Қарший: аз мавзеъҳои ҷуғрофиест, ки се маротиба дар «Тазкират-уш-шуаро» мавриди корбурд қарор гирифтааст. Чунончи: “*Ва дар ҳудуди Поймург, ки аз аъмоли Қарший аст, ки дар қадим он вилоятро Насаф меҳондаанд, масофе азим даст дод ва шикаст бар ҷониби султон афтод*” [1, 116].

Сорӣ: дар лугатнома дар таҳлили вожаи “сор” чунин маълумот оварда шудааст: 1. Сор سار – пасванд: 1. ҷузъи пасини баъзе қалимаҳои мураккаб, ки маънои зиёдӣ ва фаровониро ифода мекунад: кӯҳсор, сангсор, ҷашмасор; 2. ҷузъи пасини баъзе қалимаҳои мураккаб, ки сифат месозад, ё ба қалима маънои монандиро медиҳад: шармсор, хоксор, девсор; 3. ҷузъи пасини баъзе қалимаҳои мураккаб ба маънои сар: нагунсор; 2. Сор سار – исм: парандаест ҳушвонизи сиёҳранг, ки холҳои сафед дорад, ба сабаби ҳашарахӯр ва малаххӯр буданаш ба хочагии қишлоқ фоиданок аст; сорак; соҷ; 3. Сор.а. 1. шутур, нока; 2. интиқом, хунҳоҳӣ, талаби хун кардан [249]. Хиттаест, ки дар асар аз он ёдрас гардидааст ва чун номи мавзеи ҷуғрофӣ қаламзад гардидааст: “*Марди некӯсухан ва хушмуҳовара ва зеботабъ буда ва дар хиттаи Сорӣ ва Омул ва Дорулмарз сухани ӯ овоза дошт ва аз ақрони Мавлоно Котибӣ аст*” [1, 356].

Ҳарӣ: дар лугатномаҳо омадааст: “Ҳар – а. исм: гармо, ҳарорат, тафс [249]. Дар тазкира чун номи шаҳр мавриди корбурд қарор гирифааст: “*Ва нимшаб ба навоҳии турбати анбарсишиши Пирӣ Ҳарӣ Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ расид...*” [1, 484].

Анҷомаи мазкур низ дар соҳтани номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ мавқеи маҳсуси худро доро мебошад.

Анҷомаи-ия:

Ин анҷома тобиши маънои мансубиро ифода мекунад ва бархе аз топонимҳои дар асар овардашуда бо ин анҷома таркиб ёфтаанд. Ин анҷома дар забони арабӣ бештар ҳусусияти мансубиро нисбат ба макон, ба шахс, ба замон ифода мекунад ва дар таркиби топонимҳои мансуб ба забонҳои дигар, ки шакли муаррабро гирифтаанд, дучор мешавад.

Рашидия: чун номи иморати бузург истифода гардида, аз вожаи «рашид» ва форманти «-ия» таркиб ёфтааст ва чун топоними соҳтаи асар ба шумор меравад. Чунончи: “*Ва ў вазири фозил буда, дар Табрез иморати Рашидия ў соҳтааст ва аз он олитар иморате дар иқлим нишон намедиҳанд*” [1, 210].

Султония: бо ин ном дар асар номи гунбаз ва ҳам номи шаҳр ёдрас карда шуда, чун топоними соҳтаи бо анҷомаи «-ия» таркибёфта ба шумор меравад. “*Ва аз Султония то Кӯч ва Мукрон ўро мусаллам шуд ва истиқоли ў ба мартабае расид, ки мулуки атроф аз ў мутаваҳҳим буданд*” [1, 243].

Шоҳрухия: ин топоним низ бо анҷомаи «-ия» соҳта шудааст ва ишора ба шаҳрест, ки аз ҷониби Шоҳруҳ соҳта шудааст ва анҷомаи «-ия» шаҳре мансуб ба Шоҳруҳро ифода менамояд. Дар асар омадааст: “*Ва Абдуллатиф бар таҳти Самарқанд ҷулус кард ва Улугбеки Гураконро гумоштагони ў дар Шоҳрухия мадҳал надоданд*” [1, 339].

Анҷомаи-истон:

Вобаста ба анҷомаи “-истон” андешаҳои олимони соҳаро овардан хеле бамаврид аст, ки дар соҳташавии топонимҳо чун макони зист мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Чунончи, забоншинос Додихудо

Саймиддинов овардааст: “Форманти–истон // истун дар забони форсии қадим stāhanam (чой, чойи зист) > авестой stāna > порсии миёна–stān // -estān”. Дар такя ба ин андешаҳо метавон гуфт, ки ин анҷома чун макони зист ва бисёриро ифода меқунад ва яке формантҳои сермаъсул дар соҳташавии мавзеъҳои ҷуғрофӣ хидмат менамояд.

Дар шарҳи ин формант андешаҳои муҳаққиқ Э. М. Мурзаев ҷолиби дикқат аст: “... ин формант ба ҳиндии қадимӣ - sthanam- «чой», «маҳалли будубош», авастой ва форси қадимӣ – stana – «сутун», «чой», «макон» рафта мерасад. Дар форсии муосир – siton- «макон», «вилоят» маънӣ медиҳад. Ҷолиб он аст, ки форманти – stan-ро дар номҳои ҷуғрофӣ этиологҳо бо калимаи русӣ ва славянни «стан» («урду», «чойи шабгузаронӣ», «шаҳрчай моҳидорон») қиёс менамоянд, ки аз ин ҷо «станок» (шаҳрчай нақлиётӣ, истгоҳи муҳобиротӣ), истгоҳ, бандар, дидбонгоҳи сарҳад, дастгоҳ баромадаанд. Инчунин, дар вожаи русии “– стан”, ки дар номҳои ҷуғрофии Россия омадааст, низ нақш гузаштааст: Тёплый Стан, Красный Стан под Можайском, Станичное дар вилояти Тюмен ва гайра [105, 85].

Дар «Тазкират-уш-шуаро» низ бо ин анҷома топонимҳои бисёр дучор омаданд. Ҷунончи:

Гурҷистон: топонимияе, ки бо анҷомаи «-истон» соҳта шудааст: “*Ва қуффори Гурҷистон аз садои қӯси лашқари зафарпайкараш кар гаштанд ва оби кар аз тараҳҳум бар эшон ҷашмҳо тар соҳт...*” [1, 304].

Табаристон: номи мавзеи ҷуғрофист ва аз реша ва анҷомаи “-истон” соҳта шудааст ва чун топоними соҳтаи асар ба ҳисоб меравад. Дар сарчашмаҳо омадааст: “Яке аз вилоятҳои таърихии Эрон аст. Истилоҳи Табаристон аз номи тапур (ҳалқияти ғайриэроние, ки дар аҳди қадим дар наздикиҳои соҳили ҷанубии баҳри Каспий мезист) бармеояд. Форсҳо онро Тапурристон, баъд бо таъсири забони арабӣ Табаристон номиданд. Табаристон дар охири давраи ҳукмронии Ашкониён вилояти алоҳидае шуда, дар замони Сосониёи низ ҳамчун вилояти алоҳида боқӣ монд. Шоҳони сосонӣ ба ин вилоят намояндагони худро ҳоким таъин

мекарданд, ки онҳоро сипаҳбуд меномиданд. Табаристон нохияҳои байни музофоти Рай, Кумиш, баҳри Каспий, Дайлам ва Гелонро дар бар мегирифт... [205]. Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» овардааст: “*Ва бори дувум раҳт аз Ироқи Аҷам ба диёри Табаристон ва Дорулмарз қашид ва дар шаҳри Астаробод иқомат намуд*” [1, 62].

Фарҷистон: дар асар ҳамчун номи вилоят қаламдод шудааст ва дар таркибаш анҷомаи “-истон”-ро дорад. Дар асар омадааст: “*Асл ва манишӣ ўз вилояти Фарҷистон аст*” [1, 87].

Дехистон: дигаре аз топонимҳои сохтаи асар мебошад, ки анҷомаи «-истон»-ро дорад ва дар асар чунин корбарӣ гардидааст: “*Охируламр муборизони Ироқ бар муҷоҳидони Ҳурӯсон зафар ёфтанд ва султон Бобур ба тарафи Дехистон ва Насо гурехт ва султон Муҳаммад бар мулк сарварӣ ёфт*” [1, 379].

Курдистон: яке аз халқияти эронӣ, ки бо номи курд маъруфанд ва ҷамъи онҳо бо топоними Курдистон машҳуранд ва топоними мазкур аз лиҳози таркиб сохта буда, анҷомаи “-истон”-ро дар таркиби худ дорад. Дар асар танҳо як маротиба истифода гардидааст: “*Ва султон Муҳаммад аз навоҳии Қӯшиқи зари вайроншуда, ба ҷониби Курдистон ва навоҳии Багдор фирор намуд ва Шоҳруҳ султон ба ҳудуди Қум ва Сова нузул кард...*” [1, 378].

Хузистон: ба ғурӯҳи номвожаҳои сохтаи мавзеъҳои ҷуғрофӣ доҳил мешавад, ки форманти “-истон”-ро дар таркибаш дорад. Дар сарчашмаҳои таъриҳӣ омадааст: Дар ҳазораҳои 3-2 то мелод дар територияи Хузистон давлати Элам вучуд дошт. Дар аҳди Сосониён дар Хузистон дехқонӣ ривоҷ ёфта буд, вале дар натиҷаи вайрон гардидани системаи обёрий ҷорводории бодиянишинӣ ва ҳунармандӣ афзалият пайдо кард. Дар асри VII мелодӣ якҷоя бо тамоми ҳудуди Эрон ба ҳайати Ҳилофати араб доҳил гардид. Хузистон то истилои араб (асри 7) ҳамчун Сузиана маълум буд. Дар асрҳои X - XI дар ҳайати давлати оли Буя, асрҳои XI - XII давлати Салҷуқиён ва асрҳои XIII - XV давлати Ҳалокуиён буд. Дар ибтидои асри XVI Хузистонро Сафавиён забт

намуданд [205]. Дар асари Давлатшохи Самарқандӣ омадааст: “Чун соҳибқиронӣ дар ҷабини оламорояш они сарварӣ тафаррус кард, Форсро то ҳадди Басра ва Ҳузистон бад-ӯ арzonӣ дошт” [1, 349].

Қаҳистон: низ ба гурӯҳи топонимҳои сохтаи асар дохил мешавад ва аз анҷомаи “-истон” таркиб ёфтааст. Дар асар зимни тасвири ҳолу аҳволи Низории Қаҳистонӣ ин топоним истифода гардидааст. Чунончи: “Марди латифтабъу ҳакимшева буд. Ва асли ӯ az Барҷанди Қаҳистон аст. Ва суханони мақбулу дилпазир дорад” [1, 224].

Инчунин, зимни мутолиаи «Тазкират-уш-шуаро» топонимҳои дигар ба мисли Тахористон [1, 442], Туркистон [1, 93], Кӯҳдистон [1, 138] ва амсоли инҳо мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки аз рӯйи сохташон ба гурӯҳи топонимҳои сохта дохил мешаванд, ки бо анҷомаи “-истон” таркиб ёфтаанд.

Анҷомаи-ак:

Дар бораи ин формант олимони соҳа андешаронӣ намуда, таърихи пайдоиши онро низ зикр намудаанд. Аз ҷумла, забоншиноси маъруфи тоҷик Д. Саймиддинов дар асар ин анҷомаро чунин шарҳ додааст: «Пасванди *-ag* (navišti paҳlavī *-ak<*-aka*) аз асоси замони ҳозира исми шаҳс ва сифат месозад, ки манбаи пайдоиши он шакли сифати феълии замони ҳозира маҳсуб мешавад. Дар забони форсии миёна бо ин роҳ лугати исмҳои фоил бештар ташаккул ёфтааст...» [52, 125]. Ин формант дар тули давраи сохтани номвожаҳо серистеъмол буда, дар асари Давлатшохи Самарқандӣ низ бо ин анҷома топонимҳо ба назар мерасанд. Чунончи:

Атрак: маънои луғавии “атр” – ҷизи хушбӯй маълуму маъруф аст ва дар луғатномаҳо ҳам **атр** –а. бӯи хуш, хушбӯй, ки аз ҷизе мебарояд ё аз гул ва ҷизҳои дигар ҳосил мекунанд, омадааст. Дар асар чун гидроним дар як маврид истифода гардидааст: “Ва дар лаби оби *Атрак* бо хон масоф доданд ва хон бо вуҷуди он ки ҳафтод ҳазор мард дошт ва эшон дувоздаҳ ҳазор мард буданд, хонро бишикастанд” [1, 265].

Рӯдак: номи мавзеи ҷуғрофӣ буда, аз вожаи “рӯд” ва анҷомаи “-ак” соҳта шудааст ва бо зодгоҳи сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик Устод Рӯдакӣ алоқмандии саҳт дорад ва хеле маъруфу машҳур мебошад. Дар асар низ ҳангоми баёни шарҳу аҳволи Рӯдакӣ мавриди корбурд қарор гирифтааст: “*Ваҷҳи таҳаллуси «Рӯдакӣ» гӯянд, бад-он ҷиҳат аст, ки ўро дар илми мусиқӣ маҳорати азим буда ва барбатро некӯ навоҳтӣ. Ва баъзе гӯянд, ки «Рӯдак» мавзеест аз аъмоли Бухоро ва Рӯдакӣ аз он ҷост*” [1, 48].

Анҷомаи-он/гон:

Тибқи сарчашмаҳои таъриҳӣ ва андешаи олимони соҳа анҷомаи “-он” таърихи дуру дароз дорад ва он дар забони порсии қадим дар шакли “-ānam”, дар забони порсии миёна “-ān”, порсии нав “-ān” мавҷуд будааст ва дар забони адабии ҳозираи тоҷик бо пасванди “-он” баробар мебошад. Дар ин бора А. Л. Хромов чунин мулоҳиза меронад: «Топоформанти тоҷикии -он метавонад баромади духӯра дошта бошад: дар як маврид ба суффикси калимасози -он, ки аз эронии қадими -ана баромадааст, мувофиқат кунад, дар мавриди дигар, бо нишондихандай шумораи ҷамъи -он (аз иронии қадими -anam) баробар аст. Тавасути топонимҳои бо анҷомаи -он номҳои нуқтаҳои маскунӣ ва вилоятҳо соҳта шудаанд. На ҳама топонимҳои осиёмиёнагии -an (an)-дошта баромади тоҷикӣ доранд. Баъзе аз онҳоро дар асоси забони суғдӣ шарҳ додан мумкин аст. Дар ин маврид топоформанти -ан ба суффикси суғдии -anam мувофиқат мекунад, ки ба воситаи он исму сифатҳо соҳта шудаанд» [131, 60]. Дар асари Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ бо ин формант топонимҳои бисёр дучор гардианд. Ҷунончи:

Турон: ин топоним низ ба ғурӯҳи топонимҳои соҳта дохил шуда, аз вожаи «Тур» - номи писари Фаридун ва анҷомаи «-он» таркиб ёфтааст ва аҳли ҳалқияти Туронро ифода менамояд. Дар тазкира омадааст: “*Ва бештари аҳли Эрону Турон ба балои он маҳозил солҳо гирифтор буданд*” [1, 145].

Ховарон: ба маънии машриқ, шарқ омадааст ва анчомаи “-он”-ро низ қабул кардааст ва чун топоними сохта дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар асар ҳам номи маҳалли маскунӣ ва ҳам номи даштро ифода менамояд. Чунончи: “*Ва баъзе бар онанд, ки Бобо аз аҳли вилоят буда ва аввал «Ховарӣ» таҳаллус мекарда ва дар сонијолҳол ўро ҷазбае расид ва сару по бараҳна чанд сол дар даими Ховарон мегардиð*” [1, 391].

Чинорон: ин вожа шакли ҷамъи чинорро ифода намуда, анчомаи “-он” ишора ба бисёриро дорад. Дар “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ омадааст: “...*Дар ҳудуди Чинорон, ки ба навоҳии Исфароин ва Дарбанди Шуқҷон аст, миёни султон Муҳаммад ва Бобур баҳодур масоғ даст дод*” [1, 381].

Разон: қаряест, ки дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ истифода гардидааст ва бо анчомаи “-он” сохта шудааст. Чунончи дар макони мавлуди Ҳаким Фирдавсӣ овардааст: “...Ва аз даҳоқини Тӯс буда. Гӯянд аз қарияи Разон аст...” [1, 66].

Инчунин, дар «Тазкират-уш-шуаро» топонимҳои бисёр бо анчомаи “-он” мавриди истифода қарор гирифтаанд: Занҷон - навоҳӣ [1, 206], Моҳон –номи дех [1, 315], Сангон [1, 368] ва амсоли инҳо мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Топонимҳои мазкур шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар ташаккули номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии ин даврон низ ин анчома серистеъмол будааст ва дар соҳтани топонимҳо нақши муҳимро доро будааст.

Ҳангоми мутолиа ва таҳлили соҳтории топонимҳо, ҳамзамон бо анчомаҳои дигар низ, аз қабили анчомаи «-он», «-вард», «-вор» ва амсоли инҳо дучор гардиdem, ки дар соҳтани топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро» истифода гардидаанд.

2.2.4. Топонимҳои мураккаб

Қисмати дигари топонимҳои асарро аз рӯйи сохту таркиб номвожаҳои мураккабро ташкил медиҳанд. Дар асари «Тазкират-ушшуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ низ ин гурӯҳи топонимҳо корбурди хоси худро доранд. Мусаллам аст, ки номҳои мураккаб аз ду қисмат иборат мебошанд, ки ҳар ду ҷузъи онҳо маънои мустақил дошта, дар натиҷаи алоқаманд шудан ба ҳамдигар номвожаҳои мураккабро ташкил медиҳанд. Аз рӯйи алоқаи маъноие, ки дар байни қисматҳои таркибиашон мавҷуд аст, онҳоро метавон ба топонимҳои мураккаби навъи пайваст ва топонимҳои мураккаби навъи тобеъ ҷудо кард. Таҳлилу баррасиҳо нишон доданд, ки гурӯҳи якуми топонимҳо, яъне топонимҳои навъи пайваст дар асар, қариб ки ба назар намерасанд, вале навъи дуюм хеле серистеъмол мебошанд. Топонимҳои мураккаби навъи тобеи асарро вобаста ба ҳусусиятҳои морфологӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудем:

а) Қолаби исму исм: Дар ин намуди алоқа ҳар ду ҷузъ исм буда, ба ҳамдигар тобеъ гардидаанд ва вожаҳои мураккабро созмон додаанд. Дар асар бо ин навъи алоқа топонимҳои зерин дучор гардианд:

Диёрбакр: вожаи мазкур аз ду ҷузъ, ки ҳар ду ҷузъи он исм мебошад, иборат буда, ҷузъи “диёр” маънои зодгоҳ, ватан ва кишварро дорад. Дар “Фиёс-ул-лугот” доир ба қисмати дуюми ин вожа, яъне “бакр” чунин оварда шудааст: “Ҳиндӯён бурҷро рас номанд ва асомии дувоздаҳ рас ба тариқи тарҷумаи буручи мазкур ин аст: Мекҳ, Баркҳ, Матҳан, Карк, Сингҳ, Каниён, Тула, Бирҷак, Ҷҳан, **Бакр**, Кунба, Мин...” [159, 108]. Яъне номи бурҷест ва яке аз дувоздаҳ бурҷро Бакр гӯянд. Ҳамзамон, дар баъзе сарчашмаҳои таъриҳӣ Бакр чун номи инсон ёдрас карда шудааст. Аз ин ҷо метавон ба ҳулоса омад, ки пайдоиши мавзеи ҷуғрофӣ бо номи Диёрбакр ба нафаре бо номи Бакр алоқамандӣ дорад. Дар асар омадааст: “*Ва амир Ҳасанбек дар вақти муроҷиати ўз тариқи тадбиру*

эҳтиёт ӯро гофил сохта, ногаҳон ба дараи кӯҳе дар ҳудуди **Диёрбакр** ба
сари Ҷаҳоншиоҳ ронд...” [1, 427].

Султонмайдон: аз ҷузъҳои “султон” ва “майдон” таркиб ёфтааст ва чун топоними мураккаб дар асар мавриди корбурд қарор гирифтааст: “...Ва қувватеву шавкате ёфтанд ва аспони галлаи султон Абусаидхон ва Ҳоча Алоуддин Муҳаммадро низ қариб ба се ҳазор асп, ки дар уланги Родикон ва **Султонмайдон** буд, Абдураззоқ ба ҳуд рафта он аспонро масарруф намуд” [1, 264].

Урдубозор: аз ду ҷузъ таркиб ёфтааст: Урду дар фарҳангномаҳо чунин шарҳ дода шудааст: Урду: *т.-м.* 1. лашкар; 2. лашкаргоҳ, қароргоҳи қӯшун. 2. номи забони асосии мардуми Покистон ва як қисми аҳолии Ҳиндустон. Қисмати дуюм «Бозор» - маконест, ки он ҷо молу маводу масолеҳро ба савдо мегузоранд. Дар асар омадааст: “...Агар ба **Урдубозор** меовезӣ ва агар ба *Миср мефурӯшиӣ* ва агар тоҷи мукаллас мепӯшионӣ ва агар кулоҳи намадӣ, ҳокимӣ” [1, 254].

Каргасбол: аз вожаи “каргас” ва “бол” сохта шуда, топоними мураккабро ташкил додааст. Дар Фарҳанги забони тоҷикӣ дар шарҳи вожаи каргас омадааст: 1. Мурғи калони лошахӯр. 2. тири камони қадимӣ, каргасони гардун (*ё* фалак) ду ситора ба шакли каргас, ки онҳоро Насри Тоир ва Насри Воқеъ низ меноманд [130, 540]. Дар «Тазкират-уш-шуаро» оварда шудааст: “...Ҳаштод марди дигар бар султон ҷамъ шуданд ва қалъаи **Каргасболро** фатҳ карданд” [1, 149].

Чакмансарой: ин топоним низ аз ду исм таркиб ёфтааст. Чакман ба **маънои** матои рӯйпушӣ ва сарой маънои макон, қаср, иморати калонро дорад. Дар асар чунин истифода гардидааст: “Подиоҳи ислом лашкар ва аҳшомро аз рӯйи эҳтиишом ҷамъ намуд ва дар навоҳии Андаҳӯд ба мавзее, ки онро **Чакмансарой** номанд, сафҳои масоф рост карданд” [1, 486].

Самарқанд: дар асар “шахри Самарқанд”, “навоҳии Самарқанд” ба қалам дода шудааст ва аз нигоҳи соҳт мураккаб мебошад. Дар маъхазҳо омадааст: Самарқанд — яке аз шаҳрҳои қадимтарини дунё мебошад, ки дар асри VIII пеш аз мелод бунёд шудааст. Соли 2001 Самарқанд ба

фехристи мероси умумибашарии фарҳангии ЮНЕСКО дохил карда шудааст. Дар таърихи қадим Самарқанд пойтахти Давлати Суғди қадим буда, дар сарчашмаи хаттии «Авесто» номбар гардидааст.

Номгузории муосири Самарқанд аз калимаи суғдии «*Sm'rknδh*» бармеояд. Забоншиносон маъни *«asmara»* - санг ва *«қанд»* - шаҳр, яъне Самарқанд - «шаҳри сангин» маънидод мекунанд.

Самарқанд аз замонҳои қадим яке аз марказҳои асосӣ ва муҳимтарини тамаддуни Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Аксар воқеаҳои иҷтимоию сиёсӣ, таъриҳӣ, илмию адабӣ ва фарҳангии мардуми ориёӣ бо ин шаҳри тоҷикнишин алоқаи ногусастаний дорад. Бозёфтҳои бостоншиносӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳанӯз дар аҳди Кӯшониён (асрҳои I - IV мелод) Самарқанд шаҳри обод ва инкишофёфта будааст: осори биноҳои бошукуҳ, устоҳонаҳои ҳунармандӣ, ҳайкалчаҳои гилин, зарфҳои сафол, порҷаи зарф бо навиштаи суғдӣ инкишофи ҳунармандӣ ва маданий ин шаҳрро дар он замон тасдиқ мекунанд. Дар охири асри VI Самарқандро Хоқонии турк ва баъдан арабҳо (соли 712 м.) истило карданд [250]. Дар асар омадааст: *“Ва баъд аз он ба рафоҳият бар таҳти мулки Самарқанд нишаст ва маҳобату ному шуҳрати ў дар ақолим истиишҳор ёфт”* [1, 437].

Топонимҳои **Поймурғ** [1, 116], **Хуррамдара** [1, 102], **Астаробод** [1, 423], **Дайробод** [1, 462], **Дилобод** [1, 263], **Баҳробод** [1, 319], **Назлобод** [1, 416], **Султонобод** [1, 401], **Сӯфиобод** [1, 238], **Фарҳодцирд** [1, 379] низ ба ҳамин қолаб дохил мешаванд, ки дар асар мавриди корбурд қарор гирифтаанд.

б) Қолаби исму феъл: соҳташавии топонимҳо дар ин қолаб низ дар асар дучор гардидаанд, ки ҷузъашон исм буда, ҷузъи дигари онҳо аз феъл таркиб ёфтааст. Чунончи:

Дарбанд: аз ду ҷузъ: дар” – исм” ва “банд” – феъл таркиб ёфтааст. Дар фарҳангномаҳои муосир ин вожа ба ин тарик шарҳу тавзех ёфтааст:

1. танба, чӯбе, ки барои муҳкам кардани дар ба пушти он такя қунонида

мешавад; ғалақа, лўқидон. 2. ҳудуд, сарҳадди табиии мобайни ду вилоят ё мамлакат. 3. қалъа, ҳисор. 4. номи шаҳрест дар соҳили баҳри Хазар (Каспий) дар Кавказ [175, 328]. Аз рўйи соҳт агар ба ин номвожа назар андозем, метавон онро ба ду калимаи мустақилмаъно чудо кард. 1. Вожай «дар», ки маънояш маълум аст ва 2. Вожай «банд» - аз феъли бастан. Яъне аз ду калима таркиб ёфта, ҳар кадоми ин вожаҳо дори маъно мебошанд ва дар ҳамбастагӣ номвожай мураккабро ташкил додааст. Номвожай ҷуғрофии дигари ин сарзамин Дарбанд аст, ки номи деха буда, аз нигоҳи соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои дар ва банд таркиб ёфтааст ва маънои луғавиаш мавзеи тангнои баста аст ва мутааллиқи забони форсии тоҷикист.

Дар асар омадааст: “*Дар аснои он ҳол Туқтамишхон аз Дарбанд қасди Табрез кард ва баъд аз фатҳи он диёр Шайхро ба фармони манкуҳаи хон ба диёри дашти Қипчоқ, ба шаҳри Сарой бурданд*” [1, 78].

Пӯстфурӯш – топонимияи мазкур низ аз исм – “пӯст” ва феъл: “фурӯш” таркиб ёфтааст. Дар асар ҳамчун номи қария истифода гардидааст. “Ва ҳашт ҳазор марди савора ва пиёдаро дар сабоҳ дар қаряи Пӯстфурӯш, ки ҳамроҳи Амир Муҳаммади туркман буданд...” [1, 248].

в) Қолаби сифату исм: номҳое, ки аз сифату исм таркиб ёфта, топонимҳои мураккабро сохтаанд ва ҳам баръакс.

Қабудҷома: аз ҷузъҳои “кабуд”–ранги нилий, осмоний, лочвардӣ ва “ҷома”–либос таркиб ёфтааст ва дар асар чун номи кӯҳсор истифода гардидааст. Чунончи: “*Аз ҳудуди кӯҳсори Қабудҷома хоҷаро гирифтанид ва ба шаҳодат расониданд*” [1, 263].

Тирноб: низ чун топоними мураккаб аз ҷузъи исмии “тир” ва ҷузъи сифатии “ноб” – тоза, нав, пок, таркиб ёфтааст ва дар асар чунин мавриди корбурд қарор гирифтааст: “*Ва дар ҳудуди Тирноб мин аъмоли Бодғис ҳарб афтоҳ ва зафар Улуғбеки Гӯраконро буд ва тамомии Ҳуросонро мусаххар соҳт*” [1, 338].

г) Қолаби шумора ва исм:

Ин қолаби сохташавии топонимҳо низ дар асар дучор омаданд ва нисбат аз қолаби исму сифат зиёдтар ба назар расиданд. Чунончи:

Ҳазорасп: ин тпоним аз ҷузъи шуморавии “ҳазор” ва ҷузъии исмии “асп” сохта шудааст ва дар асар ҳам чун номи навоҳӣ ва ҳам чун номи қалъа мавриди корбурд қарор гирифтааст ва аз ду калимаи мустақил, ки ҳар яки онҳо дорои маъно мебошанд, таркиб ёфтааст. Муаллиф «Тазкират-уш-шуаро» овардааст: “*Ва кинаи қадим дар дили султон буд ва чун муддати муҳосира имтидод пайдо кард, Отсиз қуввати муқовимат надошт, ба шаб аз қалъа бигурехт ва қалъаи Ҳазорасп ба дасти султон фатҳ шуд ва Ватвот пинҳон гашт*” [1, 102].

Чаҳорработ: чаҳор+работ, аз ҷузъи шумора ва исм сохта шудааст. Топоними мазкур низ аз ҷиҳати соҳи мураккаб буда, дар ин тпоним “работ” маъни “ҳавлӣ ё маҳалли истиқомати мусофирон, корвонсарой, мусофириҳона” [176, 109]-ро дорад. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар асараши овардааст: “*Аз роҳи Ҷаҳорработ ва Язд оҳанги Ироқ намуд*” [1, 380].

Панҷоб: аз ҷузъи “панҷ”-шумора ва “об”-исм таркиб ёфтааст. Дар асар чун номи деҳа мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар асар омадааст: “*Шоҳзода Бобур азимати ҷониби тарокимаро фасҳ намуд ва аз қишилоқи Султонободи Ҷурҷон ба қасди султон Абусаид лашкар ба ҷониби Самарқанд қашид ва аз Панҷоби Ҷайҳун убур карда...*” [1, 401].

Аз таҳлилу баррасиҳо маълум мегардад, ки топонимҳои мураккаб низ мавқеи истифодабарии хоси худро доранд ва бо қолабҳои гуногун сохташавии топонимҳо дар асар дучор омадаанд. Чунин тарзи номгузории топонимҳо аз андешаҳои тоза, интихоби дуруст, такя ба нозукиҳои мавзеи ҷуғрофӣ, риояи меъёрҳои забони адабии форсии тоҷикӣ ба шумор меравад, ки гузаштагони мо чи андоза дар номгузорӣ дақиқназару нозукбин будаанд.

2.2.5. Топоним-ибораҳо

Гурӯҳи дигари топонимҳои асарро топонимҳои таркибӣ ё дар шакли ибора ташкил мёдиҳанд. Ин гуна топонимҳо аз ду ҷузъ таркиб ёфта, аксанӣ ҷузъҳо ба ҳамдигар бо бандаки изоғӣ алоқаманд гардидаанд. Чунин намуди топоним-ибораҳо низ корбурди хосай худро доранд.

Ироқи Аҷам: топоними таркибӣ буда, аз ду ҷузъ сохта шудааст ва ба Аҷам тааллук доштани Ироқро ифода менамояд. Дар асар зиёда аз 15 маротиба дар ҳамин шакл истифода гардидааст: “*Аммо Маҷдуddавла баъд аз вафоти падар ҳафдаҳ сол дар Ироқи Аҷам ва Дайлам салтанат кард ва миёни ў ва Султон Маҳмуди Фазнавӣ танозуъ буд*” [1, 58].

Боғи Зоғон: топоними мазкур аз ҷузъи “Боғ” ва “Зоғон” сохта шудааст ва аз рӯйи маъно боғеро ифода мекунад, ки зиёдтар дар он парандай зоғ дида мешуд ва шояд аз рӯйи ягон аломати дигари ин паранда ба ин боғ чунин ном гузоштаанд. Ба ҳар сурат, аз рӯйи шакли соҳташавӣ топоними таркибӣ мебошад. Муаллифи асар овардааст: “...*Ва субҳи козиб ба хиёбони Ҳирот даромад ва ба таъчил ба дари Боғи Зоғон ронд*” [1, 435].

Санги Буст: дигаре аз номвожаҳои таркибии асар ба ҳисоб рафта, номи работро ифода мекунад ва аз ду ном таркиб ёфтааст. Дар асар як маротиба мавриди корбурд қарор гирифтааст: “*Дигар имороти работи Санги Буст аст ва зикри он низ ба маҳалли худ марқум шуд*” [1, 462].

Сурҳоби Табрез: дар асар бо ин топоним ҳам номи вилоят ва ҳам номи мамлакат ёдрас гардидааст ва вожаи “сурҳоб” маъни “гулгун, роза, сурхӣ, моддаи сурханге, ки занон ба рӯйи худ мемоланд”-ро ифода менамояд ва ҳам навъе аз мурғобиро низ ифода менамояд. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “*Асли ҳазрати сиёдатмаобии маорифдастгоҳӣ аз Озарбойҷон аст ва манишаву мавлиди муборакаши вилояти Сурҳоби Табрез аст*” [1, 323].

Ҷӯйи Мӯлиён: дар адабиёт ва умуман дар байни хосу ом ин гидроним бо шеъри устод Рӯдакӣ хеле маълуму маъруф аст ва дар асар низ дар шарҳи аҳволи устод Рӯдакӣ мавриди корбурд қарор гирифтааст. Аз нигоҳи соҳт номвожаи таркибӣ мебошад:

*Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме,
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме* [1, 49].

Султонободи Ҷурҷон: топоними Султонобод, ки дар асар номи деҳаро ифода менамояд, аз аз нигоҳи мансубият ба Ҷурҷон мутааллиқ буда, чун топоними таркибӣ дар асар як маротиба истифода гардидааст. Чунончи: “*Шоҳзода Бобур азимати ҷониби тарокимаро фасҳ намуд ва аз қишилоқи Султонободи Ҷурҷон ба қасди султон Абӯсаид лашкар ба ҷониби Самарқанд қашид*” [1, 401].

Фарғонаи Туркистон: номвожаи мазкур чун топоними таркибӣ ё дар шакли ибора ба ҳисоб рафта, ҷузъҳои он тавассути бандаки изофиӣ ба ҳамдигар алоқаманд гардидаанд ва ба Туркистон мутааллиқ будани Фарғонаро ифода менамояд. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар шакли таркибӣ аз ин ном як маротиба истифода намудааст: “*Ва фозили замони худ Асирудини Ахсикатӣ, раҳматуллоҳи таъоло алайҳи, муосири Хоқонӣ буда ва аз диёри Фарғонаи Туркистон бо орзуи мушиоираи Хоқонӣ оҳангӣ мулки Шарғон кард*” [1, 93].

Фашорӯди Рай: номвожаи таркибӣ буда, номи мавзеи ҷуғрофиро ифода менамояд, ки дар шакли ибора истифода гардидааст. Фашорӯд номи маҳалlest, ки дар Рай мавҷуд аст ва топоними мазкур бо бандаки изофиӣ ба ҳам алоқаманд гардидааст. Дар асар омадааст: “...Чунонки зикр рафт ва бузургони Исфаҳонро сиёсат фармуд ва дар **Фашорӯди Рай** қишилоқ муайян соҳт” [1, 378].

Панҷоби Ҷайхун: гидроними мазкур дар асар дар шакли таркибӣ мавриди корбурд қарор гирифтааст ва муаллифи асар аз ин номвожа як маротиба ба ин тарз истифода намудааст: “*Ва аз Панҷоби Ҷайхун убур карда, дар шуҳури санаи самонина ва ҳамсина ва самона миата балдаи маҳфузай Самарқандро муҳосира кард...*” [1, 401].

Фароҳи Систон: чун номи вилоят дар асар истифода гардидааст ва аз рӯйи соҳт топоними таркибӣ мебошад. Дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: “*Подшоҳи рӯзгор ба элгор дар пайи шоҳзода Абубакр афтод ва шоҳзода Абубакр аз вилояти Фароҳи Систон ба роҳи биёбон азимати Туршез ва Сабзавор намуд*” [1, 490].

Хуррамдараи Хабушон: топоними таркибӣ буда, тавассути бандаки изофии “-и” таркиб ёфтааст ва ишора ба мавзеест бо номи “Хуррамдара”, ки ба Хабушон тааллуқ дорад. Номвожаи “Хуррамдара” имрӯз ҳам дар ҷойномҳои мавзеъҳои ҷуғрофии ҳудуди Тоҷикистони имрӯза дучор мегардад. Муаллифи асар аз номи ҷойномаи “Хуррамдара” як маротиба ва “Хабушон” чор дафъа истифода кардааст. Чунончи: “...*Ва Рашид аз Тирмиз қасди мулозимати Отсиз кард ва дар Хабушон ба муаскари Отсиз расид ва муддате мусоҳиби Отсиз буд. Ногоҳ Отсиз дар Хуррамдараи Хабушон ба муфочо даргузашт*” [1, 102].

Қаҳистони Дайлам: аз ин номвожаи ҷуғрофии таркибӣ муаллифи асар ҳамагӣ як маротиба истифода намудааст ва аз рӯйи таркиби ин ҷойнома маълум мегардад, ки мавзее бо номи “Қаҳистон” дар ҳудуди Дайлам ҷойгир будааст. Муаллиф овардааст: “*Ҳасан ба фаросат дарёфт ва аз хонаи раис бигурехт ва қасди қалъаи Аламут, ки дар Қаҳистони Дайлам аст, кард ва ба ибодат машгул шуд ва кутволи қалъаро бифирефт ва муриди худ соҳт ва ҳамвора дар беруни қалъа дар магора сокин будӣ ва ба зуҳду тоат иштиғол доштӣ*” [1, 145].

Ҳисори Ҳатлон: ин номвожа низ аз ду исм иборат буда, ба гурӯҳи топонимҳои таркибӣ дохил мешавад ва муаллиф дар асар онро як маротиба, дар ишора ба роҳи тарафи ин мавзеъ истифода намудааст. Чунончи: “*Ҳабари таваҷҷуҳи ҳазрати аъло аз Марви Шоҳҷон ба Ҳирот истимоъ намуда, субот наёфт ва аз изтиорор фирор намуда, роҳи Ҳисори Ҳатлон пеш гирифт*” [1, 479].

Пули Оби Равшан: топоними таркибии мазкур аз се ҷузъ иборат буда, дар асар як маротиба истифода гардидааст. Чунончи: “*Мирзо*

Улугбеки Гӯракон чорае ҷуз инсироф надид ва ба вақти азимати Ироқ аз Пули Оби Равшан, ки аз тавобеи Ҷувайн аст, муроҷиат намуд” [1, 339].

Чунин мисолҳо дар асар метавон зиёд дучор омад, ки номвожаҳо дар шакли ибора сохта шудаанд ва топонимҳои таркибии асарро ташкил медиҳанд. Чунончи: **Дарбанди Шуққон** [1, 381], **Қўшки Зар** [1, 378], **Қалъаи Сафедванд** [1, 269], **Гармсери Кирмон** [1, 489], **Қаҳистони Рай** [1, 58], **Дачлаи Бағдод** [1, 294], **Кавалони Бодғис** [1, 438], **Қўҳҳистони Ҳирот** [1, 138] ва амсоли инҳо дар асар корбурди худро доранд.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ аз нигоҳи таркиб сода, сохта, мураккаб ва таркибири ташкил дода, ҳар кадоми онҳо корбурди хоси худро доранд.

Хулюсаи боби дуюм

Таҳлили забонӣ, баромади топонимҳо, шарҳу тафсири қабатҳои забонӣ ва сохтори калимасозии топонимҳо кори муҳим дар ономастикашиносӣ мебошад. Барҳақ аст андешаи муҳаққиқи номшинос Чернияховская, ки: "...барои таҳқиқи мавзеъҳои ҷуғрофӣ таснифоти калимасозӣ ва ҳам лексикӣ-семантиկӣ зарур мебошанд, зоро ки аввалий барои таҳлилу омӯзиши калимасозии топонимҳо ва микротопонимҳо имконоти мусоид фароҳам орад, дуюмӣ барои кушодани ғановати номвожаҳои мардумӣ, ки унсурҳои алоҳидаашон метавонистанд аз байн раванд, ёрӣ мерасонад. Ҳамчунин, барои омӯзиши дуруст ва фаҳмиши хубтари таърихи мардуми минтақаи мавриди назар мусоидат мекунад.

Муайян намудани қабатҳои забонии топонимҳо дар асарҳои таърихӣ аз манфиат ва муҳиммият ҳоли набуда, балки муносибати миллати қадимаи мо бо дигар ҳамсоякишварҳоро муайян менамояд. Ҳамзамон, воридшавии калимаҳои иқтибосӣ ба ҳар як забон хос аст ва ба ин васила ба забон роҳ ёфтани номҳои ҷуғрофӣ низ дар асарҳо таҷассуми худро ёфтааст.

Лозим ба қайд аст, ки муайян намудани сохтор ва таркиби номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ аз бисёр ҷиҳат муҳим буда, дар асарҳои бадеиу ҷуғрофӣ ва таъриҳӣ дар баробари таҳлили қабатҳои забонии онҳо, ҳамзамон, соҳт ва шакли онҳоро низ мавриди пажуҳиш қарор додан аз манфиат холӣ нест. Дар ин бора топонимшиноси варзида, олиму муҳаққики нотакрор А. Л. Хромов барҳақ иброз доштанд, ки: «Номҳои ҷуғрофӣ дар заминай маводи ин ё он забон ташаккул меёбанд ва ба қонуну қоидаҳои дохилии забони алоҳида мутобиқ мегарданд, хусусияти лугавӣ қасб мекунанд. Таҷдиди сохтору маънни ибтидоии онҳо марҳалаи интиҳоӣ ва мушкилтар аз ҳамаи марҳалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи номи ҷуғрофӣ мебошад» [129, 76, 82]. Ё худ олими номшинос Карпенко дуруст қайд намудааст, ки: “Таҳқиқу омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо аз ҷиҳати сохтор ва шакли грамматикӣ масъалаи хеле муҳим буда, ба ин восита муҳаққик метавонад, ки аз як тараф, ба проблемаҳои асосии решашиносӣ наздик шавад, аз тарафи дигар, дар баробари он ба муайян кардани худи фахмиши сарнавишти номвожаҳои ҷуғрофӣ имконият пайдо мегардад”.

Ин аст, ки мавриди пажуҳиш қарор додани қолабҳои калимасозӣ дар номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ ҷиҳати ҳаллу фасл намудани масъалаҳои калимасозии таъриҳӣ, ки то ба ҳол дар забоншиносии тоҷик ба таври густарда мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст, маводи фаровонеро пешкаш ҳоҳад намуд ва барои ташаккул ва рушд додани меъёрҳои калимасозии забони адабии ҳозираи тоҷик такони тоза ҳоҳад баҳшид.

ХУЛОСА

Натижаҳои асосии илмии диссертатсия

Мусаллам аст, ки илми ономастика, бахусус ономастикаи тоҷик, аллакай роҳу равиши маҳсуси худро қасб намудаву дар баррасии ном ва номгузорӣ таҳқиқоти муҳимму назаррас анҷом дода шудаанд. Қисматҳои гуногуни ин илм, аз ҷумла топонимия дар таҳқиқоти олимони соҳа инъикоси илмии худро ёфта, дар атрофи онҳо асару мақола, монографияву корҳои гуногуни илмӣ омода ва ба нашр расонида шудаанд. Метавон ғуфт, ки илми топонимия имрӯз такмил ёфта, равишҳои гуногуни омӯзиши он пешниҳод ва аз ҷониби забоншиносон қабул гардидаанд.

Андешаи муҳаққиқони соҳа, ки топонимика «забони замин»-ро меомӯзад, событшуда аст. Дар ин бора мулоҳизаи номшиноси машхури қарни XIX-и рус Н. И. Надеждин бисёр бамаврид мебошад, ки навиштааст: «Топонимика забони замин аст, замин бошад, китобест, ки дар он таърихи инсоният бо феҳристу истилоҳоти ҷуғрофӣ сабт карда мешавад».

Муҳиммияти топонимия дар он аст, ки маҳз онҳо маҳсули эҷоди ҳалқ буда, инъикосгари фарҳангу маданият, тамаддун ва расму оинҳои ҳар як ҳалқу қавмият мебошанд. Ҳалқ барои номгузорӣ намудани ин ё он мавзеи ҷуғрофӣ ягон ҳусусияти назарраси онҳоро ба назар гирифта, дар такя ба он мавзеъро ном мебарад ва аз насл ба насл онро интиқол медиҳад. Дар ин бора номшиноси рус Я. К. Гrot дуруст ишора кардааст, ки номҳои ҷуғрофӣ ё топонимия ба ҳеч ваҷҳ тасодуфӣ ва орӣ аз ҳар ғуна маънӣ нестанд. Дар онҳо бештар аз ҳама ё ягон аломати мавзеъ, ё ҳусусияти ба ҳуд ҳоси маҳал, ё ишорае перомуни ба вуқӯъ пайвастани мавзеъ ва ниҳоят, ҳолате ки бештар ё камтар барои заковат ё тасаввурот ҷолиб бошад, инъикос мегарданд.

Бо дарназардошти ин, мавриди корбурд ва таҳқиқоти илмӣ қарор дода шудани топонимияи «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи

Самарқандӣ аз бисёр ҷиҳат муҳим ва саривақтӣ мебошад ва аз мавзуъҳои дархӯри омӯзиш ва пажуҳиш ба ҳисоб меравад. Тавре ишора шуд, «Тазкират-уш-шуаро» аз асарҳои беназири адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ба шумор рафта, маълумоти муғидро барои наслҳои баъдина дар худ ҷой додааст. Дар баробари доштани забони фасеху равон, ҳамзамон барои номшиносии тоҷик ва муҳаққиқони номшинос беҳтарин сарчашма ва дорои маводи мұйтамади топонимӣ арзиши вижай илмиро дорад. Гарчанде ки асар барои адабиётшиносон, таърихнигорону ҷуғрофиядонон низ на кам аз дигар асарҳои ба меросмонда қиммат дошта бошад, номҳои ҷуғрофии дар асар истифодагардида санъати номгузории миллати тоҷикро дар давраҳои пеш таҷассум менамояд.

Дар таҳқиқи ҳозир, ки топонимияи «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ анҷом ёфта, метавон ба чунин натиҷаҳо ноил гардид:

1. Қабл аз ҳама, топонимияи «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ барои равшанӣ андохтан ба масъалаҳои печидаи номшиносии таърихии форсии тоҷикӣ аҳаммияти бузурги назарию амалӣ дорад, зеро бархе аз онҳо агар дар асрҳои X-XV номгузорӣ гардида бошанд, қисмати дигари онҳо таърихи тулонӣ дошта, дар шеъри шуарову уданбо умри дубора ё умри ҷовидона ёфтаанд.

2. Топонимияи асари мазкур ҳамчун маводди пурқимати таърихӣ - ҷуғрофӣ барои муайян намудани таркиби луғавии забони форсӣ-тоҷикии асрҳои X-XV ба ҳисоб меравад.

3. Топонимияи асар ба мазмуну мундариҷа ва ғояи он робитаи ногусастани дошта, ҷиҳати дарки моҳияти бисёр воқеаҳои таърихии даврони пеш, ҷуғрофияи таърихии Осиёи Миёна ва гирду атрофи он аз манғиат ҳолӣ наҳоҳад буд.

4. Маҷмуи номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар аз таърихи ташаккулёбии фарҳангӣ номгузории миллати кӯҳанбунёди тоҷик шаҳодат дода, иртиботи фарҳангии онҳоро бо ҳалқҳои дигар баръало инъикос менамоянд.

5. Чун «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ топонимҳои зиёди давраҳои гуногунро дар худ ҷой додааст, таҳқиқи илмӣ ва ҷамъоварии бонизоми онҳо барои таҳияи луғатномаҳои топонимӣ дар оянда хизмати босазо ҳоҳад намуд.

6. Пажуҳиш дар самти номшиносии мавзеъҳои ҷуғрофӣ дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ нишон медиҳад, ки дар асар қисматҳои топонимия, аз қабили ойконимия, гидронимия, оронимия ва дигар зербахшҳои он корбурди васеъ доранд ва дар баррасии мавзуъ ва қушодани масъалаҳои аз ҷониби муаллифи асар банақшагирифташуда ҷойгоҳи маҳсусро ишғол намудаанд.

7. Таҳқиқи забонии номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар муайян менамояд, ки дар баробари истифодаи васеи топонимҳои эрониасл, ҳамзамон номҳои ҷуғрофии дигар ҳалқу қавмият низ корbast гардидаанд ва ин таърихи дуру дароз доштани муносибатҳои ҳамҷавории мардумони Осиёи Миёна ва ҳудуди гирду атрофи он бо ҳамсоякишварҳоро муқаррар месозад.

8. Таҳлили соҳтори топонимҳо нишон медиҳанд, ки номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии дар асари Давлатшоҳи Самарқандӣ истифодашуда аз нигоҳи соҳт сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ буда, ҳар қадоми ин намудҳои топонимҳо мавқеи маҳсуси корбарии ҳудро доранд.

9. Номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асари мазкур барои рушд ва ташаккули масъалаҳо ва паҳлуҳои омӯҳтанашудаи лексикологияи таърихии забони даврони классикӣ маводи арзишманди илмӣ ба шумор мераванд.

10. Таҳлили топонимҳои асар маълум менамояд, ки номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ба ташаккули вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, муносибати таърихии ҳалқҳои ҳамҷавор, ҳодисаву воқеаҳои гуногуни сиёсӣ, маданий ва фарҳангӣ робитаи қавӣ дошта, инъикосгари давраҳои таърихӣ мебошанд.

11. Аз таҳқиқу баррасии номҳои мавзеъҳои асар метавон ба чунин натиҷа расид, ки номвожаҳои ҷуғрофии ин ё он маҳал ва ё

минтақа бо амри тасодуф ва худ ба худ пайдо нашудаанд, балки заминае ва ё сабабе дар пайдоишу ташаккули ҳар як номи мавзеъ мавчуд аст.

12. Маълум гардид, ки аксари номҳои мавзеъҳои ҷуғрофие, ки ҳангоми баёни шарҳи ҳоли шуарою удаво ва ҳамзамон, дар намунаи таълифоти онҳо мавриди корбурд қарор гирифтаанд, дар номномаи муосири тоҷик низ фаъолу серистеъмол буда, дар мавзеъҳои бисёр манотики Тоҷикистон имрӯз ҳам бо ҳамин номҳо истифода мешаванд.

Албатта, пажуҳишу таҳқиқи топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ барои тамоми илмҳои замон, аз қабили таъриху фалсафа, забону адабиёт, ҷуғрофияву фарҳангшиносӣ аҳаммияти бузурги амалӣ дорад ва муаллифи асар аз он нобигагонест, ки бо асари арзишмандаш дар дили садҳо суханварону сухансанҷони баъдӣ абадан маскан гирифтааст.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО

Чиҳати пешниҳоди тавсияҳо вобаста ба истифодаи амалии натиҷаҳои бадастомада аз натиҷаи таҳлилу таҳқиқи мавзуи мазкур метавон иброз дошт, ки:

1. Қабл аз ҳама кори диссертатсионӣ ва натиҷаҳои бадастомадаи илмӣ-таҳқиқотии онро метавон дар самтҳои забоншиносӣ, таърих, этнография, ҷуғрофия, лексикография ва тарзи ном ва номгузорӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор дод;

2. Маводи кори диссертатсиониро метавон дар таҳия ва омода намудани фарҳангҳои топонимӣ, таълифи дастурҳои таълимӣ оид ба номшиносӣ, тадриси курси маҳсус оид ба «Тазкират-уш-шуаро» ва номвожаҳои ҷуғрофӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ ба таври васеъ истифода намуд.

3. Натиҷаҳо ва маводди кори диссертатсиониро метавон зимни баргузории машғулияти фанни таърихи забони адабии тоҷикӣ, лексикология ва қисматҳои он (лексикография, этимология) фонетика, ономастика ва дигар илмҳои забоншиносӣ дар факултетҳои филологияи

точики макотиби олии Ҷумхурии Тоҷикистон ба таври густАрда истифода кард.

4. Аз маводи ҷамъовардаи кори диссертационӣ метавон ҳангоми таҳлилу баррасӣ, шарҳу тафсир ва номгузории минтаҳои гуногуни Ҷумхурии Тоҷикистон истифода намуд.

5. Натиҷаи таҳқиқотро дар равшани андохтан ба фарҳанги номгузории қадимаи миллати тоҷик метавон истифода намуд ва ҳамзамон онро бо фарҳанги номгузории муосир муқоиса кард.

Ҳамин тарик, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ дар баробари маълумот додан оид ба ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти адибони бузурги форсии тоҷикӣ, инчунин дар масъалаи ном ва номшиносӣ низ аз аҳаммият холӣ нест ва чун сарчашмаи мұтамад ҷиҳати таҳқиқ ва баррасии номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асрҳои X-XV ва даврони пештар барои наслҳои имрӯз ва баъдӣ хизмат хоҳад намуд.

ФЕХРИСТИ АДАБИЁТ:

I. Манбаъ:

- [1]. Самарқандӣ Ҷавлатшоҳ. Тазкират-уш-шуаро [Матн] / Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ. Таҳияи Муҳлиса Нуруллоева. – Ҳуҷанд: Ношир, 2015. – 544 с.

II. Адабиёти илмӣ:

A) ба забони тоҷикӣ

- [2]. Абдулло, Фотех. Номнома [Матн] / Фотех Абдулло. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 70 с.
- [3]. Абусаид, А. Г. Зайн-ул-ахбор [Матн] / А. А. Гардезӣ. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 416 с.
- [4]. Авесто. Кӯҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ [Матн] / Гузориш ва пажуҳишии Ҷалили Дӯстҳоҳ, таҳиягар Муаззами Диловар. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 662-663.
- [5]. Айнӣ, С. Куллиёт, Ҷ. 12. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 564 с.
- [6]. Алимӣ, Ҷ. Таҳлили лингвистии микротопонимияи ҳавзаи Сурхоб (ноҳияи Ховалинг ва Совети вилояти Ҳатлон] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1993. – 145 с.
- [7]. Алимӣ, Ҷ. Ташаккул ва таҳаввули топонимияи минтақаи Қӯлоб [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 170 с.
- [8]. Алимӣ, Ҷ. Топонимика / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 63 с.
- [9]. Алимӣ, Ҷ. Ономастика (назария ва амалия) [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе: Адабиёт, 2017. – 546 с.
- [10]. Алимӣ, Ҷ. Технологияи ономастика [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе: Адабиёт, 2017. – 238 с.
- [11]. Анварӣ, С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома» [Матн] / С. Анварӣ. – Душанбе: Маориф, 1994. – 117 с.

- [12]. Аҳадов, Ҳ. Исмҳои хос ва шарҳи онҳо [Матн] / Аҳадов Ҳ. // «Фарҳанги Рашидӣ» ҳамчун асари лексикографӣ. –Душанбе: Дониш, 1981. – С. 47-51.
- [13]. Аюбова, М. Номҳои сохта дар антропонимияи тоҷик (дар мисоли навоҳии Шаҳритусу Қубодиён) [Матн] / М. Аюбова // Паёми Донишгоҳ. –Душанбе, 1999. – №1. баҳши 2. – С. 38-44.
- [14]. Аюбова, М. Сухане ҷанд дар бораи этимологияи поэтонимияи қадими тоҷик [Матн] / М. Аюбова. –Маърифат, 1999. – № 7–8. – С. 7-9.
- [15]. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос (калимоти арабӣ дар забони тоҷикий) [Матн] / Т. Бердиева. –Душанбе: ДДТ, 1991. – 128 с.
- [16]. Faфуров, Б. F. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум [Матн] / Б. F. Faфуров. – Душанбе: Ирфон, 1983. –704 с. Китоби дуюм. Тоҷикон. Охирҳои асри миёна ва давраи нав. –Душанбе: Ирфон, 1985. – 416 с.
- [17]. Faфуров, Б. F. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав [Матн] / Б. F. Faфуров. –Душанбе: Ирфон, 2020. –884 с.
- [18]. Faфуров, О. Маънои ҳазору як ном. Монография [Матн] / O. Faфуров. – Душанбе: Маориф, 1987. – 176 с.
- [19]. Faфуров, О. Шарҳи исму лақабҳо [Матн] /O. Faфуров. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 160 с.
- [20]. Faфуров, О. Тағсири муҳтасари номҳои ҷуғрофӣ. Монография [Матн] / O. Faфуров. – Душанбе: Маориф, 1983. – 144 с.
- [21]. Давлатбеки Ҳ. Ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна [Матн] / Давлатбеки Ҳ. – Душанбе, 1998. – 152 с.
- [22]. Давлатов, Э. А. Қасас-ул-анбиё ва баъзе масъалаҳои ономастикай он [Матн] / Э. А. Давлатов. – Душанбе, 2017. – 112 с.

- [23]. Девонақулов, А. Асрори номҳои кишвар. Монография [Матн] / А. Девонақулов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 224 с.
- [24]. Додихудоев, Р. Х. Микротопонимияи Испечак [Матн] / Р. Х. Додихудоев // Масъалаҳои забони тоҷикӣ (маҷмуаи илмӣ. Ҷ.2). – Душанбе, 1992.
- [25]. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология [Матн] (зери таҳрири Ниёзмуҳаммадов Б.). – Қисми 1. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 452 с.
- [26]. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис. – Қисми 2 (китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи мактабҳои олий) [Матн]. – Душанбе: Маориф, 1984. – 328 с.
- [27]. Зикриёев, Ф. Забоншиносии тоҷик [Матн] / Ф. Зикриёев. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 163 с.
- [28]. Имомов, М. Таърихи Систон [Матн] / М. Имомов, Абдушукӯри А. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 352 с.
- [29]. Исмоилов, Ш. Назаре ба вожаҳои ҷуғрофӣ. Монография [Матн] / Ш. Исмоилов. – Душанбе, 1993. – 65 с.
- [30]. Исмоилов, Ш. Таҳлили лингвистии топонимҳо. Монография [Матн] / Ш. Исмоилов. – Душанбе, 1994. – 70 с.
- [31]. Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ [Матн] / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Собириён, 2010. – 280 с.
- [32]. Қурбонмамадов, С. Х. Поэтонимияи “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ (дар асоси маводди антропонимӣ) [Матн] / С. Х. Қурбонмамадов. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 164 с.
- [33]. Майнусов, Д. Ф. Антропонимҳои «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ. Монография [Матн] / Д. Ф. Майнусов. – Ҳуҷанд: Ношир, 2016. – 76с.
- [34]. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор. Монография [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 288 с.

- [35]. Маҳмадҷонов, О. О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 101 с.
- [36]. Маҳмадҷонов, О. О. Таҳлили гендерии антропонимияи баъзе манотики Тоҷикистон [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. - Гендер и общество ежемес. науч.- аналит. жур. Института открытого общ. Фонда Сороса в РТ. – Душанбе, 2004. – С. 10-21.
- [37]. Маҳмадҷонов, О. О. Гендер дар антропонимияи тоҷик [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов // Журнал фонда народонаселение ООН в РТ. – Душанбе, 2001. – 115 с.
- [38]. Маҳмадҷонов, О. О. Назаре ба топонимияи Ромит. Масъалаҳои забони тоҷикӣ [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе, 1992. – С. 100-106.
- [39]. Мирбобоев, А. Ҷамshed дар Бехruz [Матн] / А. Мирбобоев // Номаи пажуҳишгоҳ (маҷмуаи мақолот]. №1. – Душанбе, 2001. – С. 42-46.
- [40]. Мухторов, З. Таърихи забони тоҷикӣ [Текст]. З. Мухторов. – Душанбе, 2003. – 152 с.
- [41]. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот (Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот) [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе, 2003. – 148 с.
- [42]. Назарзода, С. Нақши вожаҳои иқтибосӣ дар забон [Матн] / С. Назарзода / Фишурдаи суханрониҳо дар конференсияи «Масоили иқтибос дар забони тоҷикӣ» (15-16.07.2003), 2003. – С. 20-22.
- [43]. Назарзода, С. Забон–сарнавишти миллат [Матн] / С. Назарзода Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад... (силсила мақолаҳои забоншиносӣ) –Душанбе. Ирфон, 2008. – С. 68-78.
- [44]. Насрадиншоев, А. Микротопонимияи Помири Шарқӣ [Текст] / А. Насрадиншоев. – Душанбе, 2005. – 122 с.
- [45]. Офаридаев, Н. Истилоҳоти ҷуғрофӣ дар топонимияи Кӯҳистони Бадаҳшон [Матн] / Н. Офаридаев // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – № 4, Душанбе, 2004. – С. 111-116.

- [46]. Офаридаев, Н. Ойконимияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон (Таҳқиқоти забоншиносӣ) [Матн] / Н. Офаридаев. – Душанбе, 2002. – 163 с.
- [47]. Офаридаев, Н. Поэтонимҳо дар рубоиёти Умари Ҳайём [Матн] / Н. Офаридаев // Паёми Донишгоҳи Ҳоруғ, 2012, бахши 2. № 10. –С. 23-28.
- [48]. Раҳмон, Э. Забони миллат-ҳастии миллат [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 516 с.
- [49]. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Монография [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1972. –78с.
- [50]. Садриддинов, С. Номи диёр – таърихи диёр. (Рисолаи илмию оммавӣ) [Матн] /С. Садриддинов. –Душанбе: Ирфон, 2000. – 91 с.
- [51]. Саймиддинов, Д. Баъзе мулоҳизаҳо дар атрофи калимаи «Озарбойҷон» [Матн] / Д. Саймиддинов // Маҷмӯаи илмӣ. №1. – Душанбе, 1975. – С. 70-73.
- [52]. Саймиддинов, Д. Вожаиносии забони форсии миёна [Матн] / Д. Саймиддинов. –Душанбе: Пайванд, 2001. – 310 с.
- [53]. Султон, Мирзо Ҳасан. Мушкилоти забони илм ва истилоҳот. – Душанбе: Дониш, 2015. – 324 с.
- [54]. Султон, Мирзо Ҳасан. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ. – Душанбе: Дониш, 2008. – 334 с.
- [55]. Султон, Мирзо Ҳасан. Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ. – Душанбе: Дониш, 2003. – 168 с.
- [56]. Тоиров, У. Баёзи намунаҳои осори хаттии тоисломӣ [Матн] / У. Тоиров, М. Солеҳов, Н. Муҳаммадҳоҷа, Душанбе. – 2010. – 245 с.
- [57]. Тӯраев, Б. Таҳқиқи вожагонӣ-маънӣ ва калимасозии микротопонимияи водии Яғноб [Матн] / Б. Тӯраев. Душанбе, 2010. – 223 с.
- [58]. Хоҷаев, Д. Гуфтори накӯ қуҳан нагардад [Матн] / Д. Хоҷаев. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. – 230 с.

- [59]. Хочаев, Д. Донишномаи муҳтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик [Матн] / Д. Хочаев. Душанбе, 2017. –303с.
- [60]. Хочаев, Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI [Матн] / Д.Хочаев. –Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – 344 с.
- [61]. Ҳайдарӣ, Ш. Мақолаҳои номшиносӣ [Матн] / Ш. Ҳайдарӣ. –Перм: Форвард, 2001. –168с.
- [62]. Ҳайдаров, Ш. Антропонимияи тоҷикони шимолу ғарби водии Фарғона (дар мисоли ноҳияи Ашт) [Матн] / Ш. Ҳайдаров. – Душанбе, 1991. – 270 с.
- [63]. Ҳалимов, С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри XI–XII) / С. Ҳалимов [Матн]. –Душанбе, 2002. – 96 с.
- [64]. Ҳалимов, С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри X) [Матн] / С. Ҳалимов. –Душанбе, 1979. – 101 с.
- [65]. Ҳомидов, Д. Топонимияи водии Кешруд [Матн] / Д. Ҳомидов.– Душанбе: Маориф, 2014. – 168 с.
- [66]. Ҳомидов, Д. Забони тоҷикӣ ва номшиносӣ. (Маҷмуаи мақолот. Маводди таълими) [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе: Сино, 2018. – 272 с.
- [67]. Ҳомидов, Д. Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзеъҳои таърихии тоҷикнишин (2018) [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2018. – 341 с.
- [68]. Шоев, Р. Ономастикаи «Самаки айёр» (тадқиқоти забоншиносӣ) [Матн] / Р. Шоев. –Душанбе: Ирфон, 2013. – 175с.
- [69]. Шодиев, Р. Масоили лингвистии номвожаҳои таърихии Ҳатлон [Матн] / Р. Шодиев. –Душанбе, 2016. – 118 с.
- [70]. Ҳудуд-ул-олам [Матн] / Ҳудуд-ул-олам. – Душанбе: Адиб, 2008. – 212 с.

Б) ба забони русӣ

- [71]. Абдунабиев, А. Лингвистический анализ топонимов региона Ура-Тюбе [Матн] / А. Абдунабиев. – Душанбе, 1992. – 23 с.

- [72]. Мирзоев, X. X. Таджикская и английская гиппологическая терминология в историческом сравнительном освещении [Текст] / X.X. Мирзоев. – Душанбе. Ирфон, 2010. – 152 с.
- [73]. Офаридаев, Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза [Матн] / Н. Офаридаев. – Душанбе: Дониш, 2000. – 234 с.
- [74]. Саймиддинов, Д. Лексикология среднеперсидского языка [Матн] / Д.Саймиддинов. – Душанбе, 2001. – 300 с.
- [75]. Фозилов, Д. Лексические особенности «Сафарнаме» Носира Хусрава: Автореф. дисс. канд. фил. наук [Текст] / Д. Фозилов. – Душанбе. Дониш, 2013. – 22 с. (на тадж. языке).
- [76]. Абаев, В. И. Из иранской ономастики [Текст] / В кн.: История иранского государства и культуры. К 2500-летию иранского государства. В. И. Абаев. –М.: Наука, 1971. – 350 с.
- [77]. Абаев, В. И. Из истории слов [Текст] / Жур.: Вопросы языкознания. / В. И. Абаев. –М.: АН СССР, 1958. N2. – 160 с.
- [78]. Абаев, В. И. Тюркские элементы в осетинской антропонимии [Текст] / Теория и практика этимологических исследований / В.И.Абаев. –М., 1985. – С. 23-28.
- [79]. Абодуллоева, С. Ю. Ономастика «Фарснаме» Ибна Ал-Балхи: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.22 [Текст] / С. Ю. Абодуллоева. –Душанбе, 2009. – С. 23.
- [80]. Андреев, М. С. Новые данные по установлению значения слова Фергана [Текст] / М. С. Андреев // Сообщения таджикского филиала АН СССР. – Вып. 24. – Сталинабад, 1950. – С. 34.
- [81]. Виноградов, В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды [Текст] / В. В. Виноградов. –М.: Наука, 1977. – 312 с.
- [82]. Гафуров, А. Имя и история: об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: словарь [Текст] / А. Гафуров. –М.: Наука, 1987. – 221 с.
- [83]. Гафуров, А. Г. Рассказы об именах [Текст] /А. Г. Гафуров. – Душанбе, 1968. – 140 с.

- [84]. Гафуров, А. Лев и Кипарис: о восточных именах [Текст] / А. Гафуров. –М.: Наука, 1971. – 240 с.
- [85]. Гафуров, А. Лично-собственные имена в таджикском языке. Диссер. канд. филол наук. [Текст]. – Душанбе, 1964. – 265 с.
- [86]. Гафуров, А. Рассказы об именах [Текст] / А. Гафуров. – Душанбе. – Ирфон, 1968. – 140 с.
- [87]. Гафуров, А. Таджикская антропонимия [Текст] / Личные имена в прошлом, настоящем, будущем /А. Гафуров. –М., 1970. – С. 278-283.
- [88]. Гафуров, А. Г. Аристотель Аллаха. Из истории антропонимии народов Средней Азии [Наука и жизнь] [Текст] / А. Г. Гафуров, 1971. N8. – С. 60-64.
- [89]. Гафуров, А. Г. Имена и их истории [Текст] / Жур.: Памир, 1979. N6. –С. 89-91.
- [90]. Гафуров, Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история [Текст] / Б. Г. Гафуров. –М.: Наука, 1972. – 664 с.
- [91]. Грантовский, Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии [Текст] / Э. А. Грантовский. –М.: Наука, 1970. – 394 с.
- [92]. Гребинкин, А. Д. Мелкие народности Заравшанского округа [Текст] / Русский Туркестан, Сборник изданные по поводу политехнической выставки– Вып. 2. –М., 1982.
- [93]. Додихудоев, Р. Х. История таджикского языка [Текст] / Р. Х. Додихудоев., Л. П. Герценберг. – Душанбе: Маориф, 1988. – 215 с.
- [94]. Додихудоев, Р. Х. Отражение древнеиранского корня «*x̥a(y)*» в топонимии Афганистана [Текст] / Р. Х. Додихудоев. – Известия АН Таджикской ССР. Серия 1(17), 1990. – С. 23-29.
- [95]. Додихудоев, Р. Х. Памирская микротопонимия [Текст] / Р. Х. Додихудоев. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 175 с.
- [96]. Додихудоев, Р. Х. Термины материальной и духовной культуры в топонимии Памира: Вопросы памирской филологии. – Вып.3. [Текст] / Р. Х. Додыхудоев. –Душанбе, 1985. – С. 108-120.

- [97]. Додихудоев, Р. Х. Лингвистический анализ микротопонимии Памира (на материале шугнано-язгулямской группы языков): дис... докт. фил. наук [Текст] / Р. Х. Додыхудоев. – Душанбе, 1979. – 337с.
- [98]. Додихудоев Р. Х. Проблемы изучения иранской топонимии [Текст] / Р. Х. Додихудоев // Восточное языкознание. –Душанбе, 1991. – С. 37-70
- [99]. Жучкевич, В. А. Общая топонимика [Текст] / В. А. Жучкевич. - 2 -ое изд. –Минск, 1968. – С. 40.
- [100]. Кубрякова, Е. С. Что такое словообразование? [Текст] / –М., 1965.
- [101]. Кузьмина, А. Н. Современная персидская антропонимия. Личные имена [Текст] / ДК А. Н. Кузьмина. –М. 1985. – 61:86. – 10/88 - 4.
- [102]. Курбонмамадов, С. Х. Семантико-стилистические особенности поэтонимии “Шахнаме” Абулкасыма Фирдоуси [Текст] / С. Х. Курбонмамадов. – Душанбе. Истеъдод, 2022. – 200 с.
- [103]. Лившиц, В. А. Согдийские слова в таджикском языке [Текст] / В. А. Лившиц. – Москва, 1963. – 168с.
- [104]. Мурзаев, Э. М. Изучение географических названий [Текст] / Э. М. Мурзаев. –М.,1950. – Т.2. – 648 с.
- [105]. Мурзаев, Э. М. Очерки топонимики [Текст] / Э. М. Мурзаев. –М.: Мысль, 1974. – 384 с.
- [106]. Мурзаев, Э. М. Тюркские географические названия [Текст] / Э. М. Мурзаев. –М: Вост. лит., 1996. – С. 56-100.
- [107]. Назарзода, С. Лингвистические особенности изучения классических письменных памятников (на примере «Аджоиб-ул-махлукот и гароиб-ул мавчудот» Асадии Туси). – Душанбе, 2004. – 332 с.
- [108]. Никонов, В. А. Среднеазиатские материалы для словаря личных имён [Текст] / Ономастика Средней Азии, –М., 1978. – С. 153-161.
- [109]. Никонов, В. А. Система личных имен [Текст] / В. А. Никонов / Имена народов мира. –М: 1967. – С. 5-22.

- [110]. Никонов, В. А. Имя и общество [Текст] / В. А. Никонов. –М.: Наука, 1974. – 286 с.
- [111]. Никонов, В. А. Формы Среднеазиатских фамилий [Текст] / В.А. Никонов / Ономастика Средней Азии. –Сборник статей. – Фрунзе: Илм, 1980. – 311 с.
- [112]. Оранский, И. М. Введение в иранскую филологию [Текст] / И. М. Оранский –М.: Наука, 1960. – 388 с.
- [113]. Оранский, И. М. Иранские языки [Текст] / И. М. Оранский. –М.: ИВЛ., 1963. – 204 с.
- [114]. Пейсиков, А. Л. Очерки по словообразованию персидского языка [Текст] / А. Л. Пейсиков. – Москва, 1973. – 200 с.
- [115]. Рак И. В. Миры древнего и раннесредневекового Ирана [Текст] / И. В. Рак. – Санкт-Петербург. – Москва, 1998. – 458 с.
- [116]. Растворгумова, В. С. Этимологический словарь иранских языков [Текст] / В. С. Растворгумова, Д. И. Эдельман. – Т.1. –М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 328 с. Т2. 2003. – 284 с. Т. 3, 2007. – 1157 с.
- [117]. Сайдов, М. Б. Ономастикаи Қуръон (таҳқики забоншиносӣ). – Душанбе: Матбаа, 2023. – 190 с.
- [118]. Сайдов, М. Б. Соҳти морфологӣ ва қабатҳои забонии антропонимҳои Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикӣ он) // Б. М. Сайдов. – Душанбе, Матбаа, 2020. – 112 с.
- [119]. Сайдов, М. Б. Вижагиҳои лугавӣ-маъноии топонимия дар Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикӣ он). –Душанбе: Матбаа, 2021. – 86 с.
- [120]. Саймиддинов, Д. Лексикология среднеперсидского языка [Текст] / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2001. – 300 с.
- [121]. Смирнова, Л. П. История Систана [Текст] / Л. П. Смирнов – Москва, 1974. – 573 с.
- [122]. Сулаймонов, С. Лингвистические основы топонимики в трудах арабского средневекового автора Якута ал-Хамави [XIII в]:

- автореф. дис... канд. филол. наук [Текст] / С. Сулаймонов. – М., 1979. – 20 с.
- [123]. Суперанская, А. В. Как вас зовут? Где вы живете? [Текст] / А. В. Суперанская – М., 1964. – 95 с.
- [124]. Султон, Мирзо Хасан. Язык науки и терминология. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 202 с.
- [125]. Суперанская, А. В. Восточные имена [Текст] / А. С. Суперанская / Ударение в собственных именах в современном русском языке. – М., 1966. – С. 108-115.
- [126]. Темуров, Д. Р. Антропонимия «Тысяча и одна ночь» (лингвистический аспект): автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.19 [Текст] / Д. Р. Темуров. – Душанбе, 2018. – 25 с.
- [127]. Фрай, Р. Наследие Ирана. Культура народов Востока. Материалы и исследования [Текст]. – М. Наука. – 1-е изд. – 1972. – 2-е изд. – М. Восточная литература, 2002. – 426 с.
- [128]. Холикназарова, С. Х. Ономастическое пространство поэзии Носира Хусрава [Текст] / С. Х. Холикназарова. – Душанбе, 2020. – 175 с.
- [129]. Хромов, А. Л. К вопросу о топонимике Матчи [Текст] / А. Л. Хромов. // Известия АН Тадж. ССР. ООН. №1. – Душанбе, 1963. – С. 76-82.
- [130]. Хромов, А. Л. Языковая ситуация Хутталя в древности и раннем средневековье / А. Л. Хромов. // История и культура Куляба. – Куляб, 1988. – С. 10-18. (13)
- [131]. Хромов, А. Л. Некоторые проблемы топонимического исследования Таджикистана [Текст] / А. Л. Хромов. // Изв. АН Тадж. ССР (отд. общ. наук). – Душанбе. – № 1. 1968. – С. 63-76.
- [132]. Хромов, А. Л. Говоры таджиков Матчинского района.1. [Текст] / А. Л. Хромов. – Душанбе, 1962. – 215 с.
- [133]. Хромов, А. Л. Согдийская топонимия верховьев Зеравшана [Текст] / А. Л. Хромов. // Топонимика Востока. – М., 1969. – С. 87-99.

- [134]. Хромов, А. Л. Топонимический калейдоскоп Зеравшана [Текст] / А. Л. Хромов // Памир. – Душанбе, 1969. – № 5. – С. 61-63.
- [135]. Эдельман, Дж. И. Об единой научной транскрипции для иранских языков [Текст]. –М., 1963. – 43 с.
- [136]. Эдельман, Дж. И. Основные вопросы лингвистической географии. На материале индоиранских языков [Текст]. –М: Наука, 1968. – 112 с.
- [137]. Эдельман, Дж. И. Сравнительная грамматика восточно-иранских языков [Текст]. Фонология. –М. Наука., 1986. – 230 с.

В) ба забони англисӣ

- [138]. Bahrami, E. Dictionary of the Avesta. V.1. – Balh, 1369. – 544 p.
- [139]. Bahrami, E. Dictionary of the Avesta. V.2. – Balh, 1369. – 1146 p.
- [140]. Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg. – 1904.
- [141]. Eilers W. Der Name Demawend, «Archiv Orientalni». XXII. – 2-3. – 1954.
- [142]. Gershevitch J. A. Grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954. – 461 c.
- [143]. Grundriss der iranischen Philologie. – Bd. II., 1904. – S. 498.
- [144]. Grundriss der iranischen Philologie. Bd. I. – Abt. 2, 1904. – S. 190 sg.
- [145]. Henning W. B. Sogdica. – London: The Royal Asiatic Society., 1940.
- [146]. Herzfeld, E. Zoroaster and his world. I-II volumes. –Princeton University Press, 1947.
- [147]. Lazard G., Grenet F., de Lamberterie C. Notes Bactrienne, in: SI, t. 13, 1984, fascicule 2. – P. 199-232.
- [148]. Markwart, J. A. Catalogue of the provincial capitals of Eran shahr. Pahlavi text, version and commentary. – Roma, 1931. – 120 p.
- [149]. Markwart, J. Wehrot und Aranq. – Leiden. – 1938. – S. 52.
- [150]. Morgenstierne, G. Etymological Vocabulary of Pashto. – Oslo, 1927. – P. 69.

- [151]. Morgenstierne. G. Indo-Iranian frontier Languages. vol. 11. – Oslo, 1938.
- [152]. Pokorny, J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 1-11. – Bern-Stuttgart, 1959.

III. Луғатномаҳо

A) ба забони тоҷикӣ

- [153]. Ализода, И. Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома» [Матн]. – Душанбе: Адиб, 1992. – 496 с.
- [154]. Асроров, Ш. Гударз [Матн] / ЭСТ. Ч.2. – Душанбе, 1980. – С. 53.
- [155]. Асроров, Ш. Сиёвуш [Матн] / ЭСТ. Ч.7. – Душанбе. 1987. – С. 145.
- [156]. Ашраф, А. Номнома [Матн] / А. Ашраф. – Душанбе, 2015. – 61 с.
- [157]. Баҳромӣ, Фараҳвашӣ. Фарҳанги паҳлавӣ [Матн]. – Эрон: Интишороти бунёди Фарҳанг. 24 (ба забони форсӣ).
- [158]. Бобомуродов, Ш. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ [Матн] / Ш. Бобомуродов, З. Мухторов. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2016. – 428 с.
- [159]. Ғиёсуддин Муҳаммад. Ғиёс-ул-луғот [Матн] / Муҳаммади Ғиёсуддин. Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи А. Нуров. Ч.1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.
- [160]. Ғиёсуддин Муҳаммад. Ғиёс-ул-луғот [Матн] / Муҳаммади Ғиёсуддин. Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи А. Нуров. Ч.2. – Душанбе. Адиб, 1988. – 416 с.
- [161]. Деххудо, А. Луғатномаи Деххудо [Матн] / А. Деххудо. – Техрон: Интишороти Донишгоҳи Техрон. – 2006. Ривояти электронии №4 (ба забони форсӣ).
- [162]. Ёҳакқӣ, М. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ [Матн] / М. Ёҳакқӣ. – Душанбе: Буҳоро, 2014. – 748 с.
- [163]. Ибн Албалҳӣ «Форснома» [Матн] / Ибн ал-Балҳӣ, Душанбе: Дониш, 1989. – 158 с.

- [164]. Қодириён, Р. Фарҳанги «Маснавии маънавӣ» (дафтари аввал) [Матн] / Р. Қодириён, Душанбе: – 2011. – 207 с.
- [165]. Мансурӣ, Растангорӣ Фасоӣ. Фарҳанги номҳои «Шоҳнома» [Матн] / Р. Ф. Мансурӣ // Ҷ.1. – Техрон: Муассисаи мутолиот ва таҳқиқоти фарҳангӣ, 1369. – 594 с. (ба забони форсӣ).
- [166]. Муин, М. Фарҳанги форсӣ [Матн] / М. Муин. Ҷ.1. – 6. – Техрон: Амири Кабир, 1363 (ба забони форсӣ).
- [167]. Муҳаммадҳусайн, Бурҳон. Бурҳони қотеъ [Матн] / Бурҳон Муҳаммадҳусайн. – Ҷ.1. – Душанбе: Адиб, 1993. – 416 с.
- [168]. Нуров, А. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ [Матн] / А. Нуров. – Душанбе: Маориф, 1990. – 368 с.
- [169]. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ (иборат аз ду чилд). – Ҷилди 1. [Матн] / А. Нуров. (А-О), Душанбе, 1983. – 540 с.
- [170]. Пошанг, М. Зебономҳои ориёӣ [Матн] / М. Пошанг. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 430 с.
- [171]. Тусӣ, Асадӣ. Луғати Фурс [Матн] / Асадии Тусӣ. Муқаддима, таҳия, таълиқот ҳошия, луғот ва феҳристи Нурруло Ғиёсов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2015.
- [172]. Фарзона, С. Фарҳанги ном [Матн] / С. Фарзона – Душанбе: Адиб, 2014. – 336 с.
- [173]. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 чилд) [Матн]. – Душанбе: Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ. 2010. (нашри дувум), Ҷ.1., - 996 с.
- [174]. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 чилд) [Матн]. – Душанбе: Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ. – 2010. (нашри дувум). Ҷ.2. – 1095 с.
- [175]. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX) Иборат аз ду чилд [Матн] / Дар зери таҳрири М.М. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ. –М.: Советская энциклопедия, 1969. Ҷ.1. –951, с.; Ҷ.2. – 952 с.

- [176]. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). – Иборат аз ду ҷилд [Матн] / Дар зери таҳрири М. М. Шукурев, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. – М.: Советская энциклопедия, 1969. Ҷ.2. – 952 с.
- [177]. Ҳомидов, Д. Фарҳанги муҳтасари гидронимҳои эрониасли Мовароуннаҳр [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2013. – 140 с.
- [178]. Ҳусайн, Шаҳиди Мозандаронӣ. Фарҳанги «Шоҳнома». Номи касон ва ҷойҳо [Матн] / Ҳусайн Шаҳиди Мозандаронӣ. Нашри Балх. – Бунёди Нишопур, 1337. – 814 с. (ба забони форсӣ).
- [179]. Шарофзода, Г. Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ (номҳои духтарона) [Матн] / Г. Шарофзода, С. Матробиён. – Душанбе: Истеъодод. Ҷ.1, 2017. – 184 с.
- [180]. Шарофзода, Г. Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ (номҳои писарона) [Матн] / Г. Шарофзода, С. Матробиён. Ҷ.2. – Душанбе: Истеъодод, 2017. – 184 с.
- [181]. Ҷӯраев, Р. Этимологияи 100 калима [Матн] / Р. Ҷӯраев. – Душанбе: Маориф, 1985. – 28 с.
- [182]. Энциклопедияи советии тоҷик [Матн] / Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. Ҷ.2. – Душанбе, 1980. – 640 с.
- [183]. Энциклопедияи советии тоҷик [Матн] / Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. Ҷ.3. – Душанбе, 1981. – 670 с.
- [184]. Энциклопедияи советии тоҷик [Матн] / Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. Ҷ.8. – Душанбе, 1988. – 303 с.
- [185]. Январ, Шукурии Самарқандӣ. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ [Матн] / Январ Шукурии Самарқандӣ. – Душанбе: – Эр – граф, 2010. – 392 с.

Б) Ба забони русӣ

- [186]. Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка [Текст] / В. И. Абаев. Т.1. – М. Л.: –Наука, 1958. – 655 с. Т.2. 1973. – 450 с. Т.3. 1979. – 360 с. Т.4, 1989. – 326 с.

- [187]. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст]/ О. С. Ахманова. –М.: СЭ., 1966. – 607 с.
- [188]. Географический энциклопедический словарь. [Текст]. –М.: С Э. – 1988. – 432 с.
- [189]. Древнетюркский словарь [Текст]. -Ленинград: Наука, 1969. – 715 с.
- [190]. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. В. Н. Ярцевой. –М.: Советская энциклопедия, 1990. – 683 с.
- [191]. Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь [Текст] / В. А. Никонов. –М.: – Мысль, 1966. – 304 с.
- [192]. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии [Текст] / Н. В. Подольская. –М.: – Наука, 1964. – 156 с.
- [193]. Растворгумова, В. С. Этимологический словарь иранских языков [Текст] / В. С. Растворгумова, Д. И. Эдельман. Том 1. –М.: Издательская фирма. Восточная литература. РАН, 2000. – 327 с.
- [194]. Рыбкин, А. И. Словарь английских личных имен: 4000 имен. 3-е изд. испр [Текст] / А. И. Рыбкин. –М.: ООО Издательство АСТ, 2000. – 224 с.
- [195]. Саймиддинов, Д. Словарь пехлевийских глаголов [Текст] / Д. Саймиддинов. –Душанбе: Дониш, 1992. – 72 с.
- [196]. Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка [Текст] / Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. –М.: Просвещение. 1971. – 542 с.
- [197]. Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков [Текст] / Д. И. Эдельман. – Т. У. –М.: Изд-во. Восточная литература. РАН. – 2011, 415 с.
- [198]. Этимологический словарь русского языка [Текст] / Под руководством и редакцией Н. М. Шанского. – Т.2. –М.: Изд.-во МГУ, 1982. – 471 с.

В) Ба забони хориҷӣ

- [199]. Arthur, Jefery. The forgein vocabulary of the Qur’ān – Leiden – Boston, 2007. – 311 p.
- [200]. Bahrami, E. Dictionary of the Avesta. V. 1. Balh, 1369. – 544 p.
- [201]. Bailey, H. W. Dictionary of Xotan Saka – Cambridge, 1979.
- [202]. Bartholomae, Chr. Altiranisches Wörterbuch/Chr. Bartholomae– Strassburg, 1904 - 2000 s. – 865. 3. – 314-315
- [203]. Bartholome, C. Altiranisches wörterbuch/C. Bartholome. Strasburg, 1904. – 638 p.
- [204]. Horn, P. Grundriss der neopersische etymologie. /P. Horn–Strassburg, 1893.–678 p.
- [205]. Turner, R. L. Acomparative dictionary of the Indo–Aryan languages – second impression. /R. L. Turner–London, 1973. – 9987 p.
- [206]. W. Walter. Printed in England. At the Oxford University Press. Impression of – 1927. – 336 p.

3. Фарҳангҳо

A) Ба забони тоҷикӣ

- [207]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома / Д. Алиакбар. Ч. 1. – Техрон, 1377. – 527 с.
- [208]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома / Д. Алиакбар. Ч. 8. – Техрон, 1341. – 605 с.
- [209]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома / Д. Алиакбар. Ч. 9. – Техрон, 1341– 500 с.
- [210]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ч. 15. – Техрон, 1341. – 396 с.
- [211]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ч. 26. – Техрон, 1341. – 478 с.
- [212]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ч. 28. – Техрон, 1341. – 400 с.
- [213]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ч. 30. – Техрон, 1341. – 399 с.

- [214]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома / Д. Алиакбар. Ҷ. 31. – Техрон, 1341. – 232 с.
- [215]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ҷ. 43. – Техрон, 1341. – 600 с.
- [216]. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома. / Д. Алиакбар. Ҷ. 50. – Техрон, 1341. – 334 с.
- [217]. Ализода, И. Фарҳанги муҳтасари «Шоҳнома» / И. Ализода – Душанбе: Адиб. 1992. – 492 с.
- [218]. Анварӣ, Ҳасан. Фарҳанги фишурдаи сухан / Ҳ. Анварӣ. Ҷ.1. – Техрон: Сухан, 1386. – 6417 с.
- [219]. Бобомуродов Ш. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ / Ш. Бобомуродов, З. Муҳторов – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2016. – 428 с.
- [220]. Доро, Наҷот. Фарҳанги Доро / Доро, Наҷот – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ–тоҷикӣ Сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2012, 600 с. +8 с. форсӣ
- [221]. Ҷӯстӣ, Муҳаммад Ҳасани. Фарҳанги татбиқӣ–мавзуии забонҳо ва гӯйишҳои эронии нав – Фарҳангистони забон ва адаби форсии Техрон / Муҳаммад Ҳасани Ҷӯстӣ, 2010 (1389). Дар ду ҷилд. – 1189 с.
- [222]. Фиёсуддин, Муҳаммад. Фиёс-ул-лугот. / Муҳаммад Фиёсуддин. Таҳияи матн бо пешгуфткор, тавзеҳот ва феҳристи А. Нуров – Душанбе: Адиб. – Ҷ.1., 1987. – 480 с.
- [223]. Муҳаммад, Фиёсуддин. Фиёс-ул-лугот. / Фиёсуддин Муҳаммад. – Душанбе: Адиб. Ҷ.2., 1988. – 416 с.
- [224]. Муҳаммад, Муин. Фарҳанги форсӣ. / Муин Муҳаммад – Техрон, Ҷ.2, 1996 – 2274 с.
- [225]. Муҳаммад, Расули Дарёй. Фарҳанги вожаҳои исломӣ. / Расули Муҳаммад Дарёй. – Техрон, 1374. – 294 с.
- [226]. Муҳаммадҳусайнӣ, Бурҳон. Бурҳони қотеъ. / Бурҳон Муҳаммадҳусайнӣ. Ҷ.1. – Душанбе: Адиб, 1993. – 416 с.

- [227]. Мұхаммадхусайн, Бурхон. Бурҳони қотеъ. Дар панҷ чилд. – Техрон: Амири Кабир, 1391. – 2470 с.
- [228]. Нуров, А. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ. / А. Нуров. – Душанбе: Маориф, 1990. – 368 с.
- [229]. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ. Ч.1. / А. Нуров. – Душанбе, 1983 – 536 с.
- [230]. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ. Ч.2. / А. Нуров. – Душанбе, 1984 – 608 с.
- [231]. Ҳасани, Анварӣ. Фарҳанги фишурдаи сухан. / Анварӣ Ҳасан– Техрон: Сухан, 1386. Ч.2. – 6479 с.
- [232]. Сулаймонӣ, С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Иборат аз ду чилд. – Душанбе: Эр-Граф, 2005. Ч.1. – 1046 с., Ч.2. – 1208 с.
- [233]. Фараҳвашӣ, Б. Фарҳанги форсӣ ба паҳлавӣ. / Б. Фараҳвашӣ– Техрон: Донишгоҳи Техрон. Муассисаи интишорот ва ҷоп, 1380. – 571 с.
- [234]. Фарҳанги забони тоҷикӣ [иборат аз ду чилд] –М.: СЭ., 1969. -952с.
- [235]. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX) Иборат аз ду чилд. / Дар зери таҳрири М. М. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ –М.: Советская энциклопедия. 1969. Ч.1. – 951 с.; Ч.2. – 952 с.
- [236]. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 чилд) –Душанбе: Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ, 2010. (нашри дувум), Ч.1. – 996 с.; Ч.2. – 1095 с.
- [237]. Самарқандӣ, Я. Ш. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ. / Ш. Я. Самарқандӣ. – Душанбе: Эр-Граф, 2010. –392 с.

В) бо забони форсӣ

- [238]. فرهنگ فارسی عمید، تألیف حسن عمید. تهران: امیر کبیر، 1362. 1144 ص.
- [239]. فرهنگ فارسی معین، تألیف محمد معین (یکجلدی)، تهران: نشر سرایش، 1387. 1239 ص.
- [240]. قرآن مجید. مترجم: مهدی الهی قمشه‌ای. قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم، 1385. 882 ص.

- [241]. بهرام فرهوشی. فرهنگ فارسی به پهلوی-تهران. 1381-571 ص.
- [242]. محمد پادشاه بن غلام محبی الدین شاد. فرهنگ آندراج. فرهنگ جامع فارسی. چاپ محمد دبیرسیاپی
- [243] تهران محمد معین. فرهنگ فارسی. 6 جلد-تهران.

IV. Сомонаҳои интернетӣ:

- [244]. [<https://tg.wikipedia.org/wiki/>].
- [245]. [http://uisrussia.msu.ru/Linquist/C5_onomastika.JSP].
- [246]. [<http://udmurt.info/udmurt/onoma.htm>].
- [247]. [[ru.wikipedia.org › wiki › Название_Андалусии](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B8&oldid=12492811)].
- [248]. [<https://tg.wikipedia.org/wiki/>].
- [249]. [Вожаҷӯ - واژه‌جو / فарҳанги форсии тоҷикӣ (vazhaju.tj)].
- [250]. [[Таджикистан-Энциклопедия на таджикском языке-КИТОБАМ \(kitobam.com\)](http://kitobam.com)].

ИНТИШОРОТ АЗ РӮИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

[1-М]. Файзуллоев, А. Мулоҳизае чанд оид ба антропонимияи арабиасли «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] / А. Файзуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Бахши илмҳои филологӣ.-Душанбе, 2021.№2, 2021. – С. 173-177. ISSN-2413-516X.

[2-М]. Файзуллоев, А. «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ – муҳимтарин сарчашмаи маърифати адабиёти тоҷик дар асри XV. [Матн] /А. Файзуллоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Боҳтар, 2021. – №1/4 (92). – С. 31-33. ISSN: 2663-5534.

[3-М]. Қурбонмамадов, С., Файзуллоев, А. Мавқеи истифодабарии оронимия ва дронимҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] / Қурбонмамадов С., Файзуллоев А. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. №2. – 2023. – С. 62-67 ISSN-2413-516X.

[4-М]. Файзуллоев, А. Ҳусусиятҳои семантикаи чанде аз космонимикии «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. / А. Файзуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. №7, 2023. – С. 91-95. ISSN-2413-516X.

[5-М]. Файзуллоев, А. Мавқеи истифодабарии horizonimҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] /A. Файзуллоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. –Боҳтар, 2023.№1/3 (113). – С. 67-71. ISSN: 2663-5534.

II. Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

[6-М]. Файзуллоев, А. Ифодаи гидронимҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] / Қурбонмамадов С., Файзуллоев А., Раҷабова Г./ Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии (III-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи XVI-уми Шурии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Данғара, 2022. – С. 411

[7-М]. Файзуллоев, А. Номи қалъа, қаср, работ ва нигорхонаҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] / А. Файзуллоев // Конференсияи илмӣ-назариявии чумҳурияйӣ дар мавзуи “Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ – фахру мубоҳоти миллат”. – Данғара. – 2023, С. 226-228.

[8-М]. Файзуллоев, А. Топонимҳои содаи «тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. [Матн] /А. Файзуллоев // Конференсияи чумҳуриявии илмӣ - назарияйӣ дар мавзуи «усулҳои такмили таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбии чумҳурии тоҷикистон» дар доираи амалии «барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар чумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030». (ш.Қӯлоб, 22 декабри соли 2023). –Қӯлоб, 2023. – С. 307-310.

ЗАМИМА

Мачмуи топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ

| № | Номи мавзеи чуғрофӣ | транскрипсия | мансубият | шумора | саҳифа |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------|---|
| 1. | Аббосия | Abbāsiya | некронимия | 1 | 69 |
| 2. | Абевард | Abevard | хоронимия | 10 | 75, 95, 328, 336, 391, 391, 391, 392, 393, 478 |
| 3. | Алакчақ | Alak̄aқ | оронимия | 2 | 365, 365 |
| 4. | Аламут | Alamut | оронимия | 2 | 91, 145 |
| 5. | Андахуд | Andakhud | хоронимия | 3 | 408, 486, 487 |
| 6. | Андода | Andāda | комонимия | 1 | 319 |
| 7. | Антокия | Antākiya | хоронимия | 1 | 143 |
| 8. | Арғиён | Argīyān | хоронимия | 1 | 407 |
| 9. | Ардуғаш | Arduğāš | оронимия | 1 | 264 |
| 10. | Астаробод | Astarābād | хоронимия | 32 | 70, 181, 228, 228, 228, 228, 260, 263, 268, 356, 358, 362, 363, 363, 363, 379, 381, 423, 423, 423, 423, 424, 437, 441, 477, 477, 477, 477, 477, 482, 490, 490 |
| 11. | Астаробод | Astarābād | полионимия | 13 | 270, 270, 270, 328, 352, 352, 397, 398, 398, 400, 400, 480, 480 |
| 12. | Асфарис | Asfaris | комонимия | 1 | 301 |
| 13. | Атрак | Atrak | гидронимия | 1 | 265 |

| | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|----|--|
| 14. | Афредун | Afredun | некронимия | 1 | 280 |
| 15. | Ахсикат | Akhsikat | хоронимия | 1 | 127 |
| 16. | Ачам | Aŷam | хоронимия | 28 | 58, 62, 64, 64, 67, 81, 128, 159, 171, 174, 181, 201, 227, 282, 290, 340, 346, 346, 347, 347, 362, 366, 378, 401, 439, 439, 461, 465 |
| 17. | Бағдод | Bağdād | хоронимия | 52 | 40, 41, 43, 44, 73, 74, 75, 80, 108, 108, 109, 110, 110, 110, 114, 115, 117, 139, 139, 151, 151, 151, 161, 161, 177, 245, 247, 250, 250, 257, 257, 274, 283, 283, 288, 288, 289, 294, 308, 320, 320, 378, 424, 424, 424, 425, 426, 426, 426, 440, 442, 473, 473. |
| 18. | Бағдод | Bağdād | полионимия | 27 | 187, 191, 196, 203, 209, 225, 239, 239, 240, 240, 286, 286, 286, 286, 287, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 363, 376, 377, 377, 377 |
| 19. | Бағдод | Bağdād | комонимия | 4 | 238, 238, 333, 378 |
| 20. | Бағдод | Bağdād | оронимия | 1 | 257 |
| 21. | Бадахшон | Badakhšān | хоронимия | 25 | 76, 78, 83, 212, 292, 330, 391, 418, 418, 419, 419, 419, 434, 435, 438, 454, 466, 468, 488, 488, 489, 489, 489, 489, 489 |
| 22. | Байлақон | Bailaqān | хоронимия | 1 | 90 |
| 23. | Байлақон | Bailaqān | полионимия | 1 | 124 |
| 24. | Байлақон | Bailaqān | оронимия | 1 | 125 |

| | | | | | |
|-----|----------|----------|------------|----|---|
| 25. | Байхақ | Baihaq | хоронимия | 6 | 227, 262, 267, 268, 372, 417 |
| 26. | Бақишон | Baqišān | комонимия | 1 | 265 |
| 27. | Балх | Balkh | хоронимия | 57 | 56, 62, 70, 76, 81, 81, 98, 98, 98, 98, 149, 188, 188, 189, 189, 189, 254, 299, 303, 312, 324, 339, 348, 401, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 485, 486, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 487, 488, 488, 488, 488, 488, 488, 488 |
| 28. | Балх | Balkh | полионимия | 4 | 99, 437, 487, 488 |
| 29. | Банҷаҳир | Banҷahir | хоронимия | 1 | 147 |
| 30. | Бардаъ | Bardaъ | полионимия | 1 | 82 |
| 31. | Барҷанд | Barjand | комонимия | 1 | 224 |
| 32. | Басра | Basra | полионимия | 7 | 167, 167, 280, 280, 316, 350, 380 |
| 33. | Бастом | Bastām | хоронимия | 3 | 63, 347, 483 |
| 34. | Бахробод | Bahrābād | полионимия | 5 | 206, 206, 213, 320, 320 |
| 35. | Бидлис | Bidlis | полионимия | 2 | 150, 363 |
| 36. | Бовард | Bāvard | хоронимия | 4 | 169, 392, 423, 438, |
| 37. | Бовард | Bāvard | дромонимия | 1 | 423 |
| 38. | Бодғис | Bādgīs | хоронимия | 7 | 47, 254, 339, 388, 439, 480, 485 |
| 39. | Бозаргон | Bāzargān | полионимия | 1 | 185 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|----|---|
| 40. | Бозир | Bāzir | хоронимия | 1 | 191 |
| 41. | Бомиён | Bāmīān | полионимия | 1 | 148 |
| 42. | Бомиён | Bāmīān | дромонимия | 1 | 148 |
| 43. | Бохтар | Bākhtar | хоронимия | 4 | 77, 124, 245, 458 |
| 44. | Будна | Budna | комонимия | 1 | 94 |
| 45. | Булғор | Bulgār | хоронимия | 1 | 386 |
| 46. | Бухоро | Bukhārā | хоронимия | 24 | 47, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 49, 64, 78, 102, 124, 130, 162, 162, 287, 287, 287, 333, 333, 347, 347. |
| 47. | Восит | Vāsit | хоронимия | 2 | 316, 378 |
| 48. | Ғаззол | Ǧazzāl | комонимия | 1 | 109, |
| 49. | Ғазнин | Ǧaznīn | хоронимия | 26 | 50, 51, 55, 58, 61, 65, 66, 67, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 105, 106, 106, 107, 107, 107, 107, 108, 108, 108, 113, 148, 254 |
| 50. | Ғазнин | Ǧaznīn | полионимия | 6 | 103, 104, 112, 113, 113, 113 |
| 51. | Ганча | Ganjā | хоронимия | 3 | 82, 133, 135 |
| 52. | Фарҷистон | Garjistān | хоронимия | 3 | 86, 86, 388 |
| 53. | Гармсер | Garmser | комонимия | 3 | 351, 381, 490 |
| 54. | Гароб | Garāb | комонимия | 2 | 267, 268 |
| 55. | Гелон | Gelān | хоронимия | 4 | 62, 74, 82, 359 |
| 56. | Гизев | Gizev | комонимия | 1 | 215 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|----|---|
| 57. | Фозқард | Čāzqard | оронимия | 1 | 364 |
| 58. | Гулафшон | Gulafšān | оронимия | 1 | 398 |
| 59. | Гулбирга | Gulbirga | полионимия | 1 | 373 |
| 60. | Fūr | Čōr | хоронимия | 12 | 88, 138, 138, 215, 254, 254, 254, 255, 350, 380, 385, 387 |
| 61. | Гурҷистон | Gurjistān | этнотопоним | 3 | 82, 304, 339 |
| 62. | Дайлам | Dailam | полионимия | 2 | 57, 144 |
| 63. | Дайнавар | Dainavar | хоронимия | 5 | 139, 139, 143, 177, 333 |
| 64. | Дайнавар | Dainavar | хоронимия | 4 | 138, 142, 176, 334 |
| 65. | Дайробод | Dairābād | оронимия | 1 | 463 |
| 66. | Даҷла | Dajla | гидронимия | 6 | 202, 225, 237, 257, 286, 294 |
| 67. | Дамованд | Damāvand | оронимия | 1 | 488 |
| 68. | Дарбанд | Darband | хоронимия | 2 | 306, 316 |
| 69. | Дарбанди Шуққон | Darbandi šuqqān | хоронимия | 4 | 69, 382, 481, 482 |
| 70. | Дари дашт | Dari dašt | оронимия | 1 | 153 |
| 71. | Дастҷирдон | Dastjirdān | оронимия | 1 | 269 |
| 72. | Дашти Ховарон | Daštī khāvarān | оронимия | 2 | 95, 392 |
| 73. | Дехистон | Dehistān | комонимия | 2 | 379 |
| 74. | Дехлӣ | Dehlī | полионимия | 6 | 68, 228, 236, 236, 237, 304 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|----|--|
| 75. | Диёрбакр | Dīārbakr | комонимия | 2 | 42, 428 |
| 76. | Дилобод | Dilābād | комонимия | 1 | 263 |
| 77. | Домгон | Dāmğān | хоронимия | 9 | 181, 266, 268, 270, 270, 271, 272, 381, 424 |
| 78. | Дорулмарз | Dārulmarz | хоронимия | 5 | 62, 63, 356, 359, 362 |
| 79. | Дуния | Duniya | комонимия | 1 | 264 |
| 80. | Занҷон | Zanjān | хоронимия | 2 | 181, 206 |
| 81. | Зобул | Zābul | хоронимия | 2 | 61, 482 |
| 82. | Зова | Zāva | хоронимия | 3 | 187, 188, 265 |
| 83. | Имод | Imād | оронимия | 1 | 402 |
| 84. | Имомзода | Imāmzāda | некронимия | 1 | 363 |
| 85. | Ироқ | Irāq | хоронимия | 81 | 40, 58, 62, 62, 64, 81, 83, 110, 118, 121, 121, 122, 125, 128, 136, 136, 137, 150, 159, 171, 171, 174, 202, 209, 220, 227, 244, 279, 280, 282, 289, 289, 290, 290, 291, 317, 319, 328, 339, 346, 346, 347, 347, 347, 347, 352, 354, 372, 377, 377, 377, 378, 378, 378, 378, 379, 379, 379, 380, 380, 381, 381, 385, 401, 401, 401, 401, 401, 422, 424, 424, 433, 438, 439, 439, 461, 480, 482, 486, 489, 489 |
| 86. | Ироқайн | Irāqain | хоронимия | 5 | 79, 379, 423, 425, 428 |
| 87. | Исфаранг | Isfarang | комонимия | 1 | 130 |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------------------|--------------|----|--|
| 88. | Исфароин | Isfarāin | хоронимия | 14 | 264, 269, 269, 269, 269, 338, 371, 375, 376, 381, 381, 382, 481, 482. |
| 89. | Исфароин | Isfarāin | оронимия | 1 | 269 |
| 90. | Исфаҳон | Isfahān | хоронимия | 32 | 40, 63, 71, 74, 89, 94, 122, 124, 135, 142, 144, 145, 148, 149, 166, 168, 170, 176, 177, 181, 204, 205, 210, 211, 212, 318, 319, 347, 348, 360, 378, 462 |
| 91. | Исфаҳон | Isfahān | полионимия | 8 | 120, 151, 153, 155, 157, 270, 282, 379 |
| 92. | Ишқ | Išq | оронимия | 2 | 70, 462 |
| 93. | Кабудҷома | Kabudjāma | оронимия | 1 | 262 |
| 94. | Кавалон | Kavalān | комонимия | 2 | 387, 438 |
| 95. | Кавсар | Kavsar | гидронимия | 7 | 76, 163, 183, 432, 436, 454, 460 |
| 96. | Кадкан | Kadkan | комонимия | 2 | 387, 438 |
| 97. | Қазвин | Qazvin | хоронимия | 5 | 225, 239, 274, 310, 328 |
| 98. | Қазвин | Qazvin | эклезионимия | 1 | 327 |
| 99. | Кайлакӣ | Kailakī | полионимия | 1 | 271 |
| 100. | Қайравон | Qairavān | хоронимия | 1 | 124 |
| 101. | Кайтун | Kaitun | оронимия | 1 | 484 |
| 102. | Калот | Kalāt | оронимия | 2 | 180, 393 |
| 103. | Қалъаи Сафедванд | Qal'āi safedvand | оронимия | 1 | 268 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|----|--|
| 104. | Қандахор | Qandahār | хоронимия | 3 | 367, 367, 438 |
| 105. | Қануң | Qanuŷ | хоронимия | 1 | 235 |
| 106. | Караң | Karaŷ | хоронимия | 1 | 316 |
| 107. | Каргасбол | Kargasbāl | оронимия | 1 | 148 |
| 108. | Қаробог | Qarābāğ | комонимия | 4 | 114, 124, 181, 339 |
| 109. | Қаршى | Qaršī | хоронимия | 3 | 115, 148, 228 |
| 110. | Қаҳистон | Qahistān | хоронимия | 5 | 57, 144, 222, 271, 408 |
| 111. | Каш | Kaš | хоронимия | 2 | 302, 302 |
| 112. | Кеч | Kech | дромонимия | 1 | 149 |
| 113. | Кеш | Keš | полионимия | 1 | 228 |
| 114. | Қипчоқ | Qipchāq | оронимия | 4 | 148, 175, 289, 316 |
| 115. | Кирмон | Kirmān | хоронимия | 23 | 24, 148, 149, 166, 201, 209, 214, 216, 237, 242, 243, 251, 282, 284, 311, 315, 316, 380, 428, 440, 469, 471, 490 |
| 116. | Кирмон | Kirmān | дромонимия | 1 | 217 |
| 117. | Қисор | Qisār | комонимия | 1 | 484 |
| 118. | Кобул | Kābul | хоронимия | 7 | 61, 81, 147, 254, 339, 443 490 |
| 119. | Қоин | Qāin | хоронимия | 1 | 272 |
| 120. | Қоф | Qāf | оронимия | 4 | 288, 373, 451, 460 |
| 121. | Кошғар | Kāšgar | хоронимия | 7 | 82, 137, 143, 144, 304, 316, 440 |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------------|------------|----|--|
| 122. | Кошон | Kāšān | хоронимия | 2 | 279, 329 |
| 123. | Қуббату-л-хазро | Qubbatu-l-khazrā | полионимия | 1 | 229 |
| 124. | Қубо | Qubā | хоронимия | 4 | 172, 172, 172, 172 |
| 125. | Қубо | Qubā | полионимия | 3 | 173, 173, 173 |
| 126. | Кубон | Kubān | дромонимия | 1 | 481 |
| 127. | Құксарой | Kōksarāi | комонимия | 1 | 333 |
| 128. | Қум | Qum | хоронимия | 4 | 222, 334, 378, 379 |
| 129. | Қуния | Quniya | полионимия | 3 | 188, 191, 194 |
| 130. | Құҳдистон | Kōhdistān | комонимия | 1 | 137 |
| 131. | Күч | Kuch | комонимия | 1 | 243 |
| 132. | Қашанқон | Qušanqān | комонимия | 1 | 294 |
| 133. | Құшки зар | Kōški zar | хоронимия | 1 | 378 |
| 134. | Ланбон | Lanbān | комонимия | 1 | 157 |
| 135. | Лохур | Lāhur | хоронимия | 1 | 148 |
| 136. | Җавна | Îavna | комонимия | 1 | 372 |
| 137. | Җайхун | Îaihun | гидронимия | 16 | 48, 74, 103, 115, 146, 148, 179, 218, 250, 256, 332, 333, 340, 382, 402, 438 |
| 138. | Җам | Îam | хоронимия | 4 | 171, 279, 468, 492 |
| 139. | Җаношак | Îanāšak | оронимия | 2 | 63, 483 |

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|------------|----|---|
| 140. | Чаҳон | Жаҳан | хоронимия | 1 | 407 |
| 141. | Челон | Желан | хоронимия | 1 | 324 |
| 142. | Чипол | Жипал | комонимия | 1 | 372 |
| 143. | Чифа | Жифа | комонимия | 1 | 373 |
| 144. | Чокардиза | Жакардиза | некронимия | 1 | 111 |
| 145. | Чоҷарм | Жаҷарм | хоронимия | 3 | 264, 395, 483 |
| 146. | Чом | Жам | хоронимия | 9 | 179, 266, 268, 272, 325, 352, 379, 446, 478 |
| 147. | Ҷӯбора | Жобара | комонимия | 1 | 153 |
| 148. | Ҷувайн | Жувайн | хоронимия | 9 | 114, 214, 262, 264, 319, 339, 381, 482, 482 |
| 149. | Ҷӯи Анцил | Жои анжил | гидронимия | 1 | 462 |
| 150. | Ҷӯйи Байлақо | Жои bailaqān | гидронимия | 1 | 125 |
| 151. | Ҷӯйи Мӯлиён | Жои mōlīān | гидронимия | 1 | 49 |
| 152. | Ҷурҷон | Журҷан | оронимия | 11 | 61, 62, 63, 69, 101, 226, 329, 353, 402, 486, 491 |
| 153. | Ҷушам | Жу sham | комонимия | 1 | 267 |
| 154. | Мағриб | Maғrib | хоронимия | 2 | 224, 294 |
| 155. | Мадина | Madina | полионимия | 1 | 22 |
| 156. | Макка | Макка | полионимия | 1 | 92 |
| 157. | Марв | Marv | хоронимия | 21 | 73, 74, 80, 85, 95, 96, 100, 102, 103, 107, 173, 219, 299, 393, 424, 449, 459, 477, |

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|------------|----|---|
| | | | | | 479, 480, 490 |
| 158. | Марға | Marāğā | хоронимия | 3 | 160, 168, 180 |
| 159. | Машҳад | Mašhad | хоронимия | 16 | 227, 260, 268, 270, 381, 384, 385, 387, 404, 407, 431, 435, 439, 464, 479, 493 |
| 160. | Миср | Misr | хоронимия | 18 | 18; 80; 145; 173; 201; 211; 225; 226; 254; 285; 286; 291; 292; 302; 304; 304; 440; 463 |
| 161. | Михна | Mihna | хоронимия | 3 | 94, 95, 96 |
| 162. | Мовароуннахр | Māvarāunnahr | хоронимия | 23 | 49, 71, 79, 80, 115, 130, 137, 158, 171, 228, 302, 321, 332, 333, 338, 339, 392, 402, 437, 438, 439, 443, 477 |
| 163. | Мозандарон | Māzandarān | хоронимия | 8 | 89, 120, 139, 140, 267, 316, 324, 486 |
| 164. | Моҳон | Māhān | комонимия | 1 | 315 |
| 165. | Мосула | Māsula | полионимия | 1 | 127 |
| 166. | Мочин | Māchin | хоронимия | 1 | 82 |
| 167. | Муғиса | Mug̡isa | комонимия | 1 | 263 |
| 168. | Мукрон | Mukrān | дромонимия | 4 | 149, 243, 350, 489 |
| 169. | Мӯлтон | Mōltān | хоронимия | 1 | 148 |
| 170. | Мӯлтон | Mōltān | дромонимия | 1 | 207 |
| 171. | Мурғоб | Murğāb | хоронимия | 1 | 486 |
| 172. | Назлобод | Nazlābād | полионимия | 1 | 325 |
| 173. | Нарту | Nartu | оронимия | 1 | 339 |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|------------|----|---|
| 174. | Насаф | Nasaf | хоронимия | 1 | 116 |
| 175. | Haco | Nasā | хоронимия | 4 | 71, 329, 380, 424 |
| 176. | Haco | Nasā | дромонимия | 1 | 423 |
| 177. | Наҳованд | Nahāvand | хоронимия | 3 | 72, 138, 378 |
| 178. | Нигористон | Nigāristān | оронимия | 1 | 86 |
| 179. | Нил | Nil | гидронимия | 4 | 80, 226, 244, 440 |
| 180. | Нишопур | Nišāpur | хоронимия | 11 | 46, 63, 75, 85, 102, 118, 139, 142, 172, 173, 325 |
| 181. | Нишопур | Nišāpur | полионимия | 4 | 24, 120, 255, 399 |
| 182. | Ҳазорасп | Hazārasp | оронимия | 1 | 101 |
| 183. | Ҳамдуниён | Hamduniiān | комонимия | 1 | 135 |
| 184. | Оби Гачил | Ābi gaŷil | гидронимия | 2 | 292, 306 |
| 185. | Оби Ҷурҷон | Ābi jurjān | гидронимия | 3 | 228, 490, 490 |
| 186. | Оби Равшан | Ābi ravšan | гидронимия | 1 | 339 |
| 187. | Оби Сўч | Ābi sōj | гидронимия | 1 | 339 |
| 188. | Оби Чарандоб | Ābi Charandāb | гидронимия | 2 | 292, 292 |
| 189. | Озарбойҷон | Āzarbāijān | хоронимия | 43 | 119, 121, 121, 122, 125, 128, 136, 149, 150, 207, 213, 220, 250, 263, 287, 289, 291, 305, 309, 309, 309, 310, 310, 315, 323, 346, 363, 363, 364, 364, 364, 401, 422, 423, 423, 424, 424, 427, 427, 439, 439, 478, 478, 489. |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|------------------|----|---|
| 190. | Озарбайчон | Āzarbājān | этнотопоним | 1 | 358 |
| 191. | Озодвор | Āzādvār | хоронимия | 3 | 114, 114, 114 |
| 192. | Омул | Āmul | хоронимия | 3 | 73, 279, 357 |
| 193. | Омул | Āmul | полионимия | 1 | 280 |
| 194. | Омул | Āmul | комонимия | 1 | 74 |
| 195. | Панҷоб | Panjāb | гидронимия | 1 | 402 |
| 196. | Пули Оби равшан | Puli ābi ravšan | гидронимия | 1 | 340 |
| 197. | Пустфурӯш | Pustfurōš | комонимия | 1 | 265 |
| 198. | Разон | Razān | комонимия | 2 | 65, 68 |
| 199. | Рай | Rai | хоронимия | 35 | 50, 58, 64, 90, 90, 90, 118, 118, 122, 136, 140, 141, 144, 158, 158, 164, 248, 249, 249, 250, 285, 316, 317, 333, 333, 352, 376, 378, 378, 378, 400, 427, 440, 469, 488 |
| 200. | Рай | Rai | оронимия | 3 | 118, 122, 136 |
| 201. | Рашидия | Rašidiya | антропотопонимия | 3 | 209, 306, 309 |
| 202. | Родикон | Rādikān | хоронимия | 8 | 96, 181, 228, 264, 380, 380, 482, 483 |
| 203. | Рӯдак | Rōdak | комонимия | 1 | 47 |
| 204. | Рум | Rum | хоронимия | 28 | 30, 71, 143, 149, 165, 168, 175, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 212, 218, 250, 259, 285, 288, 289, 304, 350, 364, 365, 68, |

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------|------------------|----|---|
| | | | | | 387, 441, 448 |
| 205. | Рустамдор | Rustamdār | антропотопонимия | 11 | 52, 52, 69, 69, 75, 140, 266, 266, 387, 387, 438 |
| 206. | Сабзавор | Sabzavār | комонимия | 20 | 74, 117, 227, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 397, 399, 408, 412, 429, 483, 491 |
| 207. | Сабзавор | Sabzavār | эклезионимия | 1 | 118 |
| 208. | Сабзавор | Sabzavār | оронимия | 1 | 267 |
| 209. | Саккокияи Симнон | Sakkākiyai simnān | эклезионимия | 1 | 240 |
| 210. | Салома | Salāma | комонимия | 1 | 243 |
| 211. | Самарқанд | Samarqand | хоронимия | 28 | 74, 111, 137, 171, 268, 310, 311, 312, 318, 325, 330, 331, 332, 335, 341, 342, 348, 351, 354, 370, 382, 384, 391, 402, 437, 438, 439, 441 |
| 212. | Самарқанд | Samarqand | полионимия | 5 | 272, 287, 338, 398, 478 |
| 213. | Самарқанд | Samarqand | оронимия | 1 | 339 |
| 214. | Санги Буст | Sangi Bust | оронимия | 1 | 463 |
| 215. | Санглидар | Sanglidar | оронимия | 1 | 264 |
| 216. | Сангон | Sangān | комонимия | 2 | 393, 395 |
| 217. | Сарахс | Sarakhs | хоронимия | 8 | 47, 132, 216, 219, 255, 271, 315, 369 |
| 218. | Сарой | Sarāi | полионимия | 4 | 146, 248, 306, 307 |
| 219. | Сарсар | Sarsar | комонимия | 1 | 150 |

| | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| 220. | Саҳанд | Sahand | оронимия | 1 | 204 |
| 221. | Сичистон | Sījistān | полионимия | 2 | 388, 439 |
| 222. | Симнон | Simnān | комонимия | 5 | 226, 239, 244, 270, 329 |
| 223. | Синд | Sind | гидронимия | 4 | 85, 148, 207, 490 |
| 224. | Сипоҳон | Sipāhān | полионимия | 3 | 169, 212, 378 |
| 225. | Систон | Sistān | хоронимия | 3 | 115, 116, 491 |
| 226. | Сова | Sāva | хоронимия | 6 | 244, 245, 249, 251, 319, 381 |
| 227. | Сова | Sāva | полионимия | 6 | 244, 245, 249, 251, 319, 381 |
| 228. | Солиҳия | Sālihiya | оронимия | 1 | 209 |
| 229. | Сомира | Sāmira | хоронимия | 2 | 80, 80 |
| 230. | Сорӣ | Sārī | хоронимия | 3 | 267, 357, 386 |
| 231. | Соф | Sāf | оронимия | 1 | 313 |
| 232. | Султон Аҳмади Хизравия | Sultān Ahmadi Khizraviya | некронимия | 1 | 98 |
| 233. | Султондавин | Sultāndavin | антропотопо- нимия | 3 | 226, 227, 268 |
| 234. | Султония | Sultāniya | полионимия | 1 | 220 |
| 235. | Султония | Sultāniya | антропотопо- нимия | 3 | 209, 243, 280 |
| 236. | Султонмайдон | Sultānmaidān | антропотопо- нимия | 1 | 264 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------|----|---|
| 237. | Султонобод | Sultānābād | антропотопонимия | 1 | 402 |
| 238. | Сұч | Sōj | гидронимия | 1 | 340 |
| 239. | Сунқурӣ | Sunquri | эклезионимия | 1 | 203 |
| 240. | Сурхоб | Surkhāb | гидронимия | 6 | 93, 121, 142, 292, 306, 324 |
| 241. | Сұфиобод | Sōfiābād | хоронимия | 1 | 237 |
| 242. | Табаристон | Tabaristān | хоронимия | 3 | 61, 62, 363 |
| 243. | Табас | Tabas | хоронимия | 2 | 160, 271 |
| 244. | Табрез | Tabrez | полионимия | 45 | 94, 94, 122, 122, 122, 143, 169, 170, 181, 181, 182, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 192, 192, 198, 205, 210, 211, 211, 244, 289, 291, 291, 292, 292, 292, 305, 305, 305, 306, 306, 306, 307, 307, 309, 309, 309, 309, 309, 323, 359, 336, 439. |
| 245. | Таратус | Taratus | хоронимия | 1 | 202 |
| 246. | Тахористон | Takhāristān | этнотопонимия | 1 | 443 |
| 247. | Тирмиз | Tirmiz | хоронимия | 6 | 80, 101, 102, 138, 119, 490 |
| 248. | Тирмиз | Tirmiz | оронимия | 1 | 81 |
| 249. | Тирноб | Tirnāb | полионимия | 1 | 339 |
| 250. | Толиқон | Tāliqān | полионимия | 2 | 51, 82 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|------------------|----|--|
| 251. | Тун | Tun | хоронимия | 3 | 272, 406, 418 |
| 252. | Тур | Tur | оронимия | 2 | 208, 374 |
| 253. | Туркистон | Turkistān | хоронимия | 6 | 187, 282, 303, 364, 438, 443 |
| 254. | Туркистон | Turkistān | этнотопонимия | 9 | 82, 115, 127, 138, 304, 332, 340, 392, 437 |
| 255. | Турон | Turān | хоронимия | 11 | 78, 136, 144, 258, 261, 318, 319, 331, 419, 437, 438 |
| 256. | Туруқи Реваш | Turuqi Revaš | полионимия | 1 | 358 |
| 257. | Туршез | Turšež | хоронимия | 8 | 264, 266, 271, 358, 430, 478, 479, 491 |
| 258. | Tȳc | Tōs | хоронимия | 27 | 66, 66, 66, 66, 67, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 85, 95, 173, 173, 181, 220, 255, 264, 267, 268, 268, 352, 391, 419, 463. |
| 259. | Тyc | Tus | полионимия | 7 | 41, 52, 52, 110, 159, 271, 328 |
| 260. | Уммон | Ummān | гидронимия | 4 | 280, 302, 331, 349 |
| 261. | Урдубозор | Urdubāzār | полионимия | 2 | 154, 254 |
| 262. | Утрор | Utrār | хоронимия | 2 | 17, 304 |
| 263. | Фаргона | Fargāna | хоронимия | 5 | 74, 92, 127, 349, 443 |
| 264. | Фароҳи Систон | Farāhi sistān | хоронимия | 1 | 490 |
| 265. | Фароҳон | Farāhān | хоронимия | 1 | 222 |
| 266. | Фархор | Farkhār | хоронимия | 1 | 82 |
| 267. | Фарҳодцирд | Farhādjīrd | антропотопонимия | 1 | 380 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------------|----|--|
| 268. | Фарюмад | Fariyomad | хоронимия | 3 | 259, 263, 264 |
| 269. | Фарюмад | Farjomad | комонимия | 2 | 260, 262 |
| 270. | Фашорӯд | Fašārōd | комонимия | 1 | 379 |
| 271. | Фирӯзғанд | Firōzgānd | хоронимия | 1 | 498 |
| 272. | Фирӯзғанд | Firōzgānd | антропотопонимия | 2 | 490, 493 |
| 273. | Фирузқӯҳ | Firuzkōh | антропотопонимия | 2 | 26, 46 |
| 274. | Форёб | Fāriāb | гидронимия | 2 | 118, 486 |
| 275. | Форс | Fārs | хоронимия | 48 | 42, 149, 166, 174, 203, 203, 203, 203, 217, 220, 231, 276, 276, 277, 277, 280, 282, 285, 286, 289, 290, 290, 290, 314, 315, 328, 346, 346, 347, 347, 349, 350, 354, 355, 355, 355, 378, 378, 380, 380, 381, 388, 394, 394, 394, 401, 427, 440, 446, 489. |
| 276. | Хабушон | Khabušān | хоронимия | 3 | 101, 266, 329 |
| 277. | Хаварнақ | Khavarnaq | оронимия | 1 | 435 |
| 278. | Халхол | Khalkhāl | полионимия | 1 | 127 |
| 279. | Харҷирд | Kharjird | комонимия | 3 | 326, 327, 447 |
| 280. | Хатлон | Khatlān | хоронимия | 6 | 82, 219, 305, 369, 438, 480 |
| 281. | Хизравон | Khizravān | комонимия | 1 | 251 |
| 282. | Хито | Khitā | хоронимия | 6 | 82, 217, 253, 304, 367, 465 |

| | | | | | |
|------|----------|------------------|-----------|-----|---|
| 283. | Ховар | <i>Khāvar</i> | хоронимия | 2 | 77, 458 |
| 284. | Ховарон | <i>Khāvarān</i> | хоронимия | 4 | 94, 95, 245, 392 |
| 285. | Хониқин | <i>Khāniqin</i> | хоронимия | 1 | 45 |
| 286. | Хоразм | <i>Khārazm</i> | хоронимия | 16 | 63, 75, 98, 100, 101, 103, 130, 131, 132, 136, 140, 304, 439, 443, 478, 479 |
| 287. | Хоф | <i>Khāf</i> | хоронимия | 3 | 217, 243, 251 |
| 288. | Хузистон | <i>Khuzistān</i> | хоронимия | 3 | 272, 350, 380 |
| 289. | Хўй | <i>Khōi</i> | оронимия | 1 | 363 |
| 290. | Хуҷанд | <i>Khujand</i> | хоронимия | 5 | 75, 264, 305, 305, 305 |
| 291. | Хуриён | <i>Khuriiān</i> | комонимия | 1 | 351 |
| 292. | Хурасон | <i>Khurāsān</i> | хоронимия | 170 | 32, 40, 47, 48, 50, 50, 51, 52, 55, 55, 55, 56, 56, 62, 62, 64, 64, 66, 70, 72, 72, 75, 75, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 80, 97, 97, 100, 100, 102, 103, 103, 103, 106, 106, 106, 108, 109, 109, 115, 118, 132, 132, 132, 133, 136, 138, 150, 159, 159, 160, 161, 163, 163, 166, 167, 181, 189, 191, 220, 220, 220, 228, 228, 236, 259, 259, 260, 260, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 270, 272, 272, 272, 272, 296, 304, 309, 309, 310, 316, 317, 320, 324, 324, 326, 338, 338, 338, 338, 341, 347, 347, 350, 350, 352, 352, 352, 353, 364, 378, 379, 379, 379, 381, 381, 381, 386, 387, 421, |

| | | | | | |
|------|------------|-------------|------------|----|---|
| | | | | | 423, 423, 428, 433, 434, 437, 437, 438, 438, 438, 438, 438, 438, 439, 439, 440, 441, 442, 442, 463, 469, 476, 477, 477, 478, 478, 478, 478, 478, 478, 479, 479, 479, 480, 481, 482, 482, 482, 482, 482, 485, 487, 489, 489, 490, 491, 491, 492, 493 |
| 293. | Хуррамдара | Khurramdara | комонимия | 1 | 101 |
| 294. | Хұсф | Khōsf | комонимия | 1 | 408 |
| 295. | Хутан | Khutan | хоронимия | 3 | 255, 304, 316 |
| 296. | Хаётила | Haiātila | хоронимия | 1 | 269 |
| 297. | Хазорасп | Hazārasp | хоронимия | 2 | 100, 101 |
| 298. | Хамадон | Hamadān | хоронимия | 7 | 93, 105, 121, 169, 206, 222, 378 |
| 299. | Хамадон | Hamadān | полионимия | 4 | 123, 125, 142, 334 |
| 300. | Харī | Hari | полионимия | 6 | 20, 417, 464, 484, 485, 493 |
| 301. | Хиҷоз | Hijāz | хоронимия | 6 | 40, 91, 108, 189, 189, 462 |
| 302. | Химс | Hims | комонимия | 2 | 41, 42 |
| 303. | Хинд | Hind | хоронимия | 33 | 57, 58, 61, 68, 88, 105, 148, 175, 179, 195, 207, 212, 213, 217, 228, 229, 235, 244, 254, 274, 292, 304, 315, 316, 318, 373, 385, 401, 443, 446, 447, 488, 490 |
| 304. | Хирот | Hirāt | хоронимия | 70 | 48, 49, 68, 87, 89, 138, 138, 142, 161, 166, 166, 173, 179, 207, 215, 216, 255, 256, 314, 316, 324, 324, 324, 324, |

| | | | | | |
|------|---------------|----------------|------------|----|--|
| | | | | | 325, 328, 328, 331, 333, 339, 339, 357, 381, 381, 381, 384, 387, 396, 409, 423, 424, 428, 430, 430, 432, 432, 435, 437, 437, 437, 437, 437, 477, 477, 478, 479, 479, 480, 481, 481, 481, 482, 483, 483, 483, 484, 485, 489, 492. |
| 305. | Ҳирот | Hirāt | полионимия | 20 | 48, 142, 217, 217, 218, 218, 220, 254, 367, 368, 368, 378, 379, 379, 380, 380, 446, 462, 462, 486 |
| 306. | Ҳисор | Hisār | хоронимия | 3 | 480, 486, 490 |
| 307. | Хувайза | Huvaiza | хоронимия | 1 | 272 |
| 308. | Ҳурмуз | Hurmuz | хоронимия | 3 | 209, 368, 428 |
| 309. | Чакмансарой | Chakmansarāi | комонимия | 1 | 486 |
| 310. | Чаҳорработ | Chahārrabāt | дромонимия | 1 | 381 |
| 311. | Чашмаи Гул | Chašmai gul | гидронимия | 1 | 463 |
| 312. | Чашмаи Мурғоб | Chašmai murğāb | гидронимия | 1 | 485 |
| 313. | Чашмаи Хизр | Chašmai khizr | гидронимия | 1 | 170 |
| 314. | Чигил | Chigil | хоронимия | 2 | 255, 366 |
| 315. | Чин | Chin | хоронимия | 11 | 89, 255, 274, 367, 387, 398, 432, 436, 464, 465, 490 |
| 316. | Чин | Chin | оронимия | 2 | 43, 463 |
| 317. | Чинорон | Chinārān | комонимия | 1 | 381 |

| | | | | | |
|------|-----------|------------|------------------|----|---|
| 318. | Шаққон | Šaqqān | оронимия | 2 | 270, 271 |
| 319. | Шарвон | Šarvān | хоронимия | 7 | 83, 84, 90, 91, 92, 93, 136 |
| 320. | Шероз | Šerāz | хоронимия | 26 | 197, 197, 197, 198, 198, 198, 211, 231, 231, 244, 273, 276, 276, 276, 283, 285, 328, 341, 378, 378, 394, 394, 394, 394, 422, 424 |
| 321. | Шероз | Šerāz | полионимия | 13 | 201, 202, 202, 202, 202, 203, 287, 289, 289, 290, 296, 307, 389 |
| 322. | Ширин | Širin | оронимия | 1 | 46 |
| 323. | Шобурон | Šāburān | оронимия | 1 | 92 |
| 324. | Шодёх | Šādiākh | полионимия | 3 | 182, 183, 184 |
| 325. | Шом | Šām | хоронимия | 17 | 22, 35, 39, 40, 108, 149, 188, 191, 192, 208, 285, 287, 302, 304, 364, 368, 448 |
| 326. | Шоҳҷон | Šāhjān | хоронимия | 4 | 424, 477, 479, 480 |
| 327. | Шоҳрухия | Šāhrukhiya | антропотопонимия | 2 | 439, 378 |
| 328. | Шубонкора | Šubānkāra | хоронимия | 1 | 329 |
| 329. | Шуққон | Šuqqān | оронимия | 1 | 480 |
| 330. | Эйлоқ | Eilāq | комонимия | 1 | 168 |
| 331. | Эрон | Erān | хоронимия | 29 | 51, 55, 57, 58, 78, 89, 122, 136, 137, 139, 144, 149, 160, 168, 181, 218, 219, 258, 261, 292, 318, 319, 331, 402, 405, 419, 423, 437, 442 |
| 332. | Юмгон | Yumgān | оронимия | 1 | 77 |

| | | | | | |
|------|---------|-----------------|------------|---|--------------------|
| 333. | Юнон | <i>Yunān</i> | хоронимия | 4 | 30, 153, 470, 476 |
| 334. | Язд | <i>Yazd</i> | дромонимия | 4 | 181, 243, 277, 281 |
| 335. | Якалинг | <i>Yakaling</i> | комонимия | 1 | 381 |
| 336. | Яман | <i>Yaman</i> | хоронимия | 4 | 279, 455, 467, 469 |
| 337. | Ямома | <i>Yamāma</i> | хоронимия | 2 | 21, 23 |